

ТЭРУ МИЯМОТО

ТИФЛАКОН КАЙ ШИНО КАРДА МЕОЯНД?

ТЭРУ МИЯМОТО



ТИФЛАКОН
КАЙ ШИНО
КАРДА МЕОЯНД?

卷之三

寒山子
王维诗

梅竹图

松

梅竹图

寒

梅竹图

雪

梅竹图

霜

梅竹图



Тифлакон кай шино карда меоянд?



ТЭРУ МИЯМОТО

Душанбе - 2018

ББК 84.5Я+84.4/8

М – 60

Тарчума аз забони русӣ – Абдугаффор Қурбонов.

Шамсиiddин Солеҳов, доктори илми филология
Ба ҷои пешгуфтор «Нависандай навҷӯю
суннатгаро»

Муҳаррир: Саидаҳмади Қурбони Ҳиёбонӣ

Мусаҳҳеҳ: Самирон Қурбонова

Чопи компьютерӣ: Ардамехри Абдугаффор

ТЭРУ МИАМОТО

Тифлакон кай шино карда меоянд? Маҷмуаи повесту ҳикояҳо. Душанбе: «ЭР-граф», 2018, 192 саҳ.

Повест ва ҳикояҳои нависандай Чопон Тэру Миамото

Нависандай навҷӯю суннатгаро дар аксари асарҳои анъанаву урғу одатҳои миллии мардуми Чопонро зимни тасвири симоҳои қаҳрамонҳои шарҳои салонӣ дар сатҳи баланд инъикос менамояд. Тэру Миамото аз масъалаҳои одӣ сар карда, то сангинаҳои мушкилоти зиндагии мардуми қишиварашро бо маҳорати ба худаш хос ба қалам мекашад. Махсусан зиндагии вазнини мардум бъяди ҷанги дуҷуми ҷаҳон, наст рафтани сатҳи зиндагӣ, қашшоқӣ, танҳою ноумедӣ ва ҳамчунин орзу омоли аҳолӣ ба зиндагии шонстаи нисонӣ аз ҷумлаи мавзӯҳҳои марказии ҷисса ва ҳикояҳои Тэру Миамото ба шумор мераванд.

Хонандай тоҷик тавассути мутолиаи ин китоб ба ҷаҳони рангину нотакрору пурасар ва омӯзандай адабию ҳунарии Тэру Миамото ворид шуда, ба худ як ҷаҳон маънӣ мегирад.

ISBN 978-99975-61-83-1

Нависандаи навчӯю суннатгаро

(ба чои пешгуфтор)

Насри муосири Чопон, ки дар садаи XX шуҳрати бузурги ҷаҳонӣ қасб намуд, ба эътирофи муҳаққикон асосан аз ду сарҷашма гизои адабию ҳунари мегирад, ки онҳо суннатҳои фарҳаний ва адабии ҳуди ҷопонҳо ва насли ҷадиди ҷаҳонӣ мебошад. Нависандагони тавонони муосири ҷопонӣ аз ин ду сарҷашмаи муҳими адабӣ ба қадри тавону истеъодд ва ҳунари нависандагии худ босамар истифода намуда, дар ташаккул ва ривоҷи тамоилҳои тозаи адабӣ саҳим мегарданд.

Яке аз ҷунин нависандагоне, ки дар ташаккули тамоилҳои муосири насли ҷадид саҳм дорад, ин адаби шинохтаи ҷопонӣ Тэру Миямото мебошад. Вай замоне ба арсаи адабиёт ворид гардид, ки дар Чопон «насли ҷадид» бо ибтикори босамари нависандагони маъруфи садаи XX Рю Мураками, Кэндзи Накагава ва ҳампешагони онҳо ривоҷ гирифта буд. Ин адаби соҳибиステъодд аз оғози фатъолияти Ҷодиаш мавриди таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли нақди адабии кишвараи қарор гирифт, зоро ҳар як ҳикоя, қисса ва романи тозаҷҷоди ў мавриди таваҷҷӯҳи васеи аҳли назар ва маҳсусан, дӯстдорони адабиёт қарор мегирифт.

Берун аз марзҳои Чопон, аз ҷумла хонандагони русизабон бо осори Тэру Миямото хеле дертар ошно гардиданд. Дар ин қаламрав Тэру Миямото ба воситаи қиссаи «Рӯди лойолуд» (Мутнайа река) ва он ҳам тавассути наворҳои филми, ки Коҳя Отури аз рӯии ин асар бардошта буд ва ин фильмнома соли 1982 дар кинофестивали Москваз сазовори ҷоиза гардид ва дар соли

1982 он барандаи «Оскар» шуд, дар натиҷа таваҷҷуҳӣ хонандагони русизабон ба осори ин адиби тавонои Чопон афзуд. Вале то соли 2000 аз ҷӯдиёти ин адиб камтар ҳабар доштем. Танҳо бъади нашри китоби киссаю ҳикояҳои ў таҳти унвони «Рӯди лойолуд» (2000) доираи васеи хонандагони русизабон ба ҷӯдиёти ва ҳунару истеъоди адабии Теру Миямото ошнони бештар пайдо кардан.

Бояд туфт, ки ин нависандай ҳудвизжа дар ватанааш хеле машхур ва хонандай зиёд дорад. Осори ўз аз ибтидо бо тиражи зиёд мунташир метардад ва дар баробари ин ҳар як асари тозаҷӯдаш мавриди баҳсу нақдҳои пурдоманаю рангоранг қарор метирад. Ба ақидаи мунакқидони осорааш ин адиби тавоноро аз оғози роҳи ҷӯдиёни шуҳрати адабӣ ёр гардидааст ва ҳар як чакидаи хомааш бо тъёдоди зиёд интишор меёбад ва ҳамин гуна доираи муҳлисону алоқамандон ва хонандагони асарҳояш низ меафзояд. Вай барандаи қариб аксари ҷоизаҳои адабии Чопон мебошад, аз ҷумла, нахустин қиссаи ў «Рӯди лойолуд» ҳанӯз соли 1977 барандаи ҷоизаи адабии Дадзай Осама гардида буд. Ва бъадтар барои асарҳои дигарааш «Рӯди ҷароғакҳо» Тэру Миямото сазовори ҷоизаи адабии Акутагава метардад. Нависанда баъдан ин силсилаи дарёномаҳои ҳудро идома дода, қиссаи «Рӯди Дотамбори»-ро менависад. Дар солҳои 80-уми садаи XX аз рӯи ҳар се қиссаи силсилаи дарёномаи ў се филми ҷолиб рӯи навор меояд, ки онҳо шуҳрати ҷаҳонии нависандаро меафзоянд.

Баъдан романҳои «Баҳри ҳамеша таъмирёбанда» ва «Ситорай зимистона» Тэру Миямоторо дар қатори бузургтарин нависандагони муосири Чопон қарор дод, ки онҳо воқеан қуллаи баланди ҷӯдиёти нависанда мебошанд. Мутаасифона, то имрӯз ягон асари ин нависандай маъруф ва ҳудвизжаи Чопон ба забони тоҷикӣ тарҷума нашуда буд. Китоби мазкур, ки аз

қиссаю ҳикояҳои Тэру Миямото фароҳам омадааст, нахустин кӯшиши хонандай тоҷикро бо осори ин нависандаи бузурги Ҷопон ошно кардан аст. Тарҷумаи китоб ба қалами рӯзноманигори маъруф Абдуғаффор Қурбонов анҷом ёфтааст ва ў бо вучуди он ки тарҷимони қасбӣ нест ин кори ҳайру савоӣ ва муҳими адабиро бо камоли муҳаббату иродат ба эҷодиёти ин нависандаи бузурги ҷопонӣ анҷом додааст. Дар маҷмуаи мазкур дар баробари ҳикояҳои ҷомибу хонданини ин адаби маъруфи ҷопонӣ, инчунин қиссаи машҳури “Рӯди лойолуд” ҳам дар тарҷимаи А. Қурбонов ба хонандай тоҷик манзур метардад, ки он воқеан дар эҷодиёти Тэру Миямото макоми хоса дорад. Ин яке аз нахустин асарҳои адаб аст, ки ба ў шуҳрати ҷаҳонӣ оварда буд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки моҳи декабри соли 2016 номбурда маҷмуаи ҳикояҳои нависандаи маъруфи Ҷопон Тэтсую Миураро таҳти унвони «Оташаки гумроҳ» тарҷума ва ба хонандагони пиромии тоҷик манзур карда буд.

Дар охир хонандагонро ба ҷаҳони рангину пурасар ва омӯзиандай адабию ҳунарии Тэру Миямото дা�ъват намуда, ба А. Қурбонов дар пешаи пурзаҳмат ва пурифтиҳори тарҷимаи бадей барору комёбихои беназирро орзу мекунем.

Шамсиiddин Солеҳов,
доктори илми филология.

Тэру Миямото – ситораи дурахшони насри Чопон

Нависандае, ки инак, меҳоҳам ба хонандай арчманд ва ниҳоят гиромии тоҷик муаррифӣ ва ҷанде аз асаҳрои ба назари банда ҷолибу хонданибоби онро пешниҳод намоям, ҳаёти рангину аз лиҳози адабӣ нотакрор ва намунаи ибраторо паси сар кардааст.

Тэру Миямото 6 марта соли 1947 дар ш. Кобе ба дунё омадааст. Таъре мунакқидони адабӣ менависанд, ў дар як замон дар қатори нависандагони номӣ, аз қабилии Рю Мураками ва Кэндзи Накагава рӯйи мавҷҳои “насри ҷадиди чопонӣ” ба адабиёт ворид шудааст. Вале агар номи ду нафари охир дар Русия вирди забонҳо шуда бошад, шаҳсияти Тэру Миямото ба доираи маҳдуди мардум шинос буд. Сабабаш, пеш аз ҳама, дар он аст, ки асаҳрои ў дар ибтидо ба забони русӣ тарҷума нагардида буданд. Ҳамчунин метавон түфт, ки дар пасманзари то ვაқтҳои охир инҳисор шудани хонандагони рус бо асаҳрои Муракам ва Банани, номи вай беинсофона сарфи назар шудааст.

Аввалан, барои он ки дар худи Чопон ба Тэру Миямото, ки ҳам дар ҷараёни “оммавӣ” ва ҳам дар адабиёти “тоза” асар эҷод менамояд, на камтар аз Ҳаруки Мураками эҳтиром мегузоранд. Сониян, барои он ки Миямото ба доираи адабии Русия аз тарики рафҳои китобхонаҳо набошад ҳам, хеле барвакътар аз нависандагони номдор ворид шуда буд. Аввалин повести вай “Рӯди лойолуд” (Доро-но қава), вакте ки соли 1981 фильмӣ ҳамноми коргардон Коҳзя Огuri сазовори мукофоти кинофестивали Москва гардид ва соли 1982 ба ҷоизаи “Оскар” пешниҳод шуд, тавассути толорҳои кинотеатрҳо ба тамоми ҷаҳон маълуму машҳур гашта буд.

Вале баъд аз ин дар Русия ситоран нави Чопонро, ки дар фосилаи байни наслҳои Кобо Абэ ва Харуки Мураками дурахшида буд, барои солиёни зиёд фаромӯш карданд. Ва танҳо соли 2000-ум, баъд аз он ки ниҳоят дар нашриёти “Восточная литература” повести “Дарёи лойолуд” бо якчанд хикояҳои муаллиф бо забони русӣ нашр шуданд, ўро боз ба ёд оварданд ва бо шуру шавқ дар борааш сухан меғуфтанду васфаи мекарданд. Бале, ба ёд оварданду аз истеъоди баланд ва ба худ хоси нависанда дар ҳайрат монданд. Ҳамзамон дар Чопон Тэрү Миямото аз ҷониби танқиди адабӣ навозишу меҳрубонӣ дид, бо мукофотҳои тезъоди бузурги нашри асарҳоиаш дар тамоми давраи фаъолияти эҷодиаш эрка карданд.

Баъди хатми факултети адабиёти дошишгоҳи Оғзмон Гакуэн, ба очонсии реклама ба кор даромад, vale бо гузашти муддати кӯтоҳ онро тарқ карда, ба адабиёт рӯ овард. Каме баъдтар Миямото боз як кӯшише кард то ба тиҷорат баргардад, vale дубора аз баҳраш гузашт. Баҳт дафӯзатан ба рӯяш ҳандид ва шӯҳратёр шуд ва дигар ҳеч вақт аз вай рӯй нагардонид. Соли 1977 Миямото барои эҷоди аввалин повесташ – “Рӯди лойолуд” (Доро-но кава) ба мукофоти адабии ба номи Дадзай Осаму ва соли 1978 барои асари нави худ – “Дарёи шабчароғҳо” (Хотарувава) ба бонуфузтарин мукофоти адабии Ҷопон ба номи Рюносек Акутагава сазовор гардид. Дар якчоягӣ бо повести “Дарёи Дотомбори” (Дотомбори-тава) ба истилоҳ силсилаи асарҳоро дар бораи дарёҳо ташкил намуданд. Дарвокеъ, ҳарсеи асарҳои “дарёй” солҳои 80-ум филмбардорӣ шуда буданд. Ҳамчунин соли 1995 аз рӯи романи Тэрү Миямото “Нури хаёли” (Мабороси-но хикари) филми нави бадеъ ба навор гирифта шуд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ба қалами Миямото асарҳои зерин, аз қабили романи “Баҳри доимо тағиирёбанд” (Рутэн-но уми, с. 1984), романи “Ситоран

зимистона" (Ти-но хоси, с. 1992), романы "Маҳбуби малика" дар ду ҷилд (Юсон, с.1986), ки бо мукофоти адабии ба номи Эйдзи Ёсикавӣ сазовор шудааст, романы "Зарбофти гулдор" (Кинсю, с.1989), романы дучилдаи "Курсӣ дар биёбон" (Согэн-но ису, с.1999) ва ҳамчунин бисёре аз асарҳои дигаре, ки дорон аҳамияти баланди адабӣ мебошанд, тааллук доранд. Тэру Миномото аз ҷумлаи нависандагони машҳуре мебошад, ки асарҳояш бо төъодди хеле зиёд нашр ва дастраси хонандагон гардидаанд. Бисёре аз асарҳои вай ба забонҳои хориҷӣ тарҷума ва нашр шудаанд.

Библиография:

Зарбофти гулдор – 1982, Сагҳо дар гармои тобистон, Баҳри доимо тағйирёбанд – 1984, Маҳбуби малика – 1986, Ситораи зимистона – 1992, Курсӣ дар биёбон - 1999

Унвон, мукофот ва ҷоизаҳо:

Ҷоизаи ба номи Дадзай Осама барои повести "Рӯди лойолуд" – с. 1977,

Ҷоизаи ба номи Акутагава барои повести "Дарёи шабчароғҳо" – с.1978,

Ҷоизаи ба номи Усикава Эйдзи барои романни "Маҳбуби малика" – с.1987.



**Бо арзи эҳтиром ва самимияти
бепоён,**

Абдуғаффор Курбонов

Рӯди лойолуд

(қисса)



Сунэсима-гава ва Досабори-гава ба ҳам омехта гашта, номи худро ба Адзи-кава иваз намуда, ба халичи Осак мерезанд. Дар ҳамон ҷойе, ки дарёҳо ба ҳам омехта мешаванд, се купрук - Сёва-баси, Хататэкура-баси и Фунатсу-баси ҷойгир мебошанд. Аз болои яке аз онҳо трамваи кухна ҳазида равон аст ва аз шиши тирезаи он дарёи зард, ки рӯйин он бастаҳои коҳҳо, шоҳаю парахаҳо ва ким-қадом чизҳои пӯсида оҳиста шино доранд, дида мешаванд.

Бо вучуди он ки дарё ба унвони дарё ном гирифта мешуд, анбуҳи анборҳои ширкатҳои киштигард ва киштичаҳои боркаши зиёд аз он шаҳодат медиҳанд, ки дарё ба баҳр табдил ёфтааст. Дар тарафи муқобил, он ҷое, ки Цунэсима-гава ва Досабори-гава ҷойгиранд, хоначаҳои хурд ба назар мерасанд. Онҳо аз рӯйин ҷараёни дарё боло тӯл қашида, ба маҳаллаҳои биноҳои баландошёнаи Ёдоя-баси ва Китахама мегузаранд.

Вале онхое, ки дар поёни дарё зиндагӣ мекунанд, фикр намекунанд, ки дар соҳили баҳр ба сар мебаранд. Вокеан ҳам, вақте ки дар гирду атрофи ту дарёю купрукҳо ҷойгиранду трамвай гулдуррос мезанад ва доимо аз гуп-гупи автомобилҳои сечарха як қад мепаред, гумон аст фикр кунед, ки дар наздики баҳр аст. Аммо дар лаҳзаҳои баланд шудани сатҳи об, дарёи аз об пуршударо мавҷҳои баҳр ба пеш тела дода, онро то хоначаҳои соҳил мебаранду бо худ буйи намақдори баҳрро меоранд ва бо ин кор одамонро хотиррасон мекунанд, ки дар наздикиҳо баҳр ҷойгир аст.

Дар дарё завракҳои бӯйи рафтумад карда, баржаҳои чӯбинро бо худ кашола карда мебаранд. Завракҳо соҳиби номҳои боифтиҳори «Каваками-мару» (Худои дарё) ё «Районмару (шоҳи тундар) мебошанд, vale якчанд қабат ранги дар бадани мисли аробаи шалақ номустаҳками онҳо мавҷудбуда, ки шармандавор камбагалии соҳибонашонро рӯпуш мекунанд, аз акси вокеият фосехона шаҳодат медиҳанд. Баъзан капитанҳо худро то миён аз болосоғти тант берун бароварда, бо нигоҳи вазнини ногаҳонӣ ба ҷониби моҳидорони рӯйи купрук назар медӯзанд, ки дар натига аз ин тарзи нигоҳ ошуфта шуда, қадоме аз моҳигир шасти моҳидории худро ҷамъ намуда, назди поижои купрук меравад.

Тобистон қариб тамоми моҳидорон дар назди Сёва-баси ҷамъ омода, зери сояи панҷараи равоқдори купрук паноҳ мебаранд. Дар ин ҷо одамони туногун – ҳам моҳидорон, ҳам мардуми роҳузару тамошобин (аз паҳлу меғузаранд, ҷашмашон ба ягон шасти моҳигирӣ меафтаду нигоҳ карда мемонанд), шахсоне низ ҳастанд, ки ба завракҳои бӯйи, ки фих-фихкунону сулғазанон бо дарё боло мераванд, бепарвоёна нигоҳ мекунанд.

Дар муқобили Сёва-баси купруки дигар - Хататэккура-баси истодааст, ки дар назди он ошхонаи "Янагӣ" ҷойгир аст.

- Амак дар моҳи оянда мошини борбар мекард, ин аспро бошад, ба ту, Нобу-тян медиҳад.

- Ҷӣ, воқеан ҳам рост меғӯй? Ту воқеан онро ба ман медиҳӣ?

Ба дари ошхона офтоби тобистон ворид мешавад ва дар пушти муштари дурахшҳои доирашакл бозӣ мекунанд. Одатан ин мард баъди нисфирӯзӣ пайдо мешавад, бо ҳамроҳии аспаш ва аробаи пурбораш купруки - Хататэккура-басиро гузашта меояд. Вай ҳамеша ҳӯроки ҳамроҳ оварда-ашро мекӯрад ва баъд каки-гоорӣ фармоиш медиҳад. Ҳамаи ин вақт асти соҳиби худро мунтазир мешавад.

Нобуо ба назди падараши, ки кунсуба (ширавори анъанавӣ) бирён мекард, давида омад.

-Амак меғӯяд, ки астгчаро ба ман медиҳад.

Модари писарча, ки ба шарбат асал ҳамроҳ мекард, нописандона ба ҷониби онҳо нигоҳ кард: "Ҷӣ падар бошад ё ҷӣ писар, ҳеч шӯҳиро намефаҳманд".

Асп ногаҳон шиҳа кашид, ки чунин кор одатан хеле кам ба амал меомад. Солҳои 50-ум дар Осака тезъоди мошинҳо зиёд мешуд, vale дар ҳамон давр ҳам чунин мардро бо аспу ароба воҳӯрдан мумкин буд.

Саг, гурба, се ҷӯҷа дар хона... Падар аз писар ҳам бадтар... Ба онҳо танҳо аспи намерасад. Агар ба онҳо ҳамин аспро дихӣ, онро ҳам ба хона меоранд...

Мард бо овози баланд ханда кард.

Модарҷон шӯҳиро намефаҳмад. Ҳамин хел не мӣ, Нобу-тян? Соҳиби ошхона Симпэй ба кафи дасти писараши ширинӣ гузошт. Писар норизоёна ба тарафи падараши нигоҳ кард.

Боз кинсуба!(кулчақанди бирёнишуда) Ман шарбат меҳоҳам.

Маъқул набошад – нахӯр. Шарбат бошад, ба ту мумкин нест. Писарча саросемавор шириинвурро ба даҳонаш тикқонд. Ў ба ёд овард, ки чӣ гуна модар падарашибро аз тасмимаш боздоштани шуда, метуфт: “Охир кӣ дар авчи тобистон кинсуба меҳарад...”

Эй ҳайвон! Ин чо барои ту оғил нест! – дод зад Садако ва аз ошхона парида баромад.

- Оҳ, моро бубахшед, доимо вай...гунаҳкорона гуфт дехотӣ ва Нобуоро ба назди худаш хонд:

- Бигир, нимаш аз они ту.

Нобуо ва дехотӣ болои як косам шириинӣ хам шуданд. Нобуо бо таги чашм ба асари ҷароҳати аз сӯхтагӣ дар рӯи мард пайдошида, назар мекунад. Гӯши чапи вай гӯё канда шуда бошад. Нобуо бисёр меҳоҳад аз амакаш пурсад, ки бо гӯши вай чӣ ҳодиса рух дод, vale vakte ба як қарор меомад, тамоми баданаш ба сӯзиш медаромаду табаш баланд мегардида.

Аз анҷом ёфтани ҷанг аллакай даҳ сол сипарӣ шуд. Ба Шумо бе ин ҳам маълум аст, ки дар айни замон дар Осако бо астни аробадор чӣ гуна пул кор кардан мумкин аст.

- Ту ҷоқеан мошини боркаш меҳарӣ? –ба назди мард нишаста пурсид Симпэй.

- Бале, истифодашудашибро... Ба наваш зӯрам намерасад.

- Истифодашуда ҳам бошад, мошини боркаш аст, ба ҳар сурат боркаш аст. Ту ҳамеша аз таҳти дил кор мекардӣ, ту ҷоқеан одами меҳнатӣ ҳастӣ. Акнун бошад, хеле хуб ҳоҳад шуд.

- На, ман одами меҳнатӣ не, балки аспи ман меҳнатӣ аст. Хеч вакт саркашӣ намекунад, ҳамеша аз таҳти дил заҳмат мекашад.

Симпей шишии пиворо кушода, дар назди деҳотӣ гузошт.

- Биё пештар кори нави тира мешӯем, ман зиёфат мекунам. Деҳотӣ бо майли том пиворо нӯшид ва Симпейро миннандорӣ намуд.

- Вақте бо мошини боркашат гаштузор хоҳӣ кард, ақаллан тоҳ-гоҳе ба тарафҳои мо ҳам назар кун. Вақте ман дар ин ҷо ошхона кушодам, ту аввалин муштари ман будӣ.

- Бале, он вакт заҳмам ба дараҷаи зарурӣ шифо наёфта буд.

Сардии шарбати гулобии қулғинай дар ким-кадом қуници даҳон об мешавад ва бъяд гӯё сарро сӯроҳ карда гузашта, то мағзи сар мерасад. Дар ҳоле, ки қошуқ дар даҳонаш буд, рӯйи Нобуо гайри ихтиёр чиндор гашт. Падар бо кафи дасташ лабони ўро тоза карда гуфт: “Ин аз он аст, ки ту саросема мешавӣ”.

- Нобу-тян бошад, он вакт дар шиками модараши буд, - ба Садако, ки даромадгоҳро тоза мекард, муроҷиат кард деҳотӣ. Бале, воқеан ҳам мо дер боз бо ҳам шинос ҳастем. – Садако сатили пурӣ обро дар назди асп гузошт. Дар ошхонаи тағғон ҷӣ гуна об нӯшиданӣ асп шунида мешуд ва ба ин овозҳо ғалоғулаи қишитикаи бутӣ, ки аз ким-кадом дуриҳо ба гӯш мерасид, омехта мегарди.

- Ман аллакай як маротиба фавтида будам, - гуфт марди деҳотӣ. Ман инро чун ҳозир дар ёд дорам. Гӯё ба қадом як торикий парваз дорам, дар пешни ҷашмонам бошад, чизе мисли шабнаракҳо номудор мешуданд. Ман гӯё ба онҳо ҷаҳонида

гирифтам, шояд барои ҳамин зинда мондам. Қариб панҷ дақиқа аз нафаскашӣ монда будам ва дилам наметапид. Писари калониам, ки ин ҳама вақт маро нигоҳ медошт, инро бароям гуфт. Боз метӯянд, ки баъд аз вафот кардан чиззро ҳис намекунӣ. Мъълум мешавад, ки ҳамааш дурӯт будааст.

- Бало ба паси ин ҷанг.

- Боз ягон аблай аз дилтангӣ ё зиқӣ мебинӣ, ки дар ягон ҷой онро сар мекунад.

- Вақти ба Утасима-баси рафтганам фаро расидааст, - гуфт марди деҳотӣ. Мъълум буд, ки вай хушхолу қаноатманд аст. – Имрӯз бори ман вазнин аст. Намедонам аспам баландии назди Фунатсу-басиро мебаромада бошад.

Дар берун ҳавои тағсон ҳукмфармон буд. Ҳавои сӯзон болои релсҳои трамвай медамид ва аз ин ҷуннин ба назар мерасад, ки онҳо хомӯшона гоҳ-ногоҳ меларзанд.

- Нобу-тӯян аллакай ҷандсола шуд?

Нобуо ба ҷашмони пур аз меҳр ба асп назар карда, синаашро пеш бароварду бо ифтихор гуфт:

- Аллакай ҳаштсола! Ман дар синфи дувом меҳонам.

- Писари ман акнун панҷсола шуд.

Нобуо ба дар такя карда, бо нигоҳаш аспро гусел кард.

- Амак! – ногаҳон фарёд кард Нобуо.

Марди деҳотӣ ба қафо баргашт ва Нобуо аз ин кори кардагиаш ба ҳигдолат афтод. Вай намедонист чӣ тӯжд, танҳо ҳанда кард. Марди деҳотӣ низ дар ҷавоб ҳандид ва лаҷоми аспро дошта, роҳашро идома дод. Пашишаҳои садафмонанд болои сараши ҷарҳ мезаданд.

Асп ба баландии назди Фунатсу-баси баромада натавонист. Вай якчанд маротиба кӯшиш кард, вале ба он боз як таккони ҳалкунанда нарасид. Оҳиста-оҳиста ҳам асп ва ҳам

сохиби он монда шуданд. Ҳама дар гирду атроф – ҳам мошинҳо, ҳам трамвай ва ҳам роҳгузарон боз истоданд. Одамон хомӯшона аз болои амалҳои марди деҳотӣ ва асп наззора мекарданд.

- Ба пеш! – Аспи бо доду фарёд ба шитоб андохташуда тамоми қувваашро омода кард. Дар бадани ранги аҳмари сӯхтаи он аз ким-кучое мушакҳои барои вай ғайримуқаррарӣ пайдошууда, бозӣ мекарданд ва аз ҳад зиёд меларзианд. Арак аз ҳарду тарафи бадани асп метаровид ва ба замин мечакид.

- Шояд бо ду кӯшиш аз купрук гузаштанро истифода баред? - Марди деҳотӣ ба фарёди Симпэй ба ақиб нигоҳ карда, даст афшионд “мақсад ҳамааш хуб аст” гуфта, дар ақиби ароба ҷой гирифт. Вай аробаи пурборро ба пеш тела мекард ва дар ниҳояти кор ба баландии назди купрук баромаданд.

- Ба пеш!

Ва дар ин лаҳза сумҳои асп аз асфалти бо таъсири офтоб обшууда лағжиданд ва он ба қафо афтид. Марди деҳотиро аз пой зада афтонд ва дар як мизжа задан вай дар зери гарами оҳанпораҳо, ки аз ароба рехта буданд, монд. Чарҳҳои ақиби ароба аз болои шикамаш гузаштанд, гардану синааш зери ҷарҳҳои пеш монданд.

Асп бо сумҳои худ тани дарозкашидаро шаттакорӣ кард. Дар наздикии Нобу Садако дод зад.

-Нобу-тян, наздик нашав!

Симпэй ба назди марди хобида давид, vale дафъатан баргашт ва ба “ёрии таъчилий” занг зад.

- Вай қу намурдааст? Ҳамааш нағз мешавад, ҳамин хел не?- гирякунон дар назди даромадгоҳ ба худ печида такрор ба такрор мепурсид Садако.

Симпэй аз кунчи ошхона бурёи пешонидаро гирифта, боз ба күча баромад.

- Нобую, кани ба хона даро! – Садако писарашибро ба хона меҳонд, vale Нобую аз ҷояш намечунбид.

Симпэй часадро бо бурё пӯшонид. Ин бурёи рангай тобистонае буд, ки онро маъмулан бегоҳиҳо пахн мекарданд. Нобую барои аз гармини офтоб паноҳ бурдан сари ду по нишаст ва ба савсанҳои обдор, ки дар рӯйи бурё қашида шуда буданд ва фавраи хун, ки аз зери бурё печутоб хӯрда, ба таги поҳҳои Фунатсу-баси меҳазид, бодикқат нигоҳ мекард. Дере нағузашта анбуҳи мардум тамоми кӯчаро пур кард.

- Бечора... Шояд об нӯшидан меҳоҳад. Нобую, биё ба вай об медиҳем!

Симпэй сатилро бо об пур кард. Нобую онро бо даст гирифта, аз роҳ гузашту ба асп наздик шуд. Ба рӯйи писарча бӯйи кафки шӯлаи обакии сафедмонанд, ки дар лабони ҳайвон ҷамъ шуда буд, зад. Асп вазнин нағас мекашид. Вай ҳатто ба сатили об майл накард. Бо ҷашмони хунгирифта вай тоҳ ба Нобую нигоҳ мекарду тоҳе ба сатили об ва баъд назари он ба ҷасади зери бурё хобидан соҳиба什 андӯхта шуд. Ва ҳамин тавр вай дар зери офтоби сӯзон бе ҳаракат меистод.

- Вай об наменӯшад! – Нобую ба назди падараш давида рафт. Симпэй ҳамоню арақи пешониашро пок мекард: Шояд фикр мекунад, ки вай ўро кушт...

- Вай мемурад! Падар, вай мемурад охир! Ногаҳон Нобую ҳис кард, ки танаши сард мешавад, болои пӯсти баданаш мурчаҳо давиданд. Ў сари худро ба зонуҳои падараш ҳалонду гирия кард.

- Ҷигархун нашав... Дар ин ҳолат на ту ва на ман ягон коре карда наметавонем.

Андаke баъдтар аспро күшода бурданد, фақат ароба якчанд рӯз дар зери пояи купрук хобида буд.

Дар назди аробаи бесоҳиб писарбачае дар зери борон бе чатр истода буд. Аробаро чинтапеч карда буданд, дар таги он бошад, ҳамону оҳанпораҳо меҳобиданд.

Ҳис мегардид, ки тӯфон наздик омада истодааст. Ҳоначаҳо гӯё аз тарс ва интизорӣ ба худ печида шуда буданд, соҳибони онҳо бо шитоб тирезаҳоро чӯб мезаданд. Шамоли бо борон омехта пораҳои коҳҳо ва чӯбҳои шикастай қуттиҳои дар роҳ бударо ба ҳар тараф парешон мекард.

Нобоу оҳиста дари пушти тирезаи ошёнаи дуюмро андак боз карда, ба тарафи писарчае, ки пушташ ба сӯи вай истода буд, нигоҳ мекард. Ӯ аввалин бор аз паси касе мепоид. Ба назар чунин мерасид, ки баргҳои чигил ва печ дар печшудаи дараҳти бузурги маҷнунбед ҳамин лаҳза ҳам одамон, ҳам мошинҳо ва ҳам писарчай тану танҳоро, ки дар канори роҳи ифлоси якбора холишуда, танҳо истодааст, фурӯ мебарад. Ба хотири он ки волидон воқиф нагарданд, Нобоу бозҳтиёт аз зинаҳо поин шуда, ба кӯча баромада, ғайб зад. Вай ба назди писарбача омад. Ким-қадом як кувваи номаълуме Нобуро ба ҷониби писарча мекашид ва ӯ аллакай на ба борон аҳамият медоду на ба шамол.

Нобоу дар паси писарбача қарор гирифт, каме хомӯш истод ва баъд аз қафаси синааш овози гайритабии ҷарангосие баланд шуд, ки худаш низ лаҳзает дар ҳайрат монд.

- Ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?

Писарбача бо ҳарос ба ақиб назар андохт ва ба Нобоу ҷашм дӯхт. Аз ҷеҳраи вай қатраҳои борон мерехтанд. Баъд вай ҳанда кард ва гуфт: “Ин оҳанпораҳоро бо нархи гарон фурӯхтан мумкин аст”. Ва ин лаҳза Нобоу фаҳмид, ки писарбача ба хотири дуздиҳани оҳанпораҳо ин ҷо истодааст.

- Мумкин нест. Ин моли каси дигар аст. Моли каси бегонаро гирифтган мумкин нест! – бо изтироб фарёд кард ў, зеро медонист, ки ин оҳанпораҳо борои амаки фавтида азиз буданд.

- Бале, ман инро медонам... Ман чизеро намегирам. Писарча бори дигар хандид, vale ин дафъа хандааш ким-чи хел хушомадгӯёна буд. Нобуо чун пештара бо эҳтиёт аз паси вай наззора мекард.

Аз ким-кадом дуриҳо садои хуштаки киштии боркаш ба тӯш мерасид, борон боз ҳам саҳттар меборид. Нобуо боз ноаён ба чехраи писарбача диди дӯхт. Ў чашмони калони зебю, ачоибу дилкаш дошт. Аз паси лабҳои нимкушодаи гафс дандонҳои майдан сафед ба назар мерасиданд.

- Охир ин оҳанпораҳои ҳамон амаки аробадор мебошанд, - гуфт писарбача.

- Бале ҳамин хел, - сар чунбонд Нобуо ва дар бораи он фикр кард, ки вай инро аз кучо медонад. – Ин амак дар ин ҷо рӯзҳои наздик вафот кард, - нимшунаво гуфт Нобуо ва ба писарбача нигохи тез партофта, аз нав ҷашмонашро поин кард. Маъмулан вақте вай худро гум мекард ва ё намедонист чӣ гӯяд, ба ҳамсуҳбат нигоҳ намекард.

- Вай баъзан назди мо меомад, - нафас бароварда гуфт писарбача ва бо дикқат ба чехраи Нобуо нигоҳ кард. Якчанд дақиқа бачаҳо хомӯшона ва бо лабу лунчи оvezon ба ҳамдигар нигоҳ карданд.

- Ҳонаи ман ана дар он чост, - ногаҳон гуфт писарбача ва бо дасташ ба дуриҳо, ба ҷониби Досабори-гава нишон дод, vale дар он ҷо, дар паси пардаи туман танҳо тарҳ ё суроби пояҳои купруки майдаро пай бурдан мумкин буду ҳалос.

- Дар кучо? Дар он ҷо чизе ба назар намерасад. Писарбача аз болои релсҳои трамвай гузашта, давида то миёнаи купруки Ҳататэкура рафт. Нобуо аз паси вай рафт.

- Ана дар он чо, дар зери купрук. Мебинй, дар он чо киштичай мо истодааст.

Вақте Нобую беҳтар нигоҳ кард, дид, ки дар зери Минатобаси воқеан ҳам киштичай ба пояи купрук баста шудааст.

- Ту дар худи киштичай зиндагӣ мекунӣ?

- Бале, Пештар мо дар болотар мувофиқи ҷараёни об зиндагӣ мекардем, баъд ба ин чо кӯчиҳем.

Писарбача ба панҷараи купрук такя карда, дасташро ба рухсораш танба монд. Нобую дар паҳдӯи вай истода, амали ўро такрор кард. Қади Нобую каме баландтар буд

- Ту хунук намехӯрӣ? - пурсиd писарбача.

- Не.

Ҳарду сар то по тар шуданд. Борон гоҳо ҷаппаю гоҳ роста бошиддат меборид, гоҳо қатъ мешуд, ба назар ҷунин мерасид, ки он ҳеч гоҳ тамом намешавад.

Бачаҳо хомӯшона ба хоначаҳо наздиқ шудани оби лойолудро назора мекарданд, ки нигоҳ писарбача фарёд карду китғи Нобуоро дошт.

- Бубин! Дар он чо тилисмишуда аст!

- Чӣ? Кадом тилисмишуда? Тобую ба ҷукурии торикнамои дарё - ба он ҷое, ки нигоҳи писарбача равона гардида буд, дида дӯхт.

- Бале, қарпӣ тилисмишуда... Мебинй, дар он чо қарпӣ ҳихоят қалон шинно дорад?

Аз бориши борон рӯйи дарёи лойолуду тира чин-чин шудааст. Дар гирдоби кабуди хира гарами ҳасу ҳошок, ки ба пояҳои купрук бархӯрда, болои об ҷарҳ зада, поён мераవанд, дида мешаванд.

Нобую бо қафи дасташ рӯяшро молида, бо тамоми қуввааш ба дарё нигоҳ мекард, ки ногаҳон аз қафаси синаи вай гайри ихтиёр ғифоне бадар шуд.

Моҳии бузурги хокистарангি рушан оҳиста шино намуда, дар об давра мекашид. Ба назар чунин мерасид, ки вай маҳз барои он болои об баромадааст, то тани худро дар зери борон нигоҳ дорад.

Ман ягон маротиба моҳиро бо чунин бузургӣ надида будам. Дар ҳақиқат моҳӣ аз рӯйи андоза ба Нобуо баробар буд. Ҳар як пулакчай он бо лаъли нозуки доирашакл ихота карда шуда буд ва чунин ба назар мерасид, ки аз тамоми бадани моҳии бузургчусса дурахши номаълуме паҳн мешавад.

- Ман аллакай бори сеюм аст, ки онро мебинам. Дар он ҷое, ки пеш зиндагӣ мекардем, ду маротиба онро диде будам. Писарбача ба гӯши Нобуо наздик шуда гуфт:

- Ту ба касе чизе нагӯ, майлаш?
- Дар бораи чӣ?
- Дар бораи он ки мо ин карпро дидем.
- Борои Нобуо то охир маълум набуд, ки чаро дар ин бора ба касе чизе гуфтан мумкин нест, вале бо ишораи розигӣ сар ҷунбонид. Ким-кадом ҳиссияти номаълуме дар бораи он ки акунун ў ва ин писарчай ношиносро розе метпайвандад, фаро гирифта буд. Моҳӣ ба зудӣ ба тарафи дигар баргашта, дар умқи обҳои Досабори-гава гайб зад.

Нобуо бо ангушт ба тарафи хонаи худаш ишора карда гуфт:

- Хонаи ман бошад, дар паҳлӯи ошхона қарор дорад.
- А-а, фаҳмо, пас шумо ошхона доред...

Писарбача меҳост чизе бигӯяд, вале ногаҳон рӯ гардонд ва ба қафо нигоҳ накарда, бо роҳи болои купрук давид ва баъд дар паси панҷараҳои пештоқи Сёва-баси ноаён шуд. Шамол як лавҳаи бузурги таҳтагинро рост ба болои Нобуо оварда истода буд ва писарча аз тарси ҷон ба сӯи хона давид. Ин бегоҳӣ ҳарорати бадани вай якбора баланд шуд.

Дар зери чунин борони саҳт ту чӣ мекофтӣ? – аз писараши турсид Садако, аммо вай ҳомӯш буд.

Вай ба садои баландшавандай борон ва гурросзани шамол гӯш мекард ва ба назар чунин мерасид, ки бӯйи арақи модари ба болояш ҳамшуда бадани аз гармӣ бе ин ҳам тари ўро печонида гирифтааст. Нобуо ҷашмонашро пӯшид – дар рӯйи дарёи лойолуд болои карпи бузург писарбача шино мекард.

- Оромакак хоб рав. Бояд хуб арак кунӣ, то ки таб бадар равад, - бо меҳрубонӣ гуфт падар бадани Нобуоро бо кӯрпа печонида. “Шояд ба падар дар бораи карп накл кардан мумкин бошад”.

- Падарҷон, дар он ҷо карпи ниҳоят бузург аст...

Кувваи баркро қатъ карданд ва дар ҳама ҷо барқ ҳомӯш шуд.

Барои лаҳзае атроф торик шуд, тип-торик ва то афрӯхтани шамъ, якбора марди деҳотии фавтида ва аспи онро ба хотир овард. Ӯ дасти падараширо ҷустуҷӯ кард. Рӯшинони донаи гӯгирид, ки падараши гиронда буд, мисли парвона аз торикий парпарак зада баромад.

- Хайр чӣ будааст бо он карп?

Сояи падар дар арши хона мерақсид.

- Ман меҳостам як карпи қалонро дошта гирам.

- Майлаш, дафӯяи дигар падарҷонат онро дошта барои ту меорад.

- Аз кучо?

- Аз бозори марказӣ...

Падару писар қиқирос зада, дар ҷойигаҳ дароз қашиданд.

Нобуо интизор шуд, то ки падару модараширо хоб барад, баъд оҳиста барҳоста ба назди зинапоя давида омад ва аз

тариқи тирезачаи хурд, ки падараши мөх заданашро фаромүш карда буд, берунро назора кард. Вай бо нигоҳ хонаи писаракро чустучӯ кард. Рӯшнӣ аз шамъчаҳои хонаҳои соҳили муқобил аз байнин боронни бошиддати давомдор ба зӯр ба назар мерасид. Ва ниҳоят, дар паҳмӯи Минато-баси дар пастӣ, қариб дар болои об вай мисли шабаҳи танҳо оташаки зарди аз боло ба поён алвонҷхӯрандaro пайдо кард. Нобуо дарк намуд, ки ин хонаи ҳамон писарбача аст ва рӯяшро ба шишии тиреза ҷафс намуда, мисли мафтунишуда истод ва ба дуриҳо назар кард.

Аз таъсири офтоби пагохирӯзӣ аз оби дарё бут мебаромад. Абрӯи гафс парокандаш шуданд. Виззоси арра ва садои болға ба гӯш мерасид ва ба ин садоҳо овозҳои ба ваҷд омадаи кӯдакон омехта мешуданд.

Дарё чи ҷизҳоеро бâъди тӯфон бо худ намеорад, дар он ҳам бӯрё, ҷорҷӯбаи тиреза, расмҳои дар ҷорҷӯбаҳо наасбшуда ва ким-кадом ҷубҷаҳоро дучор омадан мумкин аст! Бачаҳои гирду отроф дар назди дарё ҷамъ омада, ҷангакча ва тӯрҳои дарозро ба даст гирифта, ин ҳама ганҷро дошта, дар соҳил ҳушк мекунанд.

Ин вақтхӯиии асосӣ бâъди тӯфон мебошад. Махӯз дар ҳамин вақт селай моҳиҳои карас ва карп, ки аз ҳавои бад ҳаста шудаанд, барои истироҳат кардан тамоми рӯз дар рӯйи об шино мекунанд.

- Ба ман мумкин аст, аз ҷой бархезам? – якчанд маротиба аз модараши пурсид Нобуо.

- Ту ақлатро хӯрди магар! Имрӯз ту бояд тамоми рӯз хоб равӣ. Ту охир тамоман заифу камқувват ҳастӣ, аз кӯчактарин ҷиз даррав таб мекунӣ.

Гавғои күдакон баланд шуд. Маълум гарди, ки бародарон - дутоникдо Тайода дар қаиқ нишаста, бо хода обро чунбонда таккон медоданд. Бародарон дар мактаби миёна меҳонданд ва онҳо қаиқи шахсӣ доштанд. Дар сурати мавҷуд будани қаиқ, метавонӣ то он ҷое ки ҷараёни об тақсим мешавад, шино карда равӣ, дар он онҷо ҳатто бо дастони холӣ метавонӣ моҳӣ дорӣ. Баъди дарс бародарон дар пеши ҷашми бачаҳои гирду атроф доимо ба қаиқ менишастанд. Нобуо ва дӯстонаш онҳоро нағз намедиданд ва кӯшиш мекарданд, ки бо вайҳо муноқиша накунанд. Бисёр меҳостанд қаиқсаворӣ кунанд ва аз ин ҳам бештар меҳостанд ҳавзи бузургеро, ки дар ҳавличаи дохили ҳонаи онҳо қанда буданд, тамошо кунанд. Ҷандин бор Нобуо шунида буд, бародарон таърифжунон метуфтанд – дар назди ҳонаи мо чунин қарпҳои қалоне зиндагӣ мекунанд, ки шумо дар хобатон ҳам дидағӣ нестед.

Ва имрӯз бародарон чун ҳамеша ходаи аз ҳама хубтареро, ки дарё оварда буд, интихоб карданд. Нобуо ба онҳо нигоҳ карда, бартарияти худро ҳис кард. Ҳар қадар онҳо таъриф кунанд, ҳам қарпҳои онҳо яқин аз қарпи тилисмушуда қалон нест. Нобуо бо тамоми дикқат ба он тарафи соҳил назар кард. Дар дарё нурҳои нуқрафоми офтоби саҳарӣ медураҳшиданд, дар назди соҳил ҳонаи шинокунанда истода буд. Офтоб ба таври дақиқ, сояи анбор, ҳонаҳо ва сутунҳоро қашида буд ва ҳонаҷа дар оғӯши ин соягӣ алвонҷ мөхӯрд.

Садако дарҳол фаҳмид, ки писарашиб ба кӯҷо нигоҳ дорад.

- Ҷӣ ҳел қишини аҷоиб. – Симитэй таҳтаро аз тиреза қанда гирифт.

- Ба ҳонаҷаи шинокунанда монанд аст.

- Аҷоиб, ин ҳонаҷа барку об дошта бошад?

Ҳангоми хўроки нисфириӯзӣ, вақте ки дар ошхона муштариён зиёд буданд, Нобоу ноаён аз ҷашми волидон аз тарики роҳи пинҳонӣ ба берун баромад. Вай ба тарафи хоначаи шинокунанда қадамзанон рафт.

Лавҳаҳои рекламиавии якпаҳлӯ хобида ва офтобе, ки пушти гарданро месӯзонд, тӯғонро ба хотир меовард. Симҳои кандашуда аз панҷараи купрук овезон буданд, дар гирду атроф коргарон – таъмиргарон даводав доштанд.

Аз Минато-баси ба поён бо пайроҳаи тант рафтан мумкин аст. Яқин аст, ки онро қасоне дар қишиҷа зинҷагӣ мекунанд, аллакай бо рафтумади бисёр пайроҳа кардаанд. Тақар – туқури трамвай ва автомашинаҳо, садои овозҳо, хуштаки қишиҷаҳои бугӣ – ҳамаи ин галозула дурттар аз хонаи шинокунанда ба гӯш мерасид. Дар қад-қади дарё гарами ахлот менӯсиданд, бо омадани мавчи об нам мешуданд ва бо рафти он хушк мегардианд.

Нобоу бо завқ хоначаи шинокунандаро аз назар мегузаронд. Аз афташи дар зери он катери кӯҳнаро насб карда, баъзе ҷояшро дигар намудаанд ва болопӯш ҳам сохтаанд. Дар он ҷо ду даромадгоҳ вучуд дошт ва ба ҳар яки он таҳта пайваст карда шуда буд.

Ба назар чунин мерасид, ки хонача беодам аст. Илова бар ин, он чунон ҳузновар буд, ки гумон аст ягон нафар ҷуръати бо он наздик шуданро кунад. Ва ин маҳзуният ҳатто ба дили қӯдак низ таъсир кард. Нобоу ҳомӯш дар назди дарё истода буд ва ҷуръат надошт, ки поин равад.

Шуъон офтоб ба болопӯши лаҳ-лаҳи таҳтагини қишиҷа афтида буд. Нобоу ба дарё назар кард. Маълум нест, ҷаро маҳз ҳамин лаҳза дарёи зарду лоймонанд, ки дар наздикии он вай таваллуд шудаву зинҷагӣ кардааст, ба назараи аввалин бор

ифлос менамояд. Ҳама ҷо ифлос буд – ҳам роҳи мумфарш, ки ин ҷо он ҷо аспҳои аломат гузаштаанд, ҳам купрукҳои қаҷи хокистаранг ва ҳам деворҳои дудолуди хонаҳо. Нобуо меҳост фавран ба хона баргардад. Вай ба болопӯши хонаи худашон дар он тарафи соҳил нигоҳ кард. Ба ҷашм мерасид, ки чӣ тавр дар ошёнаи дуюм пардаи бамбукий алвонҷ меҳӯрад... Дар ҳамин лаҳза қа౜е ба қитғи Нобуо зад. Вай баргашт. Дар пешаш бо сатили калон дар даст писарбачаи дирӯза меистод.

- Ту ба хонаи мо ба меҳмонӣ омадӣ?

Писарбача гӯё ба ҷашмони худ боварда накарда бошад, ба ҷеҳраи Нобуо дида дуҳт. Нобуо сар ҷунбонид. Барои он ки бе даъват ҳозир шудааст, каме худро ноҳинҷор ҳис кард. Ва ин лаҳза бидуни ихтиёр ҷуннин гуфт:

- Ҳамон карп боз дар он ҷо шино мекунад.

- Наход? Ба ростӣ? Писарбача аллакай давида рафт. Нобуо аз қафои вай шитобид. Вақте онҳо медавиданд, ба назари Нобуо ҷуннин намуд, ки гӯё вай карпро дида бошад. Бачаҳо аз мобайнини Ҳататэкура-баси ба дарё зехн монда, нигоҳ карданд.

- Вай дар кучо буд? Дар кучо?

- Вай ҳамон замон ба об даромада рафт. Нобуо бо ангушташ ба тарафи об нишон дод.

Писарбача бо таассуфи зиёд нафаси ҷукур қашид.

Қаиқи бародарон – дутоникҳо дар наздикиҳои хонаи Нобуо дар дарё ҷарҳ мезад.

- Шояд инҳо вайро дида бошанд,

- Не охир, ин хел шуданаш мумкин нест.

- Ту аз кучо медонӣ? Нобуо каме худро гум кард.

- Гуфтам-ку, вай ҳамон лаҳза ғутта зада, аз назар пинҳон шуд.

- Пас чаро дар аввал инро ба ман нагуфтй, ман бошам девонавор давидам.

Дар рухсораи писарбача шуъон офтоб бозӣ мекард. Нобоу ба табассуми начандон кӯдаконаи ў нигоҳ кард ва ба назарааш чунин намуд, ки писарбача кайҳо дурӯни вайро ифши кардааст. Ва танҳо ҳамин лаҳза дид, ки писарбача дар пойхояш пояфзоли духтарона ба бар кардааст. Аз сӯроҳии чӯроб ангушти калони пой намоён буд.

- Биё ба хонаи мо равем, майлаш? Писарбача ба Нобоу бо дикқат нигоҳ карда, ўро аз дасташ қашид. Бачаҳо ба Минатобаси баргаштанд. Онҳо бо пайроҳача поин шуданд ва дар ин ҷо Нобоу нокулай болои таҳтаи якпаҳлӯ баланд шуда, ба лойқазори назди соҳил галтид.

- Вах, ҳатто пояфзоли ман ифлос шуд! – пояшро қашида бароварда гуфт Нобоу ва ин лаҳза писарбача бо овози баланд садо кард:

- Хоҳар! Хоҳар!

Аз хонача духтарчай сафедпӯсти ду-се сол аз Нобоу калон сар бароварда нигоҳ кард. Вай бо ҳарду дасташ зулфаширо дуруст карда, ба Нобоу нигоҳ кард. Аз рӯйи ҷашмонаш духтарча ба бародарааш хеле монанд буд.

- Ин писар аз ошхонаи лаби соҳил мебошад.

Писарбача ба ҳоҳарааш дар кучо будани хонаи Нобуоро фаҳмонид.

Духтарча берун омада, Нобуоро аз дасташ гирифта, хомӯшона ўро ба қисмати пеши хоначай шинокунанда бурд. Дар ин ҷо ў ба вай гуфт, ки бишинад ва пойхояшро ба оби дарё дарорад. Баъд дар зарфе об овард.

- Ту чӣ ном дорӣ? – Духтарча ба пойхон Нобоу об рехт.

- Итакура Нобоу.

- Дар синфи чандум мөхонй?
- Дар синфи дуюм.

- Маълум мешавад, ки шумо бо Ки-тян ҳамсол ҳастед. Нобуо бечуръатона пурсид, ки онҳо чий ном доранд; ба назари вай доимо чунин менамуд, ки пурсиданни номи пурраи одамон, ин кори шахсонни калонсол аст.

- Ман – Матсумото Китти, ё Ки-тян, - хабар дод писарбача. Духтарча гуфт, ки номи вай Гинко мебошад.

- Шумо аз қадом мактаб ҳастед?

Писарбача як дақиқа саросема шуда, ба хоҳарраш нигоҳ кард ва ба зудӣ гуфт:

- Мо ба мактаб намеравем.

Аз болои Минато-баси фурӯшандай бамбук аробаи худро ба пеш мебурд. Аз дурӣ сарҳои тарошидаи дутоникоҳо, ки то ҳанӯз барои пайдо кардани ҷавоҳирот савори қаиқ дар дарё ҷарх мезаданд, намудор буданд.

Духтарча пойҳои Нобуоро шуст. Вай якчанд маротиба барои об гирифтан ба даруни киштича даромад. Писарбача дар дарё пойафзолро шуста тоза кард. Нобуо бепарвоёна ба пустҳои тарбуз, ки дар дарё шино мекарданд, дида медӯҳт. Дар зери шуъони офтоб нишаста арак карда буд, вале дар ким-куҷони узвҳои доҳили баданааш ҳанӯз сардиро ҳис мекард. Ӯ фикр кард, ки бегоҳӣ боз табаш баланд мешавад. Духтарча ба ангуштони пойҳояш об рехт. Барояш форам, вале қасдан худро ноҳинҷор нишон дод:

Қитиқам меояд! – ноаён ба духтарча нигоҳ карда, гуфт вай. Духтарча бошад, дар ҷавоб ба вай табассум намуд.

- Ана тамом, акнун ту тоза шудӣ. – Духтарча пойҳои Нобуоро бо домани куртаи кухна пок кард.

- Ту чунин мизжонҳои дароз дорӣ, Нобуо-тян.

- Аслан маро Нобу-тян ном мебаранд, - нимгурма гүфт вай ва аз шарм то решаҳои муйҳояш сун-сурх шуда.

-Хайр, Нобу-тян, гузар. Дар доҳил салқинтар аст, - даъват намуд Ки-тян.

Дар доҳил бурё ба андозаи чор-панҷ джо пахи карда шуда, ҷевон ва мизи пасти таъомхӯрӣ, ки аз истифодаи зиёд сиёҳ шудаанд, истодаанд.

Фарши киштича алвонҷ меҳӯрд ва аз он дарак медод, ки хона болои об истодааст. Утоқ бо девори фанерӣ тақсим шудааст. Ба қисмати дигари хонача аз тарики таҳтаи дуюм, ки аз соҳил ба он пайваст буд, даромадан мумкин аст.

Аз арши хона ҷароғи кухна оvezon буд. Нобуо ба хотир овард, ки чӣ гуна вай шаби гузашта ба рӯшинони зард нигоҳ карда буд.

- Об овардед? – Аз утоқи ҳамсоя овози занона баромад. Эҳтимол ин модари онҳо буд. Овоз пасти ва заиф ба гӯш мерасид.

- Дар боғ обро то бегоҳ қатъ кардаанд, - гүфт дуҳгарча.

Дар даромадгоҳи хона кузай калон барои об меистод.

- Ман ташна шудаам ва нӯшидан меҳоҳам Дар он ҷо каме мондааст?

- Аҳа.

Дуҳгарча бо кафмез об гирифт, ҳамагӣ ним стакан шуд.

- Ба хона кӣ омад?

- Як писарча аз он тарафи соҳил, аз ошхона, - аз чӣ бошад, ки бо қаҳр ҷавоб дод Ки-тян.

- Ту бегонагонро ба хона набиёр.

- Охир ин дӯсти ман аст,

- Кай шумо вакт ёфта дӯст шудед?

- Дириӯз.

- Дируз?

Модар ба Нобую муроҷиат кард:

- Писар, ту аз “Дарума-я” ми?

- Не. Ман аз “Янагӣ”.

- Бо фарзандони ман дӯстӣ кунӣ, дар хонаат туро ҷанг ҳоҳанд кард. Нобую надонист чӣ ҷавоб диҳад, аз гарангӣ ҳомӯш монд.

- Қиити, мо дар он ҷо як лӯндаи қанд буд, меҳмонро зиёфат кун.

Писарбача аз рафи хона банкаи аз ҳама қалони шишагиро, ки ба он монанд дар дагасия (дӯкони фурӯши ширинҳои арzon) меистад, гирифта, аз даруни он қандро баровард. Вай як муддат лӯндаҳои қалонро ҷустуҷӯ кард ва ниҳоят се лӯндаи тақрибан яхеларо интиҳоб карда, Нобую ва ҳоҳараашро зиёфат кард.

Дар паси девор оромӣ ба миён омад. Утоқи нимторикро ҳомӯшии аҷоиб фаро гирифта буд. Бачаҳо ҳомӯшона қандро бо дандон шикаста меҳӯрданд. Дар кӯҷе қишиҷи бугӣ гузашта рафт ва мавҷҳои аз он пайдошуда қаиқро саҳт алвонҷ доданд.

Ҳатто вакте Нобую ба хона баргашта омада буд, ҳанӯз ба назарааш чунин менамуд, ки такон ҳӯрда истодааст. Вай пардаро як тараф намуда, рӯяшро ба дасташ тақи карда, ба ҷониби хонаҷаи шинокунанда нигоҳ кард. Нурҳои офтоб маҳз ба он ҷое афтида буданд, ки хонаи хоби модарааш қарор дорад. Аз шамоли гарми дарё фурин (зангула)-и хонааш занг мезад.

“Обро дар бօғ то бегоҳӣ қатъ карданд...” Вай ба ёд овард, ки чӣ гуна дuxтарча бо кафлез даруни кӯзаро мекофт.

Нобую то нимаи зина поён шуд ва ба ошхона нигоҳ кард. Модар дар он ҷо набуд, шояд вай барои бурдани фармоши

муштариён рафта бошад. Падар дар курсии паҳлудор нишаста буд ва китоберо дар бораи шоҳмот мутолиа мекард. Нобуо оҳиста аз яҳдон як шиша лимонадро гирифта, ба чониби хонаҷаи шинокунанда равон шуд.

Шишаи сардро ба синааш паҳш карда, бо пайроҳаи танги назди Минато-баси поин шудан гирифт ва ногаҳон ба ёд овард, ки чӣ ҳел духтарча бо навозиш ба ангуштонаш даст расонида буд, бо вучуди он ки дар ким-кӯҷои ангуштонаш ин ҳисси гуворо бοқӣ монда буд, дар як лаҳза худро ғамгин ва танҳо эҳсос кард.

Нобуо ба қафо баргашт. Ӯ то нимаи Сёва-баси расид ва худаш намедонад, аз чи бошад, шишаро ба об партоғфт.

Дар қаики хурди чӯбин танҳо як нафар метавонад ҷой гирад. Дар он байрак барафроҳта шудааст, ки номи қаик бо ранги сиёҳ дар ранги сурх “Ямасита – мару” навишта шудааст. Соҳиби қаик мӯйсафеди камтап, ки синну солаш аз ҳафтод боло аст, бо доштани ҳалқакирмҳо машғул мебошад. Агар аз таги дарё лойро берун барорию онро шӯи, дар доҳили ғалбер якчанд кирм бοқӣ мемонад.

Агар касе аз моҳигирон дар рӯи купрук ба сӯи вай даст афишонад, мӯйсафед даррав ба тарафи вай шино менамояд. Моҳигир ба банка ё қуттии барои кирми моҳигирӣ пули майдаро андохта, бо воситаи банд рост ба дasti ӯ равон мекунад. Вай бошад, аз қуттӣ пулро гирифта ба он кирмҳоро ҷойгир мекунад.

Нобуо ҳеч дарк карда наметавонист, ки чӣ гуна дар сиёҳии ифлос, дар қаъри дарё чунин кирмҳои фарбехӣ сурҳ зиндагӣ мекунанд. Пеш вай чунин хоб дидо буд: вай синаи худро пора мекунад, дар он ҷо бошад, қабати ғафси лойқа мавҷуд аст ва аз он кирмҳои зиёд берун меоянд. Чунин ҳодиса

шуда буд, ки оби дарё часади навзодро бо наи нофаш оварда буд. Маҳҳ ҳамон вақт Нобуо дар бораи кирмҳо хоби мудҳиш дида буд. Бинобар ин, ба Нобуо на кирмҳо ва на мӯйсафед, ки онҳоро аз қаъри дарё берун мекашид, матькул набуданд.

Офтоб ҳоло баланд нашуда буд, vale дар об аллакай мавҷҳои нозуқ бо ранги затъфаронӣ чило медоданд. Нобуо ба Дасабори-гава нигоҳ кард. Дар мобайнни дарё чун ҳамеша қаиқ “Ямасита – мару” алвонҷ меҳӯрд, мӯйсафед ба доштани кирмҳо машгул буд. Бешубҳа, ҳоло, ки ҳаво салқин аст, меҳоҳад бештар кирм дорад.

Якчанд дақиқа Нобуо кори мӯйсафедро тамошо кард. Хоначаи шинокунанда гӯё дар нурҳои шафаки сапедадам тарқ шуда буд. Ин лаҳҷа падар ба паҳлӯи дигар гашт ва Нобуо ба ў нигоҳ кард, баъд назараашро ба тарафи дарё равона намуд. Мӯйсафед ба назар намерасид. Факат қаиқ дар болои мавҷҳо алвонҷ меҳӯрд.

Рухсораашро такя монда, Нобуо дар бораи он фикр мекард, ки чӣ ҳодиса рух дода бошад ва қарор дод, ки ягон коре шудааст.

– Падар, эй падар! – Нобуо падараашро ҷунбондан гирифт. – Бобо аз “Ямасита – мару” кучое гайб зад. Наменамояд.

– Чӣ? – норизоёна як ҷашмашро кушод Симпэй. – Ў нест, метӯй?

– Бобо кучое гайб задааст...

Вақте мутмаин шуд, ки қаиқ холӣ аст, аз ҷояш парида хест.

– Нест метӯй... Эҳтимол ғалтида бошад. Ин корро бинед-е.

– Аз афташ бобо афтидааст.

Бо даъвати Симпэй пулис омад. Мӯйсафедро ҷустуҷӯ карданд, vale наёфтанд. Касонеро низ, ки ўро дида буданд,

пайдо накардан, шоми он рӯз Нобую ва падарашро ба идораи пулис даъват кардан. Пулис Нобуоро бо қанди сафед зиёфат намуда, пурсид:

– Ту ором шав ва хуб фикр кун. Бобо воқеан ҳам дар қаиқ буд?

– Ҳа, ҳамин хел.

Пулис ҳангоми пешниҳоди саволҳо Нобуоро бо конфетаҳои арzon зиёфат мекард.

Нобую аз рӯии виҷдон дар бораи он чизе медонист, нақл кард; дар бораи омадани трамвай, офтоб ҳоло набаромада буд, вай бедор шуд, зеро меҳост ба ҳочатхона равад.

– Хуб, хеле хуб. Акнун дар бораи чизи асосӣ. Бобо афтид? Ё худаш ба об парид?

– Ман намедонам.

Кайфияти пулис ба тамом ҳароб шуда буд ва ў бо асабият бо қалам болои миз тақ-тақ мезад.

– Ҳеч имкон надорад, ки ту надонӣ. Ту маро ғамгин мекунӣ. Нагзакак ба ёд биёр...

Дар асл Нобую андуҳгин шуда буд. Ў аз зери ҷашм ба пулис нигоҳ карда, гуфт:

– Ман надидам, бинобар ин, чизеро намедонам.

– Ту дидӣ, ки ў чи туна кирм медорад! Илова бар ин, падаратро бедор кардӣ, зеро бобо кучое гайб зада буд. Пас ту чӣ хел ба об афтидани вайро надидӣ?

– Зеро вай маҳз дар ҳамин лаҳза тасодуфанд ба дигар тараф нигоҳ кард, – бо асабониҳият мудоҳила кард Симпэй.

– Ман бо писари Шумо сухбат дорам. Мо ҳатто наметавонем дар кучо зиндагӣ кардани муйсафедро муайян намоем.

– Ин хел бошад, муайян намоед. Агар писари ман мегӯяд, ки надидаам, дар асл ҳамин хел аст.

Нобую гайриихтиёр гуфт:

– Шояд ин боборо хүрдаанд.

– Чий?

– Шояд, ўро карпи чодушуда хүрда бошад. Танҳо барьд аз ин тулис ба онхо ичозати рафтанро дод. То он лаҳзае, ки падар аз дасташ гирифта ўро мебурд, Нобую чун савдой такрор ба такрор метуфт:

– Боборо карп хүрд. Ба ростй. Ман худам дидам.

– Бале, бале. Вай аз ҳад зиёд кирмхоро чамь оварда буд, барои ҳамин ҳуди вайро моҳй хүрд, – гуфт падар тани ўро тасдиқ карда.

Дар ин шаб Садако писарчаашро ба оғӯш гирифта хоб рафт. Вай ба писарааш, ки мисли девона дар бораи карпи бузург як чизро такрор ба такро метуфт, нихоят раҳмаш омада буд.

Часади мўйсафедро низ дигар пайдо накарданд.

– То чӣ андоза кӯдаки ноором аст! Вақте ки хүрок меҳӯрӣ ба ҳар тараф нигоҳ накун! – Садако Нобуоро, ки ҳар лаҳза ба он тарафи соҳил нигоҳ мекард, ногаҳон зад.

Гурӯби офтоб мисли чизи зангзадаи сурх оҳиста дар рӯйи дарё ҳазида, тадриҷан сиёҳ мешуд. Вақте дар гирду атроф бӯии хүроки шом паҳн мегардад, бародар бо хоҳар аз хонаи шинокунанда барои бозӣ кардан ба кӯча мебароянд. Онҳоро аз хонаи Нобую дидан мумкин аст. Дар вақти ғовғум дида мешуд, ки чӣ ҳел Кийити ва Гинко сари зону нишаста бозӣ мекарданд. Ва ҳатто вақте ки ҳаво торик мешуд, қаду қомати онхо ба ҷашим намоён мешуданд.

Ва рӯшной дар утоқи модари онҳо, ки тоҳ рӯшан ва ғоҳе хомӯш мешуд, ба монади қабудрангии губайрозори кӯчак ноустувор ва заиф ба назар мерасид. Қадом як нерӯи

номаълум чону тани Нобуоро ба ҳамин хонаи ҳаракаткунанда ва ба назди ҳамин кўдакон дъяват мекард. Вале ин тамоман он ҳиссиёте набуд, ки Нобуо нисбати хонаи тозаю озодаи худ дар дил мепарварид.

- Мумкин аст, ман ягон дафъя Ки-тянро ба хона биёрам?
 - Ки-тян кій аст?
 - Писарчае, ки дар киштича зиндагӣ мекунад.
 - Ту аллакай вақт ёфта бо вай дӯст шудӣ?
 - Бале. Модари вай маро бо қанд зиёфат кард. Садако ҷароғро рӯшан кард.
 - Акнун маълумам шуд, ки ҷаро ту ба он тараф нигоҳ мекуний...
 - Вай ҳоҳар дорад, номаш Гинко-тян аст. Нобуо дар бораи он ки чӣ гуна ба ботлок афтидану пойхояшро бо об шӯстани Гинко ба модарааш нақл кард.
 - Онҳо бо чӣ кор машгууланд?
- Нобуо инро намедонист. Воеан, онҳо ба чӣ машгуул мебошанд?
- Ман намедонам. Вакте ки Ки-тян ба хонаамон омад, ўро бо шарбат зиёфат мекунӣ?
 - Албатта, вай ки дӯсти ту аст, мо ўро дар сатҳи зарурӣ қабул мекунем.
- Садако ба поён шитобид, то ки Симпейро иваз намояд. Бегоҳӣ муштариён кам буданд, вале чун одат ошхона то соати ҳашит кор кард. Ва Симпей, ки ҳарчи зудтар меҳост ҳангоми ҳӯроки шом як қадаҳро нӯши чон кунад, ҳамсараашро саросема мекард.
- Нобу-тян дарсҳо чӣ хел?
 - Симпей, ки ба боло баромада буд, сари писараашро ба оғӯш гирифт.

- Нисфашро кардам.
- Чй фикр дорй, шояд бокимондашро падарчон кунад?
- Ба мо гуфтанд, ки дарсхоро ҳар кас ҳатман бояд худаш ичро намояд.

Симпэй хандид ва ба худаш сакэ рехта бо як маротиба онро нүшид.

- Ин муаллимаи Шумо чунин суханхой чиддй мегүяд?

- Бале. Мегүяд, ки агар фиреб кунед ҳам, мефаҳмам.

- Таътилҳои тобистона барои ҳамин дода шудаанд, ки бозӣ кунӣ. Агар бозӣ накунӣ, аз ту одами даркорӣ намебарояд. Ба муаллимаат гӯй, ки аз писари яккаву ягонай ман одами босавлат насозад.

Нобоу дар бораи бародару хоҷар ба падараши накл кард.

- Падари онҳо низ дар ҷанг буд ва баъд аз заҳм бардоштан, вафот кард. Нобоу интизор набуд, ки падараши дар бораи ин оила ҷизеро медонад.

- Ман дар бораи онҳо аз одамони таҳҷоии шунида будам. Ӯ ба маризии остеомиелит гирифтор шуда буд. Ин вақте ки устутонҳо мепӯсанд. Ҷанг ҳеч не ки тамом шавад, Нобу-тян.

Маъмулан, вақте ки Симпэй менӯшид, куртаашро аз танаши мекашид. Дар бадани вай заҳмҳои аз тир бардошта, дида мешуданд. Аз як тарафи таҳтапӯшт рост то зери бағалаш додги дарози заҳм ба назар мерасид.

- Ту бегоҳӣ ба назди онҳо нарав.

- Барои чӣ?

Дар ҷавоб Симпэй хомӯшона шишаи сакэро ларзонид. Маъмулан вай ин амалро он вақте ичро мекард, ки аз писараши ҳоҳиш менамуд, то сакэро гарм кунад. Ба гуфтани падараши, Нобоу дар ин кор устоди кори худаш аст. Гӯё камакак гарм нашудааст, вале ба назар мерасад, ки аз андоза зиёдтар гарм

шудааст. "Умуман, он чизе, ки зарур аст, – доимо писараашро таъриф мекард ў, – писари ман истеъоди ачоиб дорад, ҳамин хел не?"

– Пас барои чӣ бегоҳӣ ба хонаи Ки-тян рафтан мумкин нест?

Падар дар бораи ким-қадом кори худ фикр карда, ҷавоб надод. Баъд дасташро ба бари рӯяш такя карда, ногаҳон пурсид:

Нобу-тян, ту меҳоҳӣ дар ҷое, ки барф зиёд аст, зиндагӣ кунӣ?

– Ин дар кучо аст?

– Дар Ниигата.

Нобуо дар кучо қарор доштани Ниигатаро ба худ тасаввур карда наметавонист.

– Падарат меҳоҳад ба коре машгул шавад, ки барояш шавқовар аст. Ман аллакай як маротиба мурдаам. Ҳамон рӯз, вақте ки он амак дар зери ароба ҳалок шуд, ман тамоми рӯз аҳволи ҳароб доштам. Вай низ пеш аз марғаш гуфта буд, ки як дафӯя фавтида буд. Ҳам ў ва ҳам ман ҷанд маротиба дар дами марг қарор доштем. Шояд ба ту гуфтан зарур набошад, вале ман дар ҷоъеъ бехуд ва ба худам монанд набудам. Ҳол он ки маргро на як бору ду бор дидам. Чӣ қадар одамон дар пеши ҷашими ман ҳалок шуданд... Вале танҳо ҳамон рӯз ҷунин саҳт таъсир кард.

Нобуо бо хотири парешон ба падарааш нигоҳ кард.

– Дар пеши ҷашими одам мурд. Ҳол он ки ҷанде пеш бо ту сухбат мекард. Аз қисми мо танҳо ду нафар зинда монданд. Вақте ман ба заминни диёри худам пой гузоштам, фикр кардам, ки чӣ қадар одами хушбахтам. Танҳо барои он ки зинда ҳастам. Ва лаҳзәе, ки модари туро дидам, хостам

худамро бипучам, то бифаҳмам, ки зиндаам. Ба худ гуфтам, ки наход ҳамсари ман ҳамин қадар соҳибҷамол бошад...

Имрӯз падар ким-чӣ хел ациб ба назар мерасид. Аз поён овози Садако, ки меҳмонро хайрамақдам мегуфт, ба гӯш мерасид. Нобуо ба қадаҳи падар сакэ илова кард.

Вақте ман дар гармо кунтсуба омода мекунам, намедонам барои чӣ бошад, ки тобистони Манҷурияро ба ёд меорам. Батъзан фикр мекунам: ациб аст, чӣ тавр ман дар он ҷанг кушта нашудам? Барои чӣ зинда мондам? Ҳамон вақт як ҷавон, ки Мураоко ном дошт, зинда монд. Дехкон, зодай Вакаяма. Ду фарзанд дошт. Вай ҳатто дар тирборони даҳшатбор ягон зарра заҳм ҳам набардошт. Вале баъд аз се моҳи бозгашт ба ҷарӣ афтод... Ҷарӣ ҳам он қадар баланд набуд, ҳамагӣ панҷ сяку. Ҷанд маротиба вай ба ҷеҳраи марг нигоҳ карда буд, вале ба хона баргашту аblaҳона мурд...

Дар байнни дӯстони падараши шумораи онҳое зиёд буд, ки ба Нобуо ва дигар кӯдакон дар бораи қаҳрамониҳои худ дар ҷанг нақл мекарданд. Ин ҳикояҳо аксаран дар бораи амалҳои қаҳрамонӣ ба мисли наворҳои кино буданд. Вале, худи Симпэй ҳеч тоҳ дар бораи ҳамлаҳои пулемётӣ ё ҳуҷумҳои ҷавонии бомбаафканон ҷизе намегуфт.

– Баъд аз ҷанг шояд ду сол гузашта буд. Боре ман иттифоқан ба бозори кайк, ки дар наздикии ибодатхонаи Тэнно-дзи қарор дорад, рафтам, дар он ҷо ҷавоне аз камикадзеҳои ташаккулнаёфттаро дидам, ки корд дар даст медавид... “Мешунавӣ, – дод мезад, – Ҷопон шикаст ҳӯрд! Ҷопон мағлуб шуд! Ҷопон ҷангро боҳт! Камикадзеҳо ҳамаи моро фиреб доданд. Камикадзеҳо ин ҷо бароед!” – гапҳои бехуда мегуфт ва мегирист. Вай аҳмак аст. Охир барои он касе, ки ба номаш қоғаз омадааст ва ўро баъди ин аз зану

кӯдаконаш чудо кардаанду ба چант фиристодаанд, барояш бурду бохт муҳим аст? Дар ин ҷо мурд ё зинда монд муҳиму асосӣ мебошад. Мехостам дар ин бора ба вай бигӯям, вале ин замон Мураоку ба ёдам омад ва аз ҷашмонам ашк мисли ҷӯйча ҷорӣ шуд...

Симпэй писарашибро ба наздаш даъват намуда, болои зонухояш нишонд.

— Гӯш кун, Нобу-тян. Бубин одам зиндагӣ мекунад, бо тамоми қувва қӯшиш мекунад, вале вакте барои мурдан раҳти сафар мебандад, бисёр абллаҳона мемурад, ҷаро? Мисли он амаке, ки ароба дошт. Охир вай дар Бирма буд, аз он ҷо каме андар кам одамон пас баргаштаанд...

Аз болои купрук трамвай гузашта рафт. Ва ларзиши он ба Нобуо гузашт. Ӯ дар болои зонухои падарашиб ҷой гирифта, ба ёд овард, ки чӣ ғуна дар хонаи шинокунанда фарши таги поши меларзид, бинобар ин, он макон барояш ноустувор менамуд.

— Маро як одам ба Ниигату даъват карда истодааст, мегӯяд, ки дар он ҷо кори худро оғоз мекунем. Падарҷонат меҳоҳад кори навро сар карда, тамоми қувваи худро ба он равона созад.

Аз падарашиб бӯии саҳти сакъ меомад, вале Нобуо медонад, ки Симпэй маст нест. Ӯ инро бо бадани худ ҳис мекунад, зеро вакте падарашиб маст мешавад, зонувони вай қувваи худро аз даст дода, заиф мешаванд.

— Шумо кай ба Ниигата меравед?

— Ҳоло ман ба як қарор наомадаам. Ва модарат низ шояд муқобил барояд.

— Ман бошам, меҳоҳам ба Ниигата равам. Ман меҳоҳам дар он ҷое, ки барф зиёд аст, зиндагӣ кунам.

Нобоу дар бораи он чизе ҳарф мезад, ки дар борааш фикр намекард. Ҳам маконе бо номи Ниигата ва ҳам барф барои вай чизи ношинос буданд, бинобар ин, барояш ким-кадом андӯҳро талқин мекарданд.

Савсанҳои бушафшаранги раҳшони дар бурё қашидашуда, ки бо он часади амаки фавтида пӯшонида шуда буд, ногаҳон гайб задани мӯйсафед аз "Ямасита-мару", суханони падар дар бораи шабона нарафтан ба хоначаи шинокунанда, - ҳамаи ин дар сари Нобоу омехта шуда, ба як гирдоби ҷоъеаҳо табдил ёфта буд.

Рӯзе Нобоу Гинко ва Кинтиро ба хона даъват кард. Барояш гуворо буд, зеро тавре модар ваъда карда буд, онҳоро бо хушнудӣ қабул кард. Мътмулан, вакте ба назди Нобоу дӯстони нав меомаданд, ба онҳо дар бораи оилаашон, ба чи кор машгул будани онҳо пурсон мешуданд, vale ин дафӯя Садако ягон савол надод. Садако бисёр вақт метӯфт, ки духтарча меҳоҳад, аз афташ ба вай Гинкои камтагу хоксор маъқул шуда буд. Садако муйи сари духтарчаро шона зад ва умуман ҳудро гайриоддӣ нишон медод.

– Гинко-тян метӯяд, ки вай ҳамеша ҳам таом тайёр мекунаду ҳам хонаро рубучин менамояд. Ҳол он ки ҳамагӣ дар синфи чорум меҳонад. Хуб мешуд, ин гапро Томоко ва Каору мешуниданд! – Садако хоҳарҳои Нобуоро дар назар дошт ва ҳамзамон Гинкоро таъриф мекард.

Ин лаҳза Кинти ҷиддиёна изҳор дошт:

– Ман бошам, суруди бисёр медонам.

– Офарин ба ту. Шояд бароям месарой? Кинти дар ҳолати "хозир бош" рост истода, нигоҳашро ба арш равона соҳту сурудро оғоз кард:

*Аз ин үө то канори Мөхәни ман,
Рахи дури дарози бөхисоб аст.
Дар ин үө, андар ин Манчурин дурдаст
Чий сурхиранг гүруби офтоб аст.
Канори дашиги бепаҳнин ин мулк ,
Хабиби ман ба хоки сард хоб аст.*

(Тарчуман Сайидин Ҳисорӣ)

Симтэй, ки ҳамин лаҳза меҳост дари ошхонаро бубандад, баъди бо тамоми дикқат гӯш кардани сурудхонии Киити қароҳт шуда монд. Нобую ба ҷониби падараши нигоҳ кард. Ҷараёни ҳавои аз ҳавотозакунак беруншуда когази часпаки барои доштани пашишаҳо наасбшударо ба ҳар тараф алвонҷ медод.

Ногаҳон кайфияти Нобую ҳароб шуд ва ин лаҳза меҳост ба ҳар тараф бидаваду галоғӯла кунад. Аз чӣ бошад, ки худро ноором ҳис кард. Одатан худро он замоне чунин ҳис мекунӣ, ки вақте ба хонаи хешу табор меравию он ҷо шаб мемонӣ ва ҳеч ором шуда наметавонӣ, ҳарҷӣ зудтар меҳоҳӣ ба хона баргардӣ.

– Ман ин сурудро ба пуррагӣ метавонам бисароям.
– Беҳтарин... Ин тавр бошад, онро то охир бихон.

Киити чун қалонсолон меҳонд, бо тамоми кувва кӯшиш мекард, ки маҳзунияти сурудро қайд намояд. Нобую ба Гинко нигоҳ кард. Вай чӣ гуна оҳиста чарҳ задани паррачаҳои ҳавотозакунак наззора мекард. Мӯйҳои вай таҳти рӯшнони зарди лампа ба назар ифлос менамуданд. Бучулакҳои маҳини пойҳои вай аз неишзанини хомӯшакҳо варам карда буданд.

Задухұрд тамом шуд, офтоб шиіпт. Мо ба қустуучүй ту меравем, илтико мекунем: 'Танқо зинда бимон ва ба даявати мо қавоб бидеҳ...'

— Хеле хуб иғро намудай.

Чехраи Кийити аз таърифхой Симпэй лолагун гашт, шарм дошту сарашро поин кард, vale маълум буд, ки ин суханон барояш форам ҳастанд. Чунин рафтори табиии вай ба дараҷае Симпэй ва Садакоро мутаассир карда буд, ки онҳо ҳар лаҳза писарбачаро таъриф мекарданд. Ва ҳар лаҳза Кийити сурх шуда, табассум мекард.

— Мешунавай, падар, он либосе, ки мо боре барои Каору харида будем, ба назарам барои вай күтоҳ аст. Он то ҳол дар ҷевон ҳобида аст. Оё андозаи он ба Гинко дуруст меояд?

Садако аз дасти Гинко гирифт, онҳо ба ошёнаи дуком баромаданд.

— Ту ин шеърро аз күчо медонай?

— Ба ман амаки ҳамсоя, маъюби ҷанг ёд дод.

— Яъне Шумо аз ин пеш дар боғи Наканосима зиндагӣ мекардед?

— Бале, ҳамин хел. Вале дар он ҷо дарё ба боғ тааллук дорад, бинобар ин, гуфтанд, ки дар ин ҷо зиндагонӣ кардан мумкин нест.

Симпэй бо рӯпоккунни нам чехраи писарбачаро пок кард.

— Мегўянд, падари ту киштибони хуб буд.

Кийити хомӯш буд. Аз афташи ў падарашибро дар ёд надошт.

Дар ин миён ба ошхона муштариён ворид шуданд. Инҳо мардони шиносе буданд аз киштичаҳои буғӣ ва дар дарё шино мекунанд. Ошхонаро бӯйи арақи бадани инсон фаро гирифт.

— Бубахшед, мо меҳостем корро қатъ кунем, — гуфт Симпэй.

— Ту бо мо меҳрубон бош, — мардҳо хандиданд ва бо илтиҷо дастонашонро пеши бар буданд. — Кори мо ҳоло зиёд аст. Бояд то Сакураномия равем. Ба мо чизе бидех бихӯрем, то ки кирмҳо ором шаванд.

Нобую ва Кийити комиксхоро варак мезаданд. Яке аз мардҳо бо ханда ба Нобую муроҷиат кард:

— Ту, Нобу-тян, мегӯянд, чанде пеш шуру ғавғоро барпо кардӣ... Мардҳо медонистанд, ки Нобуоро ба қитъаи минтақавии пулис дা�ъват карда буданд.

— Акнун метавон бе истиҳола ба Нобу-тян муроҷиат кард, зеро ўдар бораи ҳама чизе, ки дар дарё сар мезанад, маълумот дорад. Ў тамоми рӯз дар назди тиреза нишаста, дарёро тамошо мекунад.

— Ба ҳар ҳол мӯйсафед кучо ғайб зад? Шояд об вайро ба ҳалиҷ бурд ва он ҷо лойқа ўро ба худ фурӯ бурд.

— Мегӯянд дар қатъи ҳалиҷ қабати лой панҷ шаш метрро ташкил медиҳад. Ҳама дар бораи мӯйсафеди ғайбзада ҳарф мезаданд, вале ин лаҳза касе Кийитиро дид.

— Ин писарбача аз ҳамон “хоначаи шух” нест матар? Мардҳо якбора ба писарбача нигӯҳ карданд. Вале Кийити чунин вонамуд кард, ки гӯё онҳоро намебинад.

— Ту дар бораи ҳамон тағораи кухна ҳарф мезани?

— Бале. Номи кори калон, ҳамин ҳел не? Ин номро Каниси фикр карда баровард. Ў дӯстдори калони ҳамин кор буд. Симпэй, ки дар ошхона истода буд, суханони мардҳоро бурида гуфт:

— Шумо саргарми ин туна суханҳо нашавед. Дар ин ҷо кӯдакон ҳузур доранд.

– Ту дар бораи чӣ ҳарф мезани... Мегӯянд, ин писарбача баъзан ба ҷоии модараши ба шикори муштариён меравад, – ба якборагӣ ханда карданд мардҳо.

Нобоу бо ваҳм дид, ки чӣ тунан аз даҳшат ранги рӯйи Кийти парида буд.

– Мегӯянд, барои фоҳиша вай ба ҳар сурат зани бад нест.

– Аз қадом ҷиҳат вай беҳтар аст? Бо ҷеҳрааш ё он ҷоии вай мавзуну гуворост?

– Ман аниқ накардаам, тафсилоташро намедонам.

– Мардҳо боз қоҳ-қоҳ зада хандиданд. Дар он лаҳза Нобоу онҳоро бад дид. Ӯ намефаҳмид, ки онҳо дар бораи чӣ гап мезаданд, вале ҳис мекард, ки онҳо аъзои оилаи хонаи шинокунандаро таҳкир карда истодаанд. Чӣ будани калимаи “фоҳиша” барояш нофоҳмо буд, вале эҳтимол ин калима бо овози заифи паси девори фанерӣ алокамандӣ дошт. Вай ҷунин вонамуд мекард, ки комиксҳоро тамошо дорад, аммо гавҳараки ҷашмонаш ба як нуқта нигаронида шуда буд. Танҳо бо он ки китфони писарбача таранг шуда буданд, барои ҳар як қас маълум мешуд, ки то чӣ андоза асадҳои ӯ таранг шудаанд.

– Эй, Ясу, шоҳд ин гапҳоро бас мекунӣ? – дар ҷеҳраи Симпэй ифодай ҷиддияти барои вай хос набударо дид, сухбатро қатъ карданд.

Вакте онҳо рафтанд, Нобоу падарашро хоҳиш карда розӣ қунонд, ки ҳиллаву найрангҳои ҳудро нишон дихад. Ӯ бисёр меҳост, ки аз ҷашмени Кийти пардае, ки дар паси он ҳанӯз ҷилои хираи аҷоиб пинҳон буд, ғайб занад.

– Майлаш, имрӯз танҳо барои Шумо! Симпэй аз ошхона тухм баровард. Баромади беҳтарини вай ҳиллаи ғайб задани тухм буд. Вай тухмро дар кафи дасти ростам пинҳон мекард ва лаҳзасе аз пеши он дасти ҷапашро мегузаронд, багъд аз ин тухм

гайб мезад. Нобую ин ҳилларо чандин маротиба тамошю карда буд ва ҳамеша аз ин мульциза дар ҳайрат мемонд.

— Аай? — Чашмони Кийити калон күшода шуданд. Симпэй боз як бори дигар ҳамон ҳаракатро таクロр кард ва тухми гайбзада дар кафи дасти рости вай пайдо шуд.

— Ой! Кийити мафтунона аз паси ҳаракатхон дастони Симпэй назора мекард.

Аз боло Садако ва Гинко поин шуданд. Дар тани дүхтар пироҳани гулдори нав буд ва мӯйҳон сарашибро бандаки сурх ороиш медод.

— Ту боз бо ҳамон баромади беҳтаринат дағдага дорӣ! Ту метавонистӣ ягон найранги дигарро ёд гирий, як чизро гаштаю баргашта нишон медиҳӣ, — шуҳикунон гуфт Садако.

— Гаранг, охир ин ҳилла аз ҳамааш мушкилтар аст. Агар онро азхуд кунӣ, ҳисоб кун, ки ту найрангбози дараҷаи аввал ҳастӣ. Ту факат аз қафо нигоҳ накун.

Нобую аз дил гузаронд, ки агар аз қафо нигоҳ кунӣ, сирри ҳилларо пай бурдан мумкин аст, вале надонистани асрори он шавқовартар аст.

Симпэй табассум кард ва ба бандаки мӯйҳон сари Гинко даст расонид.

— Ваҳ, туро занак ба мисли лухтак орою торо додааст. Чунин соҳибҷамолро либоси ороста пӯшонидан гуворо аст. Ин ба Ки-тян даҳл надорад.

Ҳама хандиданд ва танҳо Гинко ҷиддӣ истода буд. Вай ба зудӣ куртаро аз тан қашид, нағз таҳ кард ва ба Садако баргардонд. Вай дар тан як тагиӯш рост истода буд ва сояи чизи часпак барои доштани пашишаҳо ба бадани ҳаробакаш меафторд.

— Ту чй мекунй? Хола меҳоҳад ба ту пироҳан тухфа намояд. Гинко хомӯш буд. Вай нигоҳашро аз куртаи нав дигар тараф бурда, ким-чи хел ҷиддӣ менамуд.

Садако мачбур накард, фақат гуфт:

— Хайр майлази. Бигузор ақаллан бандак дар пеши ту бошад. Онро ту гирифта метавонӣ?

Вале Гинко гӯё тухфаро гирифтани намехост. Аз тирезача шамоли тозаи дарё вазид ва ба он бо андаке бӯии назаррас катори-сэнко ҳамроҳ шуд. Кийти ба Симпэй ва Садако нигоҳ карда гуфт:

— Мо меравем, аллакай дер шуд.

Ҳамаи аъзои оила кӯдаконро то Ҳататэкӯра — баси гусел карданд.

— Гинко-тян духтари камган аст, — биноҳост гуфт Садако.

Дар ин лаҳза дар Аҷзи-кава ҷароғҳо намудор шуданд. Эҳтимол ин ҳамон мардон буданд, зоро якчанд киштичаҳои бүғӣ яке аз паси дигар сатҳи ороми обро бурида ба тарафи болои дарё мерафтанд. Ҳам Нобуо, ҳам Симпэй ва Садако ба рӯшинони хираи ҷароғи хонаҷаи шинокунанда, ки базур аз байнин торикий намоён мешуд, нигоҳ карданд.

Нурафкани яке аз киштичаҳо барои як лаҳза кулбаро аз торикий берун кард...

Ба назар чунин мерасид, ки ҳамин лаҳза борон меборад. Нобуо бо як пояси парида-парида, аз Ҳататэкӯра-баси гузашт. Пойҳо худашон ўро ба хонаҷаи шинокунанда бурданд. Роҳравон вай аз замин шиновараки ҳурди пластмассии тӯри моҳигиреро, ки қадоме аз моҳигирон афтонда буданд, бардошта гирифт. Вай чунин одат дошт, ки ҳар ҷизи дурахшандаеро дарроҳ медиҳд, бардошта мегирифт. Ҳама гуна ҷизеро, ки барояши шавқовар менамуд, бардошта мегирифту ба кисааш меандоҳт

ва ҳамон лаҳза онро фаромуш мекард. Баъзан аз кисаҳои вай ё саққочаҳои шишагин ё ягон оҳанпораҳоро пайдо мекарданд, ва дар баробари ин, Садакоро тарсонда, ҳатто ҳарчандиги хушк ва думи калтакалос пайдо мешуданд. Нобуо аз болои таҳта парида, ба даруни киштича нигоҳ кард. Бачаҳо дар дарун набуданд.

Кит-ян! – бо овози начандон баланд фарёд кард ў.

Аз паси девори фанерӣ садо баланд шуд:

– Онҳо барои овардани об рафтаанд.

Нобуо надонист чӣ кор кунад, бинобар ин дар пеши дар истод.

– Нобу-тян, метавони дарой! – даъват намуд хонум.

– Нобуо ягон маротиба модари дӯстонашро надида буд, зеро бо вай ҳамеша аз паси девор сухбат мекард. Вай ошуғта шуд, vale ҳонум ўро дубора ҷеф зад:

– Чӣ гап шуд? Ту шарм медорӣ? Нобуо ба соҳил фаромада аз тариқи таҳтаи дигар ба қисмати дигари киштича баромад. Дари хурдро кушода, ба уток даромад.

– Пойафзолатро дар берун гузор.

Вай дар дами дари даромад сари зону нишаста буд. Ба Нобуо зани тамоман ҷавон, аз модари худаш хеле ҷавон, зани мӯйхояш муназзам ҷамъ ва дар паси сараши гирд оварда, нигоҳ мекард. Ў ба пушташ ба бастаи ғундоштаи ҷогаҳ такя кард.

– Мо бо ту бори аввал вомехӯрем, ҳамин хел не?

Нобуо бо ишораи сар тасдиқ кард ва бо ним нигоҳ утокро аз назар гузаронид. Ба ғайр аз раҳти хоб ва шкафчаш кухна дар уток чизи дигар набуд. Ба Нобуо аз ин пеш мӯяссар нашуда буд, ки чунин бӯии намноку шириинмазза ва аз ин рӯ ноумедиро, ки тамоми утокро фаро гирифта буд, нафас қашад.

– Дар он ҷо нашин, ба ин ҷо гузар.

Нобоу дар пешни тиреза, ки даричаояш ба тарафи дарё мебаромаданд, дар паҳлуи хонум нишааст. Барояш нокулай буд. Хонум ба Нобоу бо ҷашмони танге, ки на ба Қинти ва на ба Гинко монанд набуданд, нигоҳ карду табассум намуд.

– Барои таваҷҷуҳ ба бачаҳо ба шумо ташаккур, ба модару падарат салом расон.

– Шумо ҳам ягон дафъа ба хонаи мо биёд.

– Ташаккур, – писханди сабӯк лабони ўро ҷунбонид. Ҕй хел бачаи доно. Шумо дер боз ин ошхонаро соҳибӣ мекунед?

– Бале.

– Ман меҳостам мисли шумо ошхонае боз намоям. Вале то ман дар ин бора фикр кардам, нафаҳмидам, ки бемор шудаам, ҳозир бошад, ман ба ин қодир нестам. Вакт бисёр тез метузарад, ҳатто вакти мушоҳида кардан наёфтам, кӯдаконам аллакай бузург шуданд.

Нобоу дид, ки аз мӯйҳои ба чаккаи рӯй ҷаспидаи зан арак шорида истодааст. Чехраи рангарида ва бе рангу бори вай барояш зебо намуд. Аз гардани борик ва чун мум барин мулоими синаи зарҷатоби зан бут берун меомад.

Рӯз шамолӣ ва сард буд. Дар осмон қабатҳои абрҳои сиёҳ шино мекарданд. Дарё боз ба худ ранги қаҳваронги хираро гирифта буд.

Бӯйи ачиб дар уток бӯйи ҳастагие буд, ки якҷоя бо араки бадан ва бӯйи дилрабоӣ аз хонум буруноянда, бадар мешуд. Ва ин лаҳза ногаҳон нафаси Нобоу тант шуд ва худро ким-ҷӣ хел ҳис кард. Вале дар айни замон ӯ меҳост дар паҳлуи ин зан бишинганд. Ногаҳон бо садои шараққос дар күшида шуд. Ба хона марди миёнасоли оғтобхӯрда ворид шуд.

– Ба назди Шумо даромадан мумкин аст? – бо писханд пурсид вай.

Зан аз чояш бархеста, ба кафи дасташ араки гарданашро пок кард. Бъльд хомӯшона дар рӯ ба рӯи шкафчай оинадор нишаст. Марди воридшуда ба тарафи Нобуо нитоҳ кард.

- Пешдастий карда, аз ман пештар омадаанд... қоҳ-қоҳ зада хандид вай, ки аз асабоният рухсорааш мепарид. Мард меҳост сари Нобуоро сила кунад, vale писарбача парида хесту аз паҳлӯяш гузашта рафт. Вай ончунон саросема буд, ки ҳатто пойафзолашро напӯшид. Пойафзол дар даст ўз тахта давида гузашта, ба пайроҳаи танг баромад. Нобуо бо пушташ ба панҷараҳои Минато-баси такя намуда, бародару хоҳарро босаброна интизор шуд ва гоҳ-гоҳе ба хоначаи таҳтагини фарсада, ки алвонҷ меҳӯрд, нигоҳ мекард.

Ў Киитиро дар назди истоҳи трамвай дид. Писарбача сатили вазнини пур аз обро ба замин монда, истироҳат дошт. Нобуо ба назди вай давида рафт.

- Гинко дар кучст?
- Вай барои биринҷ рафт.
- Рафтем ба хонаи мо, бозӣ мекунем.
- Ту маро бо шарбат зиёфат мекуни?
- Падарамро хоҳиш мекунам.

Онҳо якҷоя сатилро ба хонача дароварданд. Киити ба девори фанерӣ як нигоҳ партоғфт. Аз афташ вай фаҳмид, ки модараши танҳо нест, аз ин рӯ, саросема сарпӯши кӯзаро күшода, маҳсус бо садои баланд обро аз сатил ба зарфи дигар рехт.

Киити аз Сёва-баси як чӯзи аз бекувватӣ дар лоиқа дармондaro бардошта гирифт. Ин чо дар равоқи купруқ кабутарҳои ёбай лона мекарданд. Чӯча дар ҳолати мурдан буд. Бачаҳо ба чунин хулоса омаданд, ки агар онро ба лонааш

баргардонанд, сиҳат мешавад. Дар қисмати болои равоқи купрук онҳо модари чӯҷаро диданд.

— Биё тезтар равем, ки вай мемурад, Киитиро саросема мекард ў, vale ҳардун онҳо чуръати ба чунин баландӣ баромаданро надоштанд. Дар ин вақт бародарон Тайодаҳо савори велосипед расида омаданд. Нобуо дар вақташ чӯҷаро пинҳон кард, vale дер шуда буд. Бародарон ба бачаҳо наздик шуданд.

— Каний чӯҷаро ба мо дихед. Ин кабутар пеш дар хонаи мо зиндагӣ мекард, бинобар ин чӯча аз мост.

Киити меҳост турезад, vale ҳамон лаҳза дастгир шуд. Бародарон ба сараши задан гирифтанд.

— Ҳама медонанд, ки модари ту фоҳиша аст. Бо шумо баринҳо, ҳатто дар ҳамсояти зиндагӣ кардан нафротангез аст.

Чашмони Киити гайритабии танг шуданд.

— Шумо бошед, ҳарду як афту башара доред. Ба шумо назар кардан, нафротовартар аст.

Рангу рӯйи бародарон суп-сурх шуд. Онҳо Киитиро муштборон карданд. Вай ба замин афтида буд, vale чӯҷаро аз даст сар намедод. Яке аз бародарон писарбачаро бардошт.

— Аз ин ҷо гум шавед, палидҳо, — дод зад вай ва ба шиками Кит-ян як лагад зад.

Кувва озмудан бо онҳо фонда надошт.

Киити бо бинии шикаста ду-се қадам қафо рафт, ҷехраи вай баднамо шуд. Вай ногаҳон тез дасташро ба пеш дароз карда, чӯҷаро пачақ кард. Чӯча овози паст бароварду мурд.

— Ҳоло ист...

Киити чӯҷаро ба тарафи бародарони саргарангшуда партофт. Яке аз онҳо, ки чӯча ба сараши омада зада буд, ногаҳон

дод зада, ба тарафи дарё турехта рафт. Дуюмій ҳамон лаҳза ба чониби дигар давида рафт.

Нобоу барои ба дарё паргофтани чұцағ мурда, онро аз замин бардошт. Офтоб барои як лаҳза дар паси абрҳо пинхон шуд ва ба рўйи биноҳои лаби соҳил соя афтид. Ин замон ҳамон қисмати хоначай шинокунанда ба назар мерасид, ки дар он утоқи модар ҷойгир буд. Мавҷҳои пуркафки сафед киштичаро иҳота намуда, бераҳмона онро ба тарафи тунукоба тела медоданд.

Нобоу ба ҳуд зани лоғару пажмурдаи дар назди ҷевони оинадор нишастаро тасаввур кард ва бори дигар он бўйи ачибро эҳсос кард.

Нобоу гирия кард. Ба ҷехраи хунолуди Кийити дида дўхта, зор-зор гирист ва ҳеч ҳудро нигоҳ дошта натавонист.

– Ту гирия накун, Нобу-тян. Ман аз онҳо интиқом мегирам. Гирия накун. Нобоу ҳеч фаҳмида наметавонист, ки чаро вай гирия мекунад. Охир Кийитиро кӯфтанд, на ўро. Ба Кийити зарбу латхӯрда ва таҳқиршуда раҳмаш намеомад, ба чұцаи маҷақшуда низ раҳмаш намеомад... Вай аз барои андӯхи беилоӣ ва номаълум, ки ногаҳон ба рӯху ҷонаш таъсир карда буд, гирия мекард. Нобоу чўчаро ба кисааш андохту таҳти нигоҳи хордори дўсташи роҳи хонаашро пеш гирифт.

Бетоҳӣ, вакте ки Нобоу аллакай пироҳани шабонаашро пӯшида, дар назди тиреза нишаста комиксхоро тамошо мекард, аз поён доду вояи гӯшҳароши Садако баланд шуд.

– Чӣ ҳодиса шуд?

– Ана чӣ гап... – Садако бо зина давида омаду ба таги бинии Нобоу шим ва часадчай чўчаро тиққонд.

– Ин чӣ аст? Ҳама гуна лашулушро ба кисаат метиқонӣ, дили ман бошад, қариб аз кор мемонд!

Симтэй рүяшро турш карда, ба болои чүчэ, ки аллакай буй гирифта буд, хам шуд.

– Ин чий аст?

– Чүчэй кабутар, – оромона чавоб дод Нобую. Садако лабу рүяшро бурма карда, чүчэй гирифта аз тиреза партофт.

– Ана тамом. Агар бори дигар чунин як корро андом мединхий, ман барои амалхой худ чавоб намедихам, бигузор падарат бо ту сару кор гирад. Мисли гадою талбанда барин, хама чизро чида гирифта меорад... – гур-тур кард Садако.

– Ту бояд фаҳмий, ки агар чүчэй ба киса андозий, вай нафастир мешавад. Худоро шукр, ту аллакай ҳаштсома шудай.

– Охир ман зиндаро не, балки мурдаро ба киса гузашта будам. Симтэй ба Нобую нигоҳ кард.

– Бале ба киса...

“Ачоиб, ҳамин лахзаҳо Ки-тян ба чий кор маштул бошад?” – фикр кард Нобую.

Ү гавҳаракҳои ҷашмони Кийтиро ба ёд овард: вакте онҳо қалон ё тант мешуданд, дар ким-кадом умки онҳо барои як лаҳзай кӯтоҳ оташаки сард фурӯзон мешуд.

Нобую бо нигоҳаш хоначаи шинокунандаро чустучӯ кард. Ҷашмони ачоиби Кийти, ҷеҳраи сафеди Гинкои камгап, буйи модар, ки бисёр ачиб ўро ба ҳаяҷон оварда буд ва рӯшинои зарди ҷароғ...

Он ҷо дар торикӣ хонача бо мавҷҳо бархӯрд дошт.

Ҷашни ибодатхонаи Тэнмангу (ибодатхонаи Синтоистӣ дар Осако) фаро расид. Нобую дар фарши хонаи шинокунанда дароз қашида, ба чий гуна бо дарёи Досабори-гава тарафи поён шино кардани киштиҳои ба таври идона орододашуда, нигоҳ мекард. Акнун қариб ҳар рӯз дар хонаи шинокунанда пайдо мешуд. Вай ба ин ҷо на барои бозӣ кардан бо Кийти ва Гинко

меомад. Ў мехост дар назди модари онҳо бошад – зане, ки рангпарида, пажмурда ва ҳамеша танааш аз араки бадан намаст.

Албатта, Нобую намедонист, ки бўйи номаълум ва ачоиб, ки ўро ба худ чалб кардааст, аз кучо меояд ва ҳамчунон то охир дарк намекард, ки дар дили вай чй ҳодиса рух дода истодааст. Аммо модари Кинти ва Гинко дигар ягон бор ўро ба утоқи худ даяват накард.

Дар дарё киштиҳо бо мардҳои либоси юкатадор (пироҳати сабуки тобистона, яке аз намудҳои кимоно) ва хонумҳо бо либоси тейшҳо шино мекарданд. Аз паси онҳо садои мусиқӣ баланд мешавад.

Дар ҷавоб ба онҳо аз хонаҳои назди соҳил овозҳо ба гӯш мерасанд. Ба садоҳои ишвагаронаи занҳо доду фарёди дагалонаи мардҳои маст омехта метардад. Киштиҳо бошанд, ҳамоно равонанд ва дар зери офтоби сӯзони тобистон шумораи онҳо ҳисоб надорад.

Вақте бо шикам дар утоқи нимторик хобидаю ба офтоби ҷашмхиракунандаи кӯча назар мекунӣ, он тоҳ ин мусиқӣ, ин қатори киштиҳо чун порчаҳо аз хоби деринна пешӣ назар меоянд.

- Ман меҳоҳам дар хонаи одӣ, мисли хонаи Шумо зиндагӣ кунам. – Кинти сари худро аз бари девораи киштича оvezон кард, дар зери шуъони офтоб мӯйҳои вай гайритабии малла менамуданд.

Аз ҳамон вақте ки оила ба ин ҷо кучида омад, ҳанӯз ягон моҳ нағузаштааст, vale аз шаҳрдорӣ аллакай якчанд оғоҳӣ омад, ки онҳо бояд аз ин ҷо раванд. Нобую намедонист, ки аллакай якчанд сол боз ба онҳо иҷозат намедиҳанд дар як чой

бештар аз ду моҳ зиёдтар истанд, бинобар ин, киштича ҳамаи ин вақт дар дарё овораю саргардон аст.

Кинти ба дарё сангча партофт. Ў күшиш кард, ҳиллаи Симпэйро тақрор кунад. Вале сангча аз дасти Кинти лагжида, ба дарё афтид.

– Нобу-тян, падар ба ту фармуд, то ки ба хона равӣ, – гуфт Гинко.

Садако духтаракро бисёр дӯст дошт. Гинкои маъмулан камган бо вай хушгап мешуд, дар ин рӯз ҳам Гинко танҳо дар меҳмонии хонаи Нобу буд. Бо вучуди он ки аз вай хоҳиш накарда буданд, духтарча дар тоза кардани ошхона ва ҳатто либосшӯй ёрдам кард. Баъзан Гинко то дер боз дар хонаи онҳо меистод ва дар ин лаҳзаҳо Садако духтарчаро то Минаторибаси гусел мекард.

– Модари ту саҳт сулға мекунад, духтурро давват кардаанд.

Садако гирифтори хурӯчи зикки нафас шуда буд. Дар байнин фаслҳои сол баъзан чунон дард гирифтораш мекард, ки бистарӣ мешуд, вале дар авҷи тобистон беморӣ бори аввал ба ў частнида буд.

– Дар он ҷо чӣ ҳодиса рӯй додааст? – аз утоқи ҳамсоя модар садо баровард. Нобу бо шавқи тамом гӯш андоҳт.

– Ҳоло сурға мезанад ва нафас кашидан барояш мушкил аст.

– Ин бадбахтиро бубинед... Нобу-тян, фавран ба хона давида рав. Чанд вақт боз вай бо ин дард гирифтор аст?

– Ў бемории диққи нафас дорад.

– Ин беморӣ не, ин дарди илоҳӣ аст.

Нобу омодаи рафтан буд, вале ногаҳон истод ва бо овози баланд ҷеғ зад: “Ҳола”, ҳол он ки нияти ягон чиз гуфтанро надошт.

– Бале?

Нобую фикр ҳам накарда буд, ки ҳозир вай чй хоҳад гуфт. Ӧ ба хотир овард, ки маҳз ҳамин хел марди аробадорро низ ҷез зада буд.

– То бозди.

Зан хомӯшона бо вай хайрухуш кард.

Киити Нобуоро то наздикии купрук гусел кард.

– Биё дар рӯзи ид ба ибодатхона меравем, майлаш?

Дар гирду атрофи ибодатхона дўкончаҳо зиёди хариду-фурӯши күшода шудаанд. Ин бегоҳӣ Симпэй вазъда дода буд, ки писарашро ба тамошои ид мебарад. Садако дар ҷогаҳ хобида буд, сулфаи вай кам намешуд, ҳол он ки аз афташ, хурӯчи дард гузашта буд.

– Ин дафӯя ахволам бадтар шуда истодааст. Духтур дар бораи он сухан оғоз кард, ки ҷоии истиқоматро дигар кардан зарур аст:

– Боду ҳавони ин ҷо ҳамоно гализтар шуда истодааст ва ин ба соламатни шумо зарар дорад.

– Охир шавҳарам дар танҳой аз ўҳдан идораи ошхона баромада наметавонад, кӯдак бошад, ҳоло хурд аст.

– Бемории Шумо аз он вобаста аст, ки чий гуна ҳаворо нафас мекашед ва ба андешаи ман, зарур аст, ки барои як муддат аз ин ҷо равед. Дар ин бора биандешед ва бо шавҳаратон маслиҳат кунед.

Дар рӯзи ид аз харидорон роҳи ҳалосӣ нест ва ин барои савдогарон айни муддаост. Ҷавонон дар ин вақт ҳатто дар кӯча лимонад менӯшанд, зеро дар дўкончаҳо ҳама ҷой намегиранд.

Шояд Шумо як каме шарбат менӯshed, - Симпэй дуҳтурро, ки омодаи рафтан дошт, ҷеф зад.

Духтур ба Симпэй ҳамон чизеро гуфт, ки ба Садако гуфта буд:

– Сол то сол хурӯчи дард бештар ва сахттар мешавад. Дорухо, албатта кумак мекунанд, vale онҳо тани инсонро заиф месозанд. Аз ҳама кори дуруст ба ягон чойи дигаре кӯчида рафтан даркор аст, ки боду ҳавояш поктар бошад.

– Мо фикр мекунем.

Он рӯз ошхонаро баъди нисфириӯзӣ бастанд. Симпэй ва Садако тӯлонӣ сухбат карданд. Аз тирезаи ошёнаи дуюм дида мешуд, ки чи гуна киштиҳои идона орододашуда бо дарё ҷониби поён мерафтанд, vale дар қарибиҳои миёнаи Адзи-кава ба ақиб баргашта, муқобили ҷараён шино мекарданд.

– Мо дар ин ҷо чунин як кори хуберо оғоз кардаем, акнун бояд кӯчида равем...

Албатта, ин гапат ҷон дорад. Вале ба фикри ман, ин маҳз ҳамин сабаби кӯчидан шуда метавонад.

Воқеан, барои ба як қарор омадан ҷиҳати табдили ҷойи зист ба Нииғату ба Симпэй як фурсати кулай буд.

– Дар он ҷо замин ҳам арzon аст. Маблаги заруриро мо дукаса як илоҷ карда, ҷамъ мекунем. Дар ёд дорӣ, соҳиби ресторани хурди чинӣ аз Кавагути-тё гуфта буд, ки агар ошхонаро фурӯхтани шавӣ, омодааст онро бихарад.

– Бисёриҳо гуфтанд... Баъд чӣ? Ман – зид. Аз он ки азоби зиёд қашида, кори нав шурӯъ кардан, беҳтараш дар ҳамин ҷо монем. Бигузор, мо зиндагии боайшу ишрат надорем, vale барои мо мерасад. Шояд он шиносат ба пулҳои ту умед дорад ва барои ҳамин туро даъват дорад?

Нобоу медонист, ки падараи ниyat дорад устохонаи таъмири мошинҳо кушояд.

— Ман аслан фикр кардам, ки дар Ниигата боду ҳаво тозатар аст ва умуман ман намехоҳам зиндагии боайшу ишрат дошта бошам. Ту танҳо рафта наметавонӣ ку. Агар чунин имкон дошта бошад...

— Ин ҳақиқат надорад, ту аз бемории ман меҳоҳӣ ҳамчун баҳона истифода барӣ, то ки ба Ниигата кӯнида равӣ. Маҳӯз барои ҳамин ҳар гуна сабабҳоро пеш меорӣ.

Садако якбора ҳомӯш шуд ва пушташро гардонида гиря кард. Садои гиряи вай бо ғалоғӯлаю ҳайхӯйи ид, ки шамоли дарё ба гӯш мерасонид, омехта мегардид.

— Девона! Ту ку бемор ҳастӣ, ба ту мумкин нест асабӣ шудан!

Касе дари даромадро тақ-тақ карда, ворид шуд. Нобуо поён фаромад. Ин Гинко буд.

— Модарам маро равон кард, то ки ба шумо ёрӣ дихам...

— Ташаккур. Мо, агар рости гапро гӯем, ошхонаро бастем. Вале ту даро, — аз ошёнаи дуюм садо баровард Симпэй.

Нобуо ба кӯча баромад. Киштичаҳои орою торо додашуда на танҳо бо Досабори-гава, балки бо Сунэсима-гава, ки дар паҳлӯи он ҷорист, шино мекарданд. Дар саҳнҳои болон киштиҳо боқимондаҳои зиёфатҳои идона ба назар мерасиданд. Ҳар сари чанд вақт шамол дар сатҳи ороми дарё мавҷҳои нукрафомро медавонд. Аз зери Фунатсу-баси киштии аз ҳама бештар орою торо додашуда мегузашт ва маҳӯз барои ҳамин Нобуо ба болои купрук давида рафт, то ки аз боло ба он даст афшионад. Аз болои киштий як тарбузи хурдро партофтанд. Вай камонаки болои панҷараи купрукро тасвир карда, рост ба дasti Нобуо афтид ва баъд лағжида ба поён рафт. Нобуо аз паси тарбузи гелидарафта давид, ки ба ӯ гуфтанд:

— Ҳой писар, ту тарбузро доштий?

– Нобоо якбора ба панчараҳои муқобил давид, аз кафи дастҳояш карнай сохта, бо тамоми кувва фарёд кард:

– Ташаккур!

– Вай пора нашуд?

– Камтарак.

– Кам-камаш ба ҳисоб намеравад. Он ба ҳар сурат ба мисли ҳамин духтар ширин аст...

Мард духтари дар паҳлӯяш бударо, ки мӯйҳояш бо усули кухна бофта буданд, ба оғӯш тирифт. Духтар дуру дароз ва маҳмурона хандид. Дар рӯии сафеди орою торо додашуда вай лабҳои суп-сурхи чилодор чудо шуда меистоданд.

Аз дур фарёдҳои ҳаяҷономез ба гӯш мерасиданд. Ин киштии Ҷамъияти бознишаstagон буд.

– Эй, киштибони мо бошад, аллакай таппа тайёр-ку!

Нигоҳи роҳгузарон ба ин киштии нигаронида шуд.

– Гарқ шав! Гарқ шав!

Як мӯйсафед бошад, бо чунин мазмун фарёд кашид:

– Барои чӣ ту гарқ намешавӣ? Гарқ шав!

Тарбуз дар зери бағал Нобу ба тарафи хона давид. Овози мӯйсафед ҳатто дар ин ҷо ўро дарёб кард.

Гинко, ки сари ду зону дар як кунци ошхона нишаста буд, ҷеҳраи ҳайратзадаи худро боло кард.

– Ту чӣ кор мекунӣ?

Дар ҷавоб бечуръатона хандид. Вай Нобуоро ба назди худ даъват кард. Сандуқи биринҷдор кушода буд.

– Ин биринҷ гарм аст, – духтарча пичиррос зада, дастонашро ба даруни сандуқ дохил кард. – Ҳатто зимистон, вақте тамоман ҳаво сард аст, ба ин нигоҳ накарда, биринҷ гарм аст. Нобуо-тян, як кӯшиш карда дастонатро ба ин ҷо гузор.

Нобоу дастонашро то оринчааш дохил даровард. Вале онҳо тамоман гармиро ҳис накарданд. Барьакс, дастони арақолуди вай каме салқин шуданд.

– Хунук... – Нобоу дастонашро кашида берун овард. Онҳо тамоман сағед буданд.

– Ман бошам, гарм шудам.

Гинко дастонашро ба даруни биринч дохил карда, шах шуда монд.

– Чий хушбахтист, вақте дастонатро ба даруни сандуқи пур аз биринч меандозию гарм мешавй. Модари ман чунин мегүяд.

Нобоу ба духтараки бо чашмони калони зебо, ки тамоман ба модараши монандӣ надошт, нигоҳ мекарду фикр мекард, ки вай аз ҳамаи духтаракони ҳамсояҳо зеботар аст. Нобоу ба Гинко наздик шуд. Ба назараши чунин намуд, ки аз духтарча ҳамон бӯе ба машом мерасад, ки аз бадани модари вай меояд.

– Ман боз поиҳоямро чиркин кардам...

Дар ким-кадом гӯшае аз дуриҳо садои мусиқӣ ба гӯш мерасид...

Бинобар сабаби он ки Садако бемор буд, Симпэй натавонист тавре вазъда карда буд, бачаҳоро ба тамошони тантанаҳои идона барад. Барои ҳамин Киити ва Нобоу ба наздиктарин купрук, ки он ҷо ид баргузор мешуд, равона гаштанд.

– То дер боз дар он ҷо наистед. – Симпэй ба дастони Нобоу ва Киити якчанд тангагӣ дод.

Нобоу барои он ки дар ошёнаи дуюм шунида шавад, фарёд кард: “Гинко, ту бо мо меравӣ?”

– Не, намеравам, – каме таъхир карда ҷавоб дод вай.

Бачаҳо бо роҳе давиданд, ки аллакай торик шуда буд. То наздиктарин маконе, ки он ҷо сайру гашт шуруъ шуда буд, қариб ним соат роҳ гаштан зарур аст. Онҳо ба Сунэсима-гава баромада, аз купирук гузаштанд ва ба ҷониби шимол равона гаштанд. Галоғулаи ид ҳамоно баландтар ва возехтар метардид.

ОНҲО АЗ ПАҲЛУИ ХОНАХОЕ, КИ АЗ ДОҲИЛИОНҲО БАЧАҲО ФАРО расидани торикиро интизор шуда, оташак ба осмон мепартофтанд, гузаштанд. Марди ширакайф бо либоси идона ба сари китфонаи қӯдакро, ки либоси идона дар бар дошт, шинонда, оромона ба ҷониби ибодатхона равон буд. Нобуо, ки ҳамроҳ бо Қиити қадам мезад ва аз ҷор тараф дар ихотаи галоғулаи баланди ид қарор дошт, ногаҳон худро тани танҳо ҳис кард.

– Ман бори аввал бо пул дар киса сайру гашт мекунам, – бо ҳаяҷон такрор мекард Қиити ва гӯё ба ин хушбахтӣ бовар намекард, тангаҳоро бозшуморӣ мекард. Нобуо пулҳои худро ба Қиити дод.

– Агар инҳоро бо тангаҳои ман якҷоя кунем, ҳар чи меҳоҳӣ ҳаридиа метавонӣ...

– Дар ин сурат, шояд барои ҳаридани ин ҷиз расад.

Бачаҳо меҳостанд мушакҳои бозича ҳаридорӣ намоянд. Чунин мушакҳоро дар ҷаҳни иди ибодатхонаи Эбис, яъне ҳозир ҳам бояд фурӯшанд. Якбора аз қунҷи маҳаллаи тиҷоратӣ мустақим то роҳи назди ибодатхона дӯконҳо истода буданд. Одамон ҳамоно меомаданд, ба машом бӯйи моҳибирён мезад, бачаҳо таҳти ҳиссиёти баланди идона қарор доштанд. Қиити пулҳоро ба кисааш пинҳон карда, Нобуоро аз дасташ гирифту гуфт:

– Ҳушиёр шав, боз гум нашавӣ.

Аз байни анбӯхи одамон гузашта, бачаҳо дӯконҳоро аз назар гузарониданд. Онҳо дар назди дӯконе, ки дар он ширинӣ мефурӯхтанд, истоданд.

— Биё як ҳиссаро харида, ду тақсим мекунем, — пешниҳод кард Кийти.

Вале Нобоу чунин фикр дошт, ки аввал мушак харидан даркор, бинобар ин, ҳарду аз пешниҳод дур шуданд. Айнан ҳамин чиз дар назди дӯконе, ки қалмарҳои бирёнро мефурӯхтанд, такрор шуд. Дар назди тамоми дӯконҳое, ки ягон чизи бомазза фуруӯхта мешуд, Кийти дӯсташро ба он ҷо равона месоҳт ва пешниҳод мекард, ки онҳоро бичашанд.

— Ки-тян, ту ку мушак харидан меҳости, — ба қаҳр омада, гуфт Нобоу.

— Ман ҳам мушак меҳоҳаму ҳам меҳоҳам ҳама чизро бубинаму бичашам, — гуфт Кийти буҷулаки пои ҳомӯшакҳо газидаро хорида.

Ноаён ҳаво торик шуд ва дар таги фонусҳои қоғазин ва ҳатто ҷароғҳои урён, ки дӯконҳои маҳалларо равшан мекарданд, издиҳом ғалоғӯла дошт.

Кийти чунин вонамуд кард, ки хафа шудааст. Бо тӯшиаш ҷашмаш дид, ки Нобоу танҳо ба ҷониби ибодатхона равон шуд. Анбӯхи одамон ўро бо худ гирифт, вай дигар дар як ҷо истода наметавонист. Чехраи Кийти дар ким-қадом дуриҳо нопадид шуд.

Нобоу дар ин ҳолат намедонист чӣ кор қунад, кӯшиш намуд, ба қафо баргардад. Вале анбӯхи бузургे, ки дар он юқата ва бодбезакҳои ҷашмбар, бӯйи косметикаю араки бадан омехта мешуданд, ўро ба дарунтар мебурданд. Ниҳоят ба вай муюссар шуд, ки ба ҷойи пешнинааш баргашта ояд, вале Кийти дар ин ҷо набуд. Нобоу аз ҷояш баланд-баланд парида кӯшиш

кард, ки дар байнни издиҳом дӯсташро бубинад. Нихоят ўҷеҳраи Кийтиро дид – он тохе пайдо мешуд ва аз нау дар наздикиҳои даромадгоҳи ибодаттоҳ гайб мезад.

– Ки-тян! Ки-тян!

Вале овози Нобуоро доду фарёди бачаҳо ва ғалогулаи ид фурӯ бурданд. Кийти бо қадамҳои хурд-хурд пеш мерафт. Дида мешуд, ки нигоят тарсидааст ва Нобуоро мечӯяд. Нобуо ҳам шуда, бо тамоми куввааш аз мобайнни пойҳо пеш рафтанд гирифт. Дар ин байн ўпойи касеро зер кард, ба рӯиш бо қаҳр дод заданду ба тарафе тела доданд. Писарбача танҳо дар қариби дӯкони назди даромадгоҳи ибодатхона Кийтиро дарёфт. Порчаҳои қоғаз, ки ба забонакҳои зангулаҳо баста шуда буданд, баробар ба ларза даромаданд ва писарбачаҳоро ҷарангоси сард фаро гирифт. Нобуо Кийтиро аз китфаш дошта гирифт. Вай гиря мекард. Талҳ мегирист ва дар бораи чизе нолиш мекард.

– Эй, чӣ гап шуд? Кийти нашунид ва Нобуо саволашро боз тақрор кард.

– Пул нест. Ман онҳоро гум кардам.

Нобуо ҷеҳраи баднамошудаи Кийтиро дид, ки дар рӯии он сояҳои дароз аз ҳатчаҳои қоғазӣ рақс мекарданд. Дӯстон ба кунци маҳаллаи тиҷоратӣ баргаштанд ва ҷарҳи зада, бо тамоми дикқат пеши пойҳои худро кофтанд. Онҳо то ҳамон дӯкони зангуладор рафтанд, вале пулҳоро наёфтанд. Маълум гардид, ки ҳарду кисай шими Кийти дари дагӣ будаанд.

Нобуо кӯшиш кард бо дӯсташ сӯҳбат намояд, вале вай ҳомӯш буд.

Мавҷи одамон онҳоро бо худ гирифтга, ба доҳили ибодатхона бурд. Дар доҳили аробаи пӯшида якчанд мард наи мена-воҳтанду нақора мезаданд. Онҳо саргарми усули якнавоҳт гӯё

маст шуда буданд, ки аз баданашон мисли чүйча арақ мерехт. Қатораҳои ҷароғҳои гирди ароба мисли мӯҳраи дар ришиғта қашида, майда-майда меларзиданд.

Нобуо ба зинаи сангин нишаста, духтараки дар тан юкатадорро, ки пеш аз вай рост истода буд ва интизори касе буд, назорра мекард. Духтарча дар дасташ фонусчае дошт, ки дар дохили он хоначай хурди шинокунанда ҷарх мезад.

Садоҳои паст шунида шуданд ва бўйи дуди борут ба машом расид. Ба назди пойҳои дўстон мушаки пластмасӣ афтид. Дар пеши дўкон, дар дохили саҳни ҳавлии ибодатхона бачаҳои бисёр ҷамъ омада буданд. Маҳз дар ҳамин ҷо мушак мефурӯҳтанд. Кийти зуд мушакро аз замин бардошту ба Нобуо дароз кард ва онҳо ба ҷониби дўкон давиданд. Марде, ки дар болои бурё нишаста буд ва дар пешониаш банди идона дошт, мушакро аз дасти Кийти гирифт.

– Ташаккур, ташаккур.

– Ин чанд пул меистад?

– Ҳамагӣ 80 рё. Тамоман арzon..

– Дўстон ба яқдигар нигоҳ карданд. Пулҳои гумшуда ҳам ба ҳаридани ду мушак мерасид ва ҳам ба моҳиҳои бирён мемонд.

– Ҳозир ман ба шумо чӣ гуна сар додани мушакро нишон медиҳам. Бихаред. Факат эҳтиёт кунед. Ин гуна мушак метавонад ҳатто то моҳ парвоз кунад, - фарёд кард фурӯшандада ва ресмони кӯтоҳро оташ гиронд.

Бачаҳо ақибинокӣ рафтанд ва дар ҳолати шахшуда ба ресмон нигоҳ мекарданд. Садои баланд ба гӯш расид, мушак каҷ парвоз карда ба дарахти гинко зада, рост ба болои қуттии ҳайрот афтид. Таҳти ҳандаи мардуми бекорхӯча он мард аз паси мушак давид. Нобуо низ хушнуд шуд. Ў ба Кийти нигоҳ

кард. Вале он фикран дар ким-кадом дуриҳо буд, чашмони вай ҳарисона танг шуда буданд.

– Ноомади корро бинед, маҳз ба он чо афтид.. Акнун онро гирифта намешавад. – Мард баргашта ба таври туркӣ болои бурӯ нишаст ва ба аввалин одами пешомада фарёд кард:

– Чаро шумо ин қадар нигоҳ мекунед? Метавонед ку як ҷуфташро харидорӣ намоед. Фақат хандидан аз дастатон меояд..

– Нобу-тян, рафтем. – Киити ба пушти Нобуо тап-тап зад ва онҳо аз байнӣ издиҳом роҳ қушода, берун рафтанд.

– Тезтар рафтем. Издиҳоми мардум дар пешни ҷашм зиёд мешуд, дар гирди даромадгоҳи ибодатхона бетартибона ҷӯш мезаданд.

Вақте онҳо ба роҳ баромаданд, Киити ногаҳон кургаашро боло бардошт. Дар паси миёнбанди шими вай мушак баста шуда буд.

– Ту онро аз кучо гирифтӣ?

– Вақте он амак барои гирифтани дигар мушак рафта буд, ман инро дуздидаам. Барои ту тухфа. Нобуо аз тарс якбора ҳудро ақиб гирифт.

– Дуздиӣ? – вай ба Киити ҳушхолона табассумкунанда нигоҳ кард ва гайри ихтиёр гуфт: – Ба ман даркор нест. Ту дузд ҳастӣ.

Киити ҳайратомез ба чехраи дӯсташи назар дӯхт.

– Даркор нест?

– Бале, даркор нест.

Дар кадом як гӯши қалбаш Нобуо ҳам қаноатманд буд, ки ба Киити мӯяссар шуд аз фурӯшандай нафратовар мушакро дуздаад. Вале ба Киити ў тамоман чизи дигар гуфт. Нобуо бозичаро аз дasti дӯstaши қашида гирифту ба тарафе партофт

ва боз ба чониби издиҳом давида рафт. Кийти бошад, мушакро аз замин бардошта, ба Нобуо расида гирифт ва дубора пурсид.

– Вай аз ростӣ ба ту даркор нест? Ин лаҳза Нобуо ногаҳон дод зад:

– Дузд! Дузд!

Нобуо бо қатъият аз байнни издиҳоми мардумроҳ күшода, пеш мерафт. Аз қафо овози ғамангези Кийти ба гӯш мерасид:

– Маро бубахш... Ман дигар дуздӣ намекунам. Маро ин тавр ном набар...

Ҳар қадар ки Нобуо даст меафшонд, Кийти ўро раҳо намекард.

Бачаҳо тадриҷан аз макони ид дур мешуданд. Аллакай хеле дер шуда буд. Дарё холӣ шуда буд ва акнун танҳо садои пасти беди наздиҳоилий ба гӯш мерасид. Бачаҳо оҳиста-оҳиста дар роҳ сайр мекарданд. Вақте шиддати бод порчаҳои ғалогӯлаи идро оварда мерасонид, ҳарду бе он ки сухбат кунанд, меистоданд ва хомӯшона ба якдигар нигоҳ мекарданд.

Вақте ки ниҳоят ба Минато-баси расиданд, осмони қисмати шаркро бо дураҳши фейерверк мунаvvар соҳтанд. Дар оғоз якчанд давраҳои калон кашида шуданд ва каме баъдтар, вақте онҳо гумон карданд, ки бо ҳамин ҳамааш тамом шуд, дар осмон якбора фаввораҳои сурху кабуд, ки ба шоҳаҳои ҳамшудаи бед монанд буданд, баланд шуданд. Бачаҳо ба панҷараҳои купрук савор шуда, нигоҳашонро ба сӯи осмон равона карданд. Шамоли дарё бо ҳуд сардии форам овард. Баландшавии сатҳи об гузашта буд ва дарё ором ба мароми ҳуд бармегашт. Нобуо тоҳ ба фейерверк нигоҳ мекарду тоҳ ба хоначаи шинокунанда.

– Дар ин наздикий лонаи ҳарчанг аст. Ин сирри ман аст. Ман онро танҳо ба ту, Нобу-тян нишон медиҳам.

– Лонаи харчант?

– Бале, ман онро худам кардам.

Нобоу ин лаҳза суханони падараш дар бораи он ки бегоҳӣ ба хоначаи шинокунандагӣ рафтани мумкин неистро ба ёд овард, вале хоҳишни дидани лонаи харчант ҳамаро аз ёд бурд.

Бачаҳо бо пайроҳаи тант поён фаромада, бо эҳтиёт аз болои тахта гузашта, ба хонача даромаданд.

Дар рӯйи дарё рӯшинони сафедранг паҳн шуд, вале ҳамон лаҳза ба тарафи дигар баргашт ва ба хонача тоҷе нурҳои кучаки он медаромаданд.

Вақте ҷашмҳо ба торикий одат карданд, бачаҳо дар қунҷи хона Гинкои хобидаро дарёфтанд. Дар торикий мӯйҳои вай ҷилои номаълуме дошт. Ҳарду нӯшидан меҳостанд. Онҳо сарпӯши кӯзаро кушода аз он об нӯшиданд. Дар утоқ чунин ҳомӯшии ҳукмрон буд, ки садои обнӯшии бачаҳо шунида мешуд, аз дур садои таркиши фейерверкҳо ба гӯш мерасид. Қиити тирезаро кушода, худро аз он оvezon карду, ҷуберо, ки то таги об дароварда шуда буд, қашида гирифт. Дар сурати аз наздик аз назар гузаронидан чӯб маълум метардид, ки он ҷоруби кӯхнаи бамбуқӣ мебошад.

– Нитоҳ кун! – Қиити ҷорубро тақкон дод ва аз он якҷоя бо катраҳои об якчанд харчангҳои дарёй рехтанд.

– Дар ин ҷо онҳо хеле зиёданд.

Ким-қадом ҷизи тар ва саҳт ба болои дасти Нобоу ҳазида баромад.

– Ҳамаи инҳо харчанганд?

– Бале. Ман онҳоро ба ту тухфа мекунам.

Харчангҳо аз болои пойи Нобоу гузашта, ба рӯйи фарш паҳну парешон таштанд. Ҳуди харчангҳо ба назар намера-

сиданд. Танҳо шарах-шарахи пасти чанголи харчангҳо шунида мешуд.

Нобоу боз ба тарафи фейерверк нитоҳ кард. Бадани вай аз араки тан часпак шуда буд. Аз паҳлу ба Кинти назар карда дид, ки чӣ гуна дар гавҳараки ҷашмони вай рӯшинони хираи он соҳил инъикос меёбад.

Харчангҳои ҷорӯб бошанд, ҳамоно меҳазиданду меҳазиданд. Ноаён онҳо вориди утқ шуданд, дар ҳама ҷо шунида мешуд, ки онҳо чӣ гуна шарах-шарах мекунанд. Аз паси девори фанерӣ низ хишири-хишири шунида мешуд. Он ба ким-чи хел ба ғашшосзаний найзаи ғаввора, ки дар осмон нақш мекашид, монанд буд ва аз чӣ бошад, ки фик-фиккунон гирис-танро ба ёд меовард.

Нобоу мафтуншууда барин ба ин хишири-хишири аҷоиб гӯш дод ва танҳо баъди шунидани ҳуштаки қишиҷаи буғӣ ба ҳудомад.

– Ман меравам, – ногаҳон равона шуд Нобоу.

– Нарав, ман ба ту боз як ҷизи дигарро нишон медиҳам, – Кинти ба китғи дӯсташ такя карда аз ҷояш барҳест.

– Чиро нишон медиҳӣ?

Кинти аз фонус ба қосаи қалон равған рехта, ба он харчангҳоро гузошт.

– Ҳозир онҳо равғанро менӯшанду...

– Ту чӣ кор мекунӣ?

Баъд бо ин равған онҳо нафастанг мешаванд, – бо нарм-забонӣ гуфт Кинти ва харчангҳоро ба гӯшаҳои қоса гузошта, оташ зад. Шӯълачаҳои хурди қабуд дар қоса паҳну парешон шуданд. Баъзе харчангҳо даррав сухта хокистар шуданд, дигаронаш бошанд, ба машъяҳои хурди ҳазанд мубаддал гаштанд. Харчангҳое, ки дар ихотаи оташи қап-қабуд монда

буданд, аз худ бўйи хеле бад ва қарс-курси нофорам мебароварданд. Ба ҳар тараф шарораҳои хеле хурд мерехтанд.

– Зебо, ҳамин хел не?

Зонухои Нобуо хиёнаткорона меларзиданд. Ўро ваҳм фаро гирифта буд. Ҳатто ба акли кўдакона вай фаҳмо буд, ки он чи ки Кинити карда истодааст, он қадар кори хуб нест.

Кинити чорӯбро таккон дод ва боз чанд ҳарчангро гирифта ба равған андохт. Ва баъд боз оташ зад.

– Ки-тян, даркор нест... Биё дигар ин корро накунем? Оташакҳо боз ба ҳазидан даромаданд. Яктояш ба дарё афтид, дигаронаш дар доҳили утоқ монданд.

– Охир ин хатарнок аст, Ки-тян. Мумкин аст сўхтор ба амал ояд...

Ҳарчангҳои оташгирифта ба рўйи фарш паҳн мегардиданд ва аз худ шарорачаҳои хурд боқӣ мемонданд. Кинити бо дастони оvezон бепарвоёна шарорачаҳоро тамошо мекард. Вакте Нобуо бо ду зону меҳазиду кўшиш мекард оташро хомӯш кунад, Гинко, ки хоб будааст, охиста аз ҷояш бархест. Вай саросема нашуда, ҳарчангҳои оташгирифтаро чида, якъято ба дарё мепартофт.

Дар рўйи фарши киштича ҳатчай борики оташ ҳазида рафт. Нобуо кўшиш кард, ки онро хомӯш кунад, vale оташ босуръат ба тарафи думи киштий меҳазид. Нобуо гавак қашида, боз кўшиш кард онро дарёб кунад ва қариб ба вай расида буд, ки ин вакт ҳарчанг ба дарё афтид. Дар ин чо Нобуо гайри ихтиёр ба тирезаи утоки ҳамсоя назар андохт...

Вай дар торикӣ чехраи зан ва тахтапушти касеро, ки саросар онро оташакҳои кабуд пўшонида буданд, дид; тахтапушт меларзиду печутоб меҳўрд. Ба доҳили утоқ раҳҳои рўшинони он тарафи соҳил дохил мешуданд.

Нобоу ба чехраи зан зеҳн монда нигоҳ кард. Чашмони танг миҷа назада ба ўнигоҳ мекарданд. Оташакҳои кабуд боз ҳам тезтар милт-милт мекарданд... Писарбачаро ларза гирифта буд. Ўакибнокӣ ба лаби девори киштича рафт.

Ҳамин ки вай ба утоки бародар ва ҳоҳар ворид шуд, ўро гирифу нола ба ларза даровард. Нобоу бародар ва ҳоҳарро даъват кард ва ногаҳон дар кунчи уток суробҳои сиёҳро, дид, ки ба ўнигоҳ мекарданд. Дар ҳолате, ки ҳанӯз гирия мекард, палмосида поїафзолашро пӯшид, қалавида-қалавида аз болои тахта гузашту қариб ғаваккашон бо пайроҳаи танг боло баромад. Фейрвейерк идома дошт...

Даҳ рӯз баъд аз ид Симпэй қарор дод ба Ниигата куч баандад. Гайри ҷашмдошт одаме пайдо шуд, ки омода буд онҳонаро ба андозаи панҷак ҳисса зиёдтар аз нархи асосиаш ҳаридорӣ намояд.

Садако ба қарори шавҳарааш муқовимат мекард, вале хурӯҷҳои пай дар пайи бемории дикқи нафас ўро мулоиму гапдаро карда буданд. Ҳаридор шарт монда буд, ки замин ва ҳонаро то миёнаи август ҳолӣ намоянд.

– Ҳар чӣ гӯйи ҳам, ҳаридор дар тиҷорат маҳорати баланд дорад. Шояд вай нақшаҳои худро дошта бошад. Ва барои мо ҳам вақти қулай мебошад. Нобоу ҷоряки навро дар вақташ дар мактаби нав шурӯъ мекунад.

Зимни даводавӣ ва омодагӣ ба кӯцидан Симпэй бо завқ дар бораи диди худ онд ба кори нав, дар бораи чӣ тұна будани шаҳри Ниигата ва бораи зиёд будани барф дар он ҷо накл мекард. Аз афташ Садако оҳиста-оҳиста итоат карда буд, зеро вай ҳам суханони шавҳараашро балегӯй мекард.

– Илова бар ин, дар он ҷо боду ҳаво тоза аст. Барои ман ин хеле хуб ҳоҳад буд.

– Ана ин гапи дигар. Оё мумкин аст дар чунин як чойи турчангу губор зиндагӣ кард. Ман бошам, дар Ниигата корро ба таври бояду шояд ба роҳ мемонам...

Баъд аз он шаби ид Нобуо бо Кийити вонахӯрд. Бародар ва хоҳар ба хонаи онҳо омаданро бас карданд ва Нобуо низ ба хонаи онҳо нарафт. Вай тамоми ин рӯзҳоро дар танҳоӣ, бо бозӣ кардан дар назди ибодатхонаи Эбис ё аз тиреза бе мақсад нигоҳ кардан ба тарафи дарё паси сар кард. Вай ҳамоно умед дошт бубинад, ки чӣ гуна Кийити аз болои купрук давида ба ҷониби хонаи онҳо меояд. Ҳамон рӯз, вақте ба ӯ гуфтанд, ки онҳо ба Ниигата мекӯчанд, вай қариб ба наздикии хоначаи шинокунанда расида буд. Вале барои ҳамон ҷонибӣ ба пешни назарааш ҷашмони танги зан ва оташакҳои хурд падидор шуданд... Бинобар ин, вай натавонист бо пайроҳаи шинос поён равад. Нобуо якчанд сангҷаро ба болоҳонаи хонача партофт. Агар Кийити сар бароварда нигоҳ кунад, карор дод ӯ, чунин вонамуд ҳоҳам кард, ки дар болои купрук истодаам. Шояд Кийити ӯро барои он шаб баланд гирия карданам, бубахшад... Вале аз қишиҷиҷа касе ба берун нигоҳ накард. Нобуо оҳиста аз купрук гузашта, ба хона баргашт. Ҷудошавӣ бо одамон, ҳайрухуш бо ҷое, ки ба дунё омадаву зиндагӣ кардай – ҳамаи ин барои писарбачаи ҳаштсола номафҳум буданд.

Ниҳоят қарор қабул шуд, ки пагоҳ ошҳонаро мебанданд. Дар ин рӯз Симпэй ва Садако бо муштариёни доимӣ ҳайрухуш карда, миннатдории худро ба онҳо баён намуданд. Кортарон аз қишиҷиҷаи бугӣ, ки ба чунин маросимҳо одат накарда буданд, ҳичолатомезона ҷавоб медоданд:

– Не, ин тавр намешавад. Мо шуморо ба Ниигата ҷавоб намедиҳем...

— Аз пагоҳ сар карда мо хӯроки нисфириӯзӣ дар кучо мөхӯрем?..

— Вақте фикр кунам, ки дигар ман ҳамин лапшии бемаззаи бо ҳарчанд пухтаи қадбонуро дигар намехӯрам, нафаси сабук мекашам... — шӯҳӣ мекарданд онҳо ва ҳомӯшона хӯрокро хӯрда мерафтанд.

Баъзеҳо сари Нобуоро, ки парешонҳолона овора меташт, сила мекарданд.

— Ҳайр, қаҳрамон, саломат бошу қалон шав!

Баъди нисфириӯзӣ ошхона тамоман ҳолӣ шуд.

— Ман ҳозир ба ёд овардам, ки чӣ ҳел баъд аз ҷанг дар ин ҷо ҳонаҷаи ҳурди таҳтагӣ соҳта, ошхона кушодам, — сиғорро даргиронда гуфт Симпэй, — акнун бошад, меравам ва дигар ин дарёро намебинам...

Садако, ки оҳиста рӯии мизҳоро тоза мекард, истод ва зуд ба назди тиреза рафт. У ба он тарафи соҳил нигоҳ кард.

— Гуш кунед, қишиҷае, ки дар он Ки-тян зиндагӣ мекунад, ба кучое рафта истодааст.

Симпэй аз ошхона баромад ва дар назди тиреза истод. Нобуо аз ҷояш парида ҳесту байни волидайн истод ва ба дарё нигоҳ кард. Офтоби тобистон дар рӯии оби дарё медураҳшид. Таҳти нурҳои он қишиҷаи буғӣ оҳиста-оҳиста аз соҳил дур мешуд ва ҳонаҷаи шинокунандаро бо ҳуд мебурд.

Ҳонаҷаи шинокунанда, ки боре ногаҳон пайдо шуда буд, бе он ки бо Нобуо ҳайрухуш кунад, акнун боз ба кучое рафта истодааст.

— Нобу-тян, шояд ба он ҷо равӣ? — Ҷашмони Садако аз ашикҳои баромада сурҳ шуданд. Вай писарашиб тела дода гуфт: Ту то он вақте ки оштӣ нашавӣ, аз вай ҷудо шуда наметавонӣ-ку. Шояд шумо дигар ягон бор бо ҳам вонахӯред?

— Ман ҷанҷом ҳам накарда будам...

– Ин хел бошад, бидав, зеро метавонӣ дарёб накунӣ.

Нобуо ба кӯча давида баромад. Ў ногаҳон дар ботин худро токатфарсою талх ҳис кард. Киштича, ки хоначаро қашола-кунон мебурд, ҳамон лаҳза аз таги Минато-баси гузашта, муқобилии ҷараёни дарё роҳ пеш гирифта буд. Нобуо то миёнаи купруқ давида, фарёд кард:

– Ки-тян, Ки-тян!

Тирезаҳои хоначаҳои шинокунанда маҳкам баста буданд.

Нобуо бар-бари дарё давида, фарёд мекард. Дар болохонаи хонача таҳти шуълаи офтоб пусти тарбуз чило медод. Киштичи кухнаи бутӣ воҳиманок гиҷиррос мезад, гӯё чизе дар даруни он ҳамин замон мешиканад. Думи хоначаи шинокунанда тоҳ ин тараф ва гоҳ он тараф ҳаракат мекард...

Нобуо ҳамоно Кинитиро ҷег мезад. Вай дар соҳил бар ба бари киштича медавид. Ба он ҷое, ки купруқҳо буданд, ў барвакттар омада, интизор мешуд. Ва вакте Нобуо фаҳмид, ки киштича аз вай тамоман дур мешавад, бо тамоми қуввааш боз фарёд кард. Вале ба ў касе ҷавоб надод. Вай ба тарафи купруки дигар давид. Ва ногаҳон дар доҳили дарё, дар паси кишти ким-чизи гирд ва ялаққосиро дид. Ин чизи ялаққосӣ дар пешни вай оҳиста амалиёти ҷарзаниро иҷро кард.

– Охир ин ҳамон тилисмшуда ҳаст!

Карни андозаи ниҳоят қалон дар дарё шино мекард, гӯё хоначаи шинокунандаро ҳамроҳӣ мекард.

– Тилисмшуда! Ки-тян ин ҷо карни тилисмшуда! – бисёр саҳт фарёд кард Нобуо. Якчанд маротиба бинобар сабаби он ки пойафзолаш дар роҳи мумфарши аз офтоби сӯзон мулоимшуда гӯтида буданд, қариб меафтид.

– Тилисмшуда! Аз қафо тилисмшуда! – Нобуо ҳам дар бораи кӯчиданашон ба Ниигата гуфтанашро фаромӯш карда буду ҳам суханҳои хайрబодиро. Вай фақат як чизро меҳост –

Киити фаҳмад, ки аз қафои вай карни тилисмшуда шино карда истодааст.

— Ки-тян, аз қафо тилисмшуда! Ростӣ, ин ҷо тилисмшуда ҳаст. Нафаси Нобуо мегирифт, арақи пешонӣ ҷашмони ўро пахш карда буданд. Дар зери офтоби сӯзони тобистон ӯ ҳикъ-хикъунон медавид. Вай ҳатман меҳост, ки Киити дар бораи карп боҳбар шавад, маҳз ҳамин ҳоҳиш писарбачаро ба пеш медавонд. Вале ҳонаҷаи шинокунанда гӯё мурда буд. Он оҳиста-оҳиста дар дарёи дураҳшону ҷашмхиракунанда шино мекард.

Ногаҳон Нобуо дар миёни биноҳои бетонӣ ва ҳиштин афтида монд — дар ин ҷо барои вай замини ношинос оғоз мешуд.

— Ки-тян! Тилисмшуда! Дар қафо тилисмшуда! — тамоми кувваро ҷамъ карда, Нобуо барои оҳирин бор фарёд кард ва ниҳоят истод. Ӯ дастони худро ба панҷараҳои тафсони купрук монда, ҳомӯшона ба он ки чӣ гуна аз паси қишиғича ҳонаҷаи шинокунанда ҳаракат мекунад ва аз ақиби он гӯё баста шуда бошад, карни бузурги дар лойи дарё ифлосшуда, бо ҳашамат шино менамуд, нигоҳ кард.

Тифлакон кай шино карда меоянд?

(Хикоя)

Дар яке аз шабҳои тори нимаи зимистон ҳамсарам маро бедор кард. Мачбур шудам бархезам ва ба ҷустуҷӯи саги ба сайру гашт рафта, равам. Одатан сагча бо садои ман ё ҳамсарам зуд давида меомад, ҳатто агар ба ягон ҷойи мушкини даромада бошад ҳам. Вале ҳозир шаб буд ва бо тамоми овоз ба чор тараф дод зада, сагро ҷеф задан аз рӯии одоб нест...



Дар ҷараёни ҷустуҷӯи саг мо ба дарёчае баромадем, ки он аз канори майдони шолизор мегузараад. Дар ин ҷо ҳамсарам қарор дод, ки бо тамоми овозаши сагро даъват кунад ва ба садоҳои шабона гӯш додем. Саг ҷавоб надод, ба гӯши мо танҳо гичирроси шохчаҳои дарахтони назди дарё, ки аз шамол алвоҷ меҳурданд, мерасид.

Ҳамсарам, ки рӯии худро то ҷашмонаш бо шарф печнонида буд, гуфт, ки саги беақл шояд ба дарё афтида бошад, барои ҳамин болои обро бояд бо фонус рӯшан кард.

– Агар вай афтида бошад ҳам, дар ин камобӣ ба вай ҷизе намешавад, гур-гур кардам ман ва боз ҳам равшанини фонусро ба тарафи об равона кардам. Рӯшанини вай чун доираҷаи хурд

ба дарёе, ки ҳамин лаҳзаҳо бояд ях кунад, меафтид. Ман ба доираачаи рушной, ки болои об лағжида мерафт, нигоҳ кардам ва ногаҳон маро ҳиссиёти аҷоибе фаро гирифт, тӯё ман худамро гум кардаам, фаҳмида наметавонам, ки ҷараёни ин ҳаёт маро ба ҳушбахтӣ ё ба бадбахтӣ мебарад. Ман фонусро ҳомӯш кардам.

— Барои чӣ ту ин корро кардӣ? Ҳубтар нигоҳ кардан даркор... гуфт ҳамсарам. Ман фонусро ба вай дода, гуфтам, ки дар ин торикий алвонҷ додани фонус ба ман маъкул нест. Ва дар ин лаҳза мо садои ҷанголҳоеро, ки роҳи мумфаршро мекаршианд, шунидем, — ин саги мо буд, ки пайдо шуда буд.

Дар ҳона мо муддати тӯлонӣ дар назди печкаи газӣ гарм шудем, ман барои дидани бачаҳо, ки аллакай хоб буданд, рафтам, баъд ба утоқе, ки печка дорад баргаштам ва ба пиёлаи ҷойхӯрӣ сакэ рехтам. Ҳамсарам барои ким-чизе сагро сарзаниш мекард, баъд ҳамёза қашида ба ҳонаи хоб рафт. Саг бошад, дар назди печка дароз қашид...

“Кори аҷоиб, — фикр мекардам, — саломатии ман ба назарам хуб аст, аз ҳамсару фарзандонам ҳам, пулу мол дорам, барои синну солам аз бисёриҳо дида, бештар пул кор мекунам. Ягона чизе, ки маро дар айни замон ба ташвиш андохта аст, ин модари нирам мебошад. Соли оянда вай ҳаштгодсола мешавад. Ду соли охир кампир саломатии худро аз даст дод, ҳама ҷояш дард мекунад, шунавоияш заиф гардида, тез-тез инҷиқӣ менамояд. Бо ақли худ мефаҳмам, ки барои аз назди мо рафтани он тайёр шудан лозим аст, вале ин ба гуфтан осон аст, аммо дар амал корест мушкил ва сангин”.

Ман дар бораи ҳамаи ин фикр мекардаму чуръа-чуръа сакэ менӯшидам ва ба андешаи ҳуморшикани ногузири пагоҳи-рӯзӣ итоат мекардам. Вале барои чӣ, барои чӣ ин рӯшинои доирашакл дар болои об дар ботини ман чунин ташвиширо ба

вучуд овард? Ин ҳатто изтироб ҳам набуд, чизе буд аз чумлаи гувохии номафхуми бадбахтӣ. Сакэи сард фақат дар дарун хис карда мешуд, vale дилхуши осударо намедод.

Ман пиёларо як тараф монда, фуки сагро, ки яқин хоби даҳшатнок дида буд, андаке ламс кардам: “Хайр, ту кучо гум шуда будӣ? Дар маҷмӯъ ман медонам. Эҳтимол, боз ба канори маҳалла ба назди дутонай сафедмӯй худ Ватанабӯ рафта будӣ. Ва яқин, ягон муроде ба даст наовардӣ, ҳамин хел? Вай дуҳтари боадаб, растани гармхона аст ва гирду атрофи хоначаи он девор гирифта шудааст-а?”

Дар муддате, ки ман бо саг сухбат мекардам, вахми ногувор гузашт ва рӯшинои даврамонанди рӯии об, ки маро озор медод, ба назарам дар айни замон ба муждарасони гармӣ, оромӣ ва хушбахтӣ мубаддал гашта буд. Дар сарам ҳоҳиши баргаштан ба рӯшинои доирашакл пайдо шуд... Бо мақсади то ҷое имкон дорад, бе овоз қадам задан, ман ба ошёна дуюм баромадам ва дари утокро, ки дар он модар хоб буд, кушодам. Нафаскашни якмароми вай маро ором кард...

Аҷоиб, маълум мегардад, ки он шаби шамолӣ дар айёми кӯдакӣ, вақте ки мо аз болои купруқ бо фонус обро рӯшан мекардем, аз хотир зудуда нашудааст. Аз он замон солҳои зиёд гузашт. Ба фикрам, ин соли ҳазору нуҳсаду панҷоҳу ҳаштум буд, ман он вақт ба синфи чорум гузашта будам. Ман ҳатто сабадчаи ҳанӯз суроҳнашудаи бамбукиро, ки яқин дер боз касе истифода набурда буд, дар ёд дорам... Офтоби тобони баҳорӣ. Ман дар соҳили дарё бо эҳтиёт кӯшиш мекунам ба таги сабадча нигоҳ кунам – фаҳмиданӣ мешавам, ки оё офтоб аз тариқи суроҳӣ часади кӯдакро, ки бо ин сабадча пӯшонида шудааст, намудор мекунад.

Аслан часади кӯдакро Ко-тян дида буд. Вай барои дар ин бора ба мӯисафед Ҳаннӣ хабар додан, давида рафт.

- Ай-ай, ана боз... Маълум, ки баҳор омадааст... – бо андуҳ навҳа кард мӯйсафед ва бидуни майл аз ҷой барҳоста, ба соҳил рафт. Вай бо чӯби дароз ҷасади кӯдакро аз об, ки ҷараёни Досабори – гава оварда буд, берун баровард. Баъд ҷасадро бо сабадчае, ки дар анбор бекор ҳобида буд ва дар ин ҷо асбобҳои вай нигоҳ дошта мешуданд, пӯшонид, барои дилпурӣ ба болон сабадча санг гузашт.

Мо бо бачаҳо мусобиқакунон ба бозори марказӣ тоҳтем, то ки ба пулис ҳабар диҳем, vale ҳонаҷаи вай баста буд.

Ҳаннӣ пир ба мо амр дод, ки омадани пулисро интизор шавем, зеро аз афташ ин замон минтақаҳои худро давр зада истодааст, аз ин рӯ, гурӯҳи мо роҳи бозорро пеш гирифт. Вале ман аз нимароҳ баргашта, ба риштае, ки бо он нофро баста буданд ва аз таги сабадча оvezon буду дар об ҷарҳ мезад, нигоҳ кардам.

Дар дарё ба ҷониби ҳаличи Осако барҷаи пурбори аништ шино мекард, ба пешвози вай бошад, қишиҷаи буғӣ меомад. Онҳо маҳз дар зери купруки Ҳадатэкура-баси рӯ ба рӯ шуданд. Дар болохонаи тунукагии қишиҷа гурбаи сиёҳ нишаста буд ва ба самти пеш нигоҳ мекард. Ин қишиҷаи буғӣ ҳамеша қарибиҳои соати яки рӯз пайдо мешавад. Вай ба ин ҷо аз Адзи-кава поин шуда, аз таги Ҳадатэкура-баси шино намуда, бо ҷараёни дарё боло мерафт. Ман онро «Нэко-мару», яъне “Қишиҷи гурбамонанд” ном гузаштам.

Ин гурбаи сиёҳ аз ҷумлаи ҳамон се гурбаҳоест, ки ҳамсари Кодзава-сан тирамоҳи соли гузашта меҳост аз онҳо раҳо ёбад. Вай аз мо бо Ко-тян ҳоҳиш карда буд, ки дар ин кор ба ў кумак расонем. Гурбачаҳо номаълум аз кучое дар назди дари партови ҳонаи онҳо пайдо шуда, беист нолиш мекарданд. Баъд аз ин, ҳамсари Кодзава-сан онҳоро ба латтапорае печонида, саҳт баст ва бӯғчаро ба мо дод.

Ман дар фикри он будам, ки турбачаҳоро ба пиразани пишакбоз, ки дар назди анборҳои соҳили муқобили дарё шабро рӯз мекард, дихам. Ва мо барои ба назди вай рафтсан аз болои Хадатэкура-баси давида гузаштем. Одатан дар дохили аробачаи ин пиразан бист турбача бозӣ мекарданд. Гап-гап мекунанд, ки пиразан вақте барои хӯрдан чизе надошта бошад, онҳоро меҳӯрад, vale дар асл турбачо ҳамеша ҳамроҳи вай буданду аз ӯ дур намешуданд, бинобар ин, ман фикр мекардам, ки калонсолон дар бораи вай тухмат мекунанд.

Дар мобайнни купруқ Ко-тян аз дасти ман бутчаро гирифту ба болои панҷара монд ва ба берун овардани турбачаҳо шурӯъ кард. Дар ин вақт ногаҳон яке аз онҳо ба поён афтид. Мо бо даҳшат ба турбачаи сиёҳ, ки дар болои мавҷҳо даступю мезад, тоҳ зери об нопадид мешуду тоҳ пайдо мешуд, нигоҳ мекардем. Дар ин ҳолат мо қарор додем турбачаҳоро дар панҷара монда, турезем. Вале дар ин лаҳза киштичаи шинокунанда суръати ҳаракатро суст кард ва капитани чавон бо домхалтаи калон турбачаро аз об дошта гирифт.

Турбачаи таршударо ба синаи худ ҷафс намуда, ба ҷониби мо дод зад:

– Эй, шумо чӣ кор мекунед, онро маҳсус ба об партоғуғед?

– Вай худаш афтид, – аз тарс бо овози ҷарангоси чавоб дод Ко-тян.

– Ин турбаи шумо ҳаст, магар?

Мо бо Ко-тян бидуни маслиҳати пешакӣ ба маънни манғӣ сар ҷунбонидем.

Капитан бо қаҳри ошкоро ба мо нигоҳ кард ва киштича дубора ба тарафи боло шино кард. Аз ҳамон вақт, ҳамин ки ин киштича намоён шавад, кӯшиш мекардам дар зери купруқ ё дар паси хонаҳо пинҳон шавам ва ба ҷашмони капитани чавон наафтам.

Ҳамин ки садои мотори он дар дуриҳо пароканда шуд, аз наасаш ман дод мезадам: "Аҳмак аз зарфи гурбамонанд!" - ва сангро ба об мепартофтам.

- Зарфи гурбамонандаш чӣ бошад? - аз ман пурсид мӯйсафед Ҳанни.

- Ана ҳамин киштича! Дар болои он ҳамеша гурба нишаастааст. Албаттаг, ин зарфи гурбамонанд аст.

Мӯйсафед гардан ёзонда, ба тарафи Фунатсу-баси, ки дар қисмати шимоли Ҳадатэкӯра-баси қарор дорад, нигоҳ карду гур-гур кард:

- Аз чӣ бошад, ки наомада истодааст...

- Баъд аз ин мӯйсафед аз ман пурсид, оё ман медонам, ки чаро баробари фаро расидани фасли баҳор дарё часади се-чор кӯдаки навзодро меорад. Ман гуфтам, ки намедонам ва бидуни ихтиёр камзулчаи пашминро, ки модарам бофта буд, тоза кардам.

- Ту дар синфи чандум меҳонӣ?. Вай бо чӯб наи нофи кӯдаки навзодро чунбонид.

- Баъди таътили баҳорӣ ба синфи чорум меравам.

- Вақте дар синфи чорум меҳондам, ҳама чизро дар ин дунё аллакай медонистам -чӣ зарур асту чӣ чиз зарур нест...

Мӯйсафед ба ман фаҳмонд, ки дуҳтарҳое, баҳорон ҳамиладор мешаванд, маҳз ҳамин вақт бадзотҳоро таваллуд мекунанд ва намедонанд аз онҳо чӣ гуна халос шаванд, барои ҳамин онҳоро ба дарё мепартоянд. Вай ба даҳонаш сӯзани гафсро, ки ҳамеша ба ҷойи дандонтозакунак истифода мебарад, даровард. Ман он қадар нафаҳмидаам, ки "ҳомиладор шудан" чӣ асту "бадзотҳо" кӣ ҳастанд, вале чунин вонамуд кардам, ки бароям ҳамааш фаҳмо аст ва ба боло ба ҷараёни об нигоҳ кардам. Аз он ҷо садои дурударози канданашаванда шунида мешуд ва дар соҳили ифлосшудаи дарё ким-кадом гуррос паҳн метарди.

– Дар он чо соҳилро мустаҳкам мекунанд, – гуфт мўйсафед Хання.

Эҳтимол, тобистон ин соҳилро низ бо бетон мустаҳкам кунанд... Кор ҷӯшида истодааст, vale одамон намерасанд, мегўянд, ки ба ин чо, ба бандари Осак барои кор кардан ҳатто аз ҷазираҳои ҷанубии Сикоку ва Кюсю меоянд.

Мўйсафед Хання хеле асадонӣ шуда буд ва доим ба тарафи Фунатсу-баси ҷашм медавонд.

Ана акнун аз тӯфон ягон ҳарос нест. Агар соли гузашта ҳама корро анҷом медоданд... Дар овози вай талхтӯй ҳис карда мешуд. Барои он ки нигоҳам ба нигоҳаш барнахӯрад, ман ба риштае, ки аз таги сабадча берун меомад, нигоҳ мекардам.

Соли гузашта бо иллати тӯфон падарам бенаво шуд. Вай як миқдор брезент, ки аз он шланги оташнишонӣ месозанд, ҳарид ва меҳост онро ба дастаи сӯхторнишонӣ фурӯшад. Ин матоъро аз бандари Осак бо қишиғичаи мўйсафед Хання ба хонаи мо оварданд. Падарам онро дар таҳхонаи хонаамон ҷойгир кард, vale дар яке аз шабҳо ҳантоми түёни дарё таҳхона аз об пур гардиҳ ва тамоми мол вайрон шуд. Вақте тӯфон ба нимҷазираи Кии омад, мўйсафед Хання ба падарам маслиҳат дод ҳарчи зудтар молҳои худро ба ҷои дигар кӯчонад, vale падарам ин корро накард.

Ман медонистам, ки падарам на аз бемулоҳизатӣ аз тӯфон натарсида, маслиҳати мўйсафедро гӯш накард. Гап дар сари он аст, ки ҳамон вақт мўйсафед аз вазъияти қулай истифода бурда, барои аз як чо ба ҷои дигар бурдани тойҳои вазнини брезент нархи ниҳоят баланд талаб карда буд.

– Ту дар ин чо посбонӣ карда ист, – мўйсафед ба ман фармон дода, ба ҷониби қароргоҳи пулис равон шуд. Ман то аз Фунатсу-баси гузаштгани мўйсафед мунтазир шудам ва баъд ба назди сабадчайи чаппакарда омадам. Меҳостам ба ҷасади

тифл дила дўзам. Вале аз тарс ман ҳатто наметавонистам дастамро дароз кунам, танҳо дар ҷоям пойкубӣ карда, ба сабадча нигоҳ мекардам. Ин лаҳҷа қарор додам ин корро як сӯ монда, ба хона давида равам, вале ҳамин ки аз соҳил ба роҳ баромадам, тулиси велосипедсаворро дидам, ки ҷониби ман меомад. Аз қафои вай Ко-тян медавид. Пулис ба мо иҷозати ба соҳил фаромаданро надод ва вакте мӯйсафед Ханияро, ки навакак баргашта буду аз тез роҳ гаштан ҳаш-ҳаш мекард, нурсид:

— Хайр, чӣ гап шуд дар ин чо? Боз “навзодҳои худо”?

Мӯйсафед ба тарафи соҳил сар афшонд.

— Бале, бо наи нофаш...

— Умуман, ҳамаи ин аҷоиб аст. Ин чо дар масофаи як километр ба боло бо ҷараёни об дусад нафар шабу рӯз кор мекунад. Агар инро об оварда бошад, пас дар ин масофа ҳатман ягон қас вайро бояд медиҳ. Дар он чо тамоми шаб майдончай кориро бо нурафкан равшан мекунанд ва чун рӯз ҳама чо рӯшан мебошад.

Баъд аз ин пулис чӣ гуфт, мо нашунидем. Ӯ сабадчаро бардошта, часадро аз назар гузаронид, баъд ба қарортоҳи худ рафт ва зуд баргашт. Андаке баъд автомошинаи пулис омад. Ҷасади кӯдакро ба матоъи сафед печонида ба кучое бурданд. Ман мешунидам, ки пулис бо исрор ҷизеро аз мӯйсафед менурсид ва аз ин чехраи Хания ғамгину маъюстар мегарди...

Писарбачаҳои назди соҳил, ки ба онҳо дидани часад муюссар нагашта буд, бо ҳаяҷон баҳс карда, ба хонаҳои худ рафтанд.

— Ман дидам! Ин бача аст. Вай “чуммакча” дошт...

— Ту абллаҳ ҳастӣ! Ин духтарча аст. Вай ягон ҷиз надошт...

— Ман вайро якум дидам! Гумон кардам, ки ин курбоққаи қалон аст, дар дохили он бошад, одамча будааст!

Ман низ ба сүйи хона, ба Хадатэкура-баси давидам. Ко-тян бошад, ба симчуб такя карда, бо чехраи маъюс истода буд. Ўбояд ба саволҳои пулис ҷавоб медод, зеро вай якумин шуда часадро пайдо карда буд.

Ҳамин ки модарам маро дид, норизиёна гур-тур кард:

– Имрӯз ку дар мактаб танҳо сафкашии охирин буду дарс не, ту боший дар ким-кучо мегардӣ, – дасташро дароз кард барои гирифтани рӯзнома.

– Дар он ҷо оби дарё ниничаи мурдаро овардааст. Ҳатто ресмон дар ноғаш баста шуда буд, – ҳудро сафед мекардам, гӯё бо ҷашмони худ ҷасади кӯдакро дидам бошам. Баъд ба модарам нақл кардам, ки чӣ гуна пулис мӯйсафед Ҳанинро бозпурсӣ мекард, – маълум мешавад, ки вай ягон кори баде кардааст.

Модар аз тирезае, ки ба тарафи соҳили дарё мебарояд, сари ҳудро берун бароварду пулис ва мӯйсафедро тамошо карда, бо тааҷҷуб сар ҷунбонд. Баъд аз он санҷид, ки либосҳо ҳушк шудаанд ё не, ҳушкшудаҳояшро гирифта, ба хона даровард.

– Ту факат дар бораи ин ҷасадча ба ҳамсари Кодзава-сан ҷизе нагӯ, фаҳмидӣ? – гуфт вай.

Кодзава – сан бо ҳамсараш дар паси девори тунуки байн зиндагӣ мекард, бинобар ин, модарам овозашро паст карда, суханашро идома дод:

– Соли гузашта, ҳамин ки дарё ҷасадчаро овард, вай азҳуд бехуд гашта, аҳволаш бад шуда буд, баъди муддати тӯлонӣ ба ҳуд омад.

Баъд модарам рӯзномаамро варақ зад.

– Факат баҳоҳои ду ва се. Одатан бачаҳое, ки фанҳои асоси-ро дуруст намедонанд, ақаллан аз тарбияи ҷисмонӣ ё меҳнат

баҳои хуб доранд. Ту бошӣ, на дар ону на дар ин... нестӣ, бо қаҳр ба ман нигоҳ кард.

— Хайр чӣ! Мана вай факат баҳои дӯдорад.

— Беакл. Ёфтӣ худро ба кӣ баробар кунӣ. Шумо мисли кал додари кӯр ҳастед. Ту барои аъъомоли худат ҷавоб дех.

Модарам аз ман пурсид, ки мӯйсафед чӣ кори баде кардааст ва он ба часадча чӣ алоқа дӯдорад. Ман ҷавоб додам, ки чизеро намедонам ва ба рӯйи татами (матрас) дароз қашидам. Ба назар чунин мерасиd, ки тақар-тукури мошинҳо, дар дурии як километр зада даровардани пояҳо аз кӯча дида, дар даруни хона баландтар садо медиҳад.

— Ин корро бинед-е... Дар ин ҷо одамон аз худ бехуд мешаванд, бо тамоми дилу ҷон кӯдак меҳоҳанд... Модар ҳомӯни шуд ва ба девори гаҷкорӣ кардашуда, нигоҳ кард.

Ҳамсояи мо Кодзава-сан дар дӯкони яклухтфурӯши махсулоти баҳрӣ бозори марказӣ кор мекард. Чанд сол пеш дуҳтурон ба ҳамсари Кодзава-сан гуфтанд, ки гумон аст вай фарзанддор шавад, vale ӯ бо ин бовар накарда, ҳамон аз як шифоҳона ба шифоҳонаи дигар муроҷиат мекард. Ва дар ҳама ҷо ба вай ҳамон як чизро мегуфтанд. Соли гузашта онҳо фикр карданд, ки Ҳудованд барояшон фарзанд ато кардааст ва ҳамсари Кодзава-сан то он замоне, ки худаш бовар накард, ба шифоҳона нарафт. Вай чанд маротиба барои машварат ба назди модараи омад ва модар дар охир бовар кард, ки дуҳтараш ҳомила аст.

Вале, вақте ҳамсари Кодзава-сан ба шифоҳона муроҷиат кард, маълум гардиd, ки ин тавр нест. Аз ҳамон вақт инҷониб атрофиён мушоҳида мекунанд, ки вай корҳои аҷоиберо анҷом медиҳад. Дар рӯзи равшан ӯ метавонад даричаҳои пушти тирезаро, ки барои ҳимоя аз борон истифода мешаванд, маҳкам пӯшад, дар хонаи торик шинад ё ногаҳон бо поии луч

ба мағоза равад, фаромӯш кунад, ки вай кӣ аст ва дар кучо зиндагӣ мекунад, дар ин лаҳҳаҳо қадоме аз ҳамсояҳо онро ба хона меоранд.

Баъд ўро барои ним сол дар шифохона бистарӣ карданд. Ба хона вай хеле тозаю озода, бо чехраи кушодаю равшан бартгашт ва ба модараиш туфт, ки ба тақдириш дар бораи он ки соҳиби фарзанд намешавад, тан додааст. Вактҳои пеш вай ҳайвонотро дӯст медошт, дар хонаи онҳо доимо чӯчаҳои гунчишҳоро мебароварданд, сагони дайдуро ба хона меовард. Вале баъди бозгашт аз шифохона вай тамоман аз ҳайвонот дил канда буд ва ҳамаи гунчишку сагҳояшро ба ҳамсояҳо тақсим карда дод.

Баъди муশоҳиди ҳамаи ин, падарам изҳор дошт, ки ў тамоман шифо наёфтааст ва бинобар ин, ба вай муомилаи хуб бояд кард.

Соли гузашта, айнан дар ҳамин вақт дар дарё часадчай кӯдак пайдо шуд, об онро ба зери поии шимолии купруки Ҳадатэкура, ба таги тирезаи хонаи Кодзава-сан овард.

Субҳоҳон ҳамсари Кодзава-сан шавҳарашро ба кор гусел карда, тирезаеро, ки ба ҷониби дарё кушода мешавад, боз менамояд. Маҳз дар ҳамин лаҳҳа часадро мебинад. Падарам маҳз дар ҳамин вақт ба тарафи тиреза нигоҳ карда, дандонҳояшро тоза мекардааст. Ба назараи ачиб намуд, ки ҳамсоя бо диккӣ ба тарафи дарё нигоҳ мекунад, ўро ҷег зад. Ҳамсари Кодзава-сан бо табассум ба саломи падарам ҷавоб дода, бо ангушташ ба поён ишора кардааст:

– Ана дар он ҷо кӯдак аст, бубинед, чӣ хел вай зебо табассум мекунад.

Дафӯай дуюм вай муддати хеле тӯлонӣ дар шифохона табобат гирифт, тирамоҳ рухсат шуд, вале даҳ рӯз нагузашта,

вай маҷбур шуд ба он ҷо баргардад, танҳо як моҳ пеш вай ба хона баргашт...

— Падарам кай меояд? — пурсида ман аз модарам.

Модарам гуфт, ки падарам барои аз дӯсти кухнааш пул қарз гирифтан ҳатто ба Симоносэки рафтааст ва аз ҳама барвақташ бაъди пагоҳ бармегардад.

— Хушёр бош, ба ҳеч вачҳ ба ҳамсари Кодзава-сан дар бораи часад чизе нагӯй, фаҳмиди? — як бори дигар огоҳ карду либосҳои хушкшударо ҷамъ намуда, барои гарм кардани ҳӯроқи нисфириӯзӣ — биринҷ бо ҳурриши обакии тунд, ки аз дирӯз монда буд, рафт.

Офтоб ғуруਬ мерафт ва аз тарафи Адзи-кава оҳиста ҳати ранги сурхи баланд күшода мешуд. Аз тарафи кӯча овози Ко-тян шунида шуд, ки маро ҷеф мезад. Падари Ко-тян ва ду бародари бузурги он дар дӯкони яклухтигуруши бозори марказӣ кор мекарданд. Онҳо дар он ҷо ба фурӯши катсуо-буси-самак (моҳии калони дарранда)-и хушк машгуланд. Вақте самакро ҳолӣ мекунанд, лаҳзаҳое мешавад, ки порчаҳои нағз хушкнаншудаи моҳӣ мешикананд ва ин порчаҳои “ғайрипардоҳт” насиби падари Ко-тян мешуданд. Вай ин шикастапораҳои дар қоғаз печнонидаро ба хона меовард ва Ко-тян доимо ин ҳӯрданиҳои лазизро бо худ метардониду байзан ба ман ҳам медод. Агар лундаи хушки самакро дар даҳон ҷарҳ занонӣ, он оҳиста-оҳиста мулоим гашта, хеле бомазза мешавад.

Ко-тян порчаи ноҳамвори самакро, ки андозаи ангушти ишоратиро дошт, ба ду қисм таксим карда, якеашро ба ман дароз кард. Багъд овозашро наст карда, ҳабар дод, ки аз сирри даҳшатноке ҳабардор шудааст. Ў маро қашома карда, ба Фунатсу-баси бурд.

– Медонй, ман тасодуфган сүхбати пулис ва мўйсафед Ханниро шунидам, – мисли хунарпешаи театр гуфт Ко-тян ва ба ин тарафу он тараф нигоҳ кард.

– Ва ин чий гуна роз будааст?

– Дар пушти мўйсафед Ханни дигар холкубӣ вучуд надорад! Ман ин розро гуфтани будам.

– Барои чий? Яъне чий хел?

– Дар охири соли гузашта вай дар қартабозӣ бой додааст, бинобар ин, холкубии вайро канда гирифтанд.

Агар ҳикояи бесару нӯти Ко-тянро кӯтоҳ кунем, кор чунин сурат гирифтааст. Охирҳои соли гузашта мўйсафед Ханни дар яке аз фасодхонаҳои наздик қартабозӣ карда, тамоми дороияшро аз даст додааст. Айнан дар ҳамин вақт дар майхона Кодзава-сан низ пайдо мешавад. Вай ба ин ҷо на барои қартабозӣ, балки барои воҳӯрдан бо қадоме аз муштариён омада буд. Одаме, ки Кодзава-сан интизораш буд, дер кард ва замоне омад, ки аксари бозингарон пароканда шуда буданд. Мехмон аз афташи бо соҳиби фасодхона муносибати хуби дӯстӣ доштааст.

Мўйсафед Ханни, ки аз ҳад зиёд нӯшида буд, ба ҳозирин ҷаҳони гирифта, онҳоро ба қартабозӣ даъват мекард. Соҳиби майхона гӯё бо шуҳӣ гуфт, ки розӣ ҳаст бо вай қартабозӣ кунад, агар Ханни ба бозӣ холкубии худро монад. Мўйсафед Ханнии “масти лайлӯ” тулонӣ фикр накарда, розӣ шуд ва ба дом афтод. Баъди ба тамом бой додани пули нақде, ки соҳиби майхона бар ивази холкубӣ дода буд, каме баъдтар хушёр шуд. Ханни меҳост барои овардани пул ба хона равад, вале ҳуҷаин изҳор намуд, ки аҳду паймон аз пул қиматгар аст ва акнун холкубии Ханни моли вай ҳаст...

Ҳуҷаин аз марди ба одами пакана монандбуда ва аз рӯии шаклаш ба нашъаманд шабоҳат дошт, хошиш кард, ки то Соли нав холкубии дар пушти мўйсафеди дар бозӣ бойдодаро

бурида, ба ў биёрад. Мўйсафед Хання фикр мекард, ки ин суханон шўхӣ буданд, vale бегоҳии рӯзи дигар "пакана" ба назди вай ҳозир шуда, изҳор дошт, ки барои ҳамон кор омадааст. Вай мўйсафедро ба хона худ, назди соҳил бурд. Дар пештоқи хона ягон навиштачоте, ки аз мавҷуд будани бунгоҳи тиббӣ шаҳодат дихад, вучуд надошт, vale дар дохили он чанд асбоби тиббӣ ба назар мерасид. Ва дар ин ҷо аз таҳтапушти Хання ҳолкубиро якҷоя бо гушту пуст бурида гирифтанд.

— Кодзава-сан бошад, меҳост аз ин кас қӯдаки навзодро харидорӣ намояд! Мўйсафед Хання ба пулис ҳамин хел гуфт. Аз ҳаяҷони зиёд дар кунҷҳои даҳони Ко-тян кафки сафед пайдо шуд ва вай аз остини дастонам дошта, бо пиҷирроси ҳавлангез фикрашро ҷамъбаст кард:

— Эҳтимол, акнун Кодзава-санро ба минтақаи пулис баранд...

Ва ин лаҳза ба ёдам омад, мўйсафед Хання, ки одатан «Тибисима-мару»-и худро бо байраки ҷилодор орою торо дода, ба сафари аввалин бо дарё ба ҷазираи Осак мерафт, имсол то охири моҳи январ дар хона хоб рафт ва ба ҳама гуфта буд, ки миёнаш дард мекунад.

Ман гайри ихтиёр лўндаи самаки хушкро ба даҳонам тиққонда, ба руҳсораҳои Ко-тян, ки саросар пур аз доначаҳои ҳоришак буд, абллаҳвор нигоҳ мекардам. Ко-тян ба ҷонибे, ки аз он ҷо ғалогулаи кран ба гӯш мерасиду пояҳоро мешинониданд, нигоҳ кард:

— Мегӯянд, ки ҳамон мард духтур будааст ва байд қадом кори бадеро анҷом додааст, бинобар ин, дигар ба вай иҷозат надодаанд, ки одамонро табобат кунад...

Тирезаҳои хонаи Кодзава-сан дар паҳлӯи Ҳадатэкура-баси рӯшан шуданд. Ман аз Ко-тян пурсидам:

— Барои чӣ вай қӯдаконро мефӯрушад? Ко-тян дуру дароз фикр накарда, ҷавоб дод:

– Ииро ман намедонам.

Ва бальтар бо як киёфаи нотакрор, гӯё ягон чизи ғайриоддӣ фикр карда бароварда бошад, ба ман пешниҳод намуд, ки имрӯз аз пештара дид, дертар ба ҳаммом равем ва дар бозгашт сирру асрори хонаи духтуурро барои худ ифши намоем.

Ман ҳис кардам, ки ягон кори даҳшатнок рух хоҳад дод ва аз изтироб лундан мулоимнашудаи самакро газидам. Ко-тян гуфт, ки соати ҳашт маро дар назди “Эбису-ю” мунтазир мешавад, баъди ин давида ба хона рафт.

Хабар дар бораи он ки аз таҳтапушти мӯйсафед Ханниа ифтихори вай – холкубашро бурида гирифтанд, мудхишинок буд, vale ҳикояи Котян дар мавриди он ки Кодзава-сан меҳост аз қадом марди номаълум кӯдаки нағзод ҳаридорӣ намояд, маро боз ҳам бисёртар тарсонид...

Пеш аз беморшавии ҳамсари Кодзава-сан, онҳо маро ба боғи ҳайвоноти назди ибодатгоҳи Тенно-дзи мебурданд. Кодзава-сан ба Осаку баъди се соли анҷом ёфтани ҷанг аз Исиқава омада буд. Вай ба дукони моҳифурӯшӣ ба кор даромада, панҷ сол пеш оиладор шуд. Ҳамон вақт вай акнун ба бисту панҷ қадам монда буд ва аз ҳамсари худ се сол ҷавонтар буд. Дағъятан баъди оиладоршавӣ Кодзава-сан ба мактаби шабона доҳил шуда, соли гузашта онро ҳатм кард. Дар бораи ҳамин мактаб модару падарам чунин бисёр гап мезаданд, ки ба назарам чунин менамуд, ки ман инро аз ҳамсоям шунидаам. Vale ҳуди Кодзава-сан ниҳоят камган буд ва вақте бо ман, бо кӯдак сӯҳбат мекард, ба ҷеҳраи ман нигоҳ намекард. Шояд сабаби ҳамаи ин лакнати забон доштанаш бошад, vale дар амал он тамоман ноаён буд. Ба мактаби шабона бисёриҳо доҳил мешуданд, vale на ҳамаи онҳо онро ҳатм мекарданд. Падарам доимо инро таъкид карда мегуфт, ки тамоми рӯз кор кардан

ва боз шабона хондан хеле душвор аст. Ин кор бе тоқати зиёд ва истодагарй чизе ҳосил намешавад.

— Ман дар назди касоне, ки мактаби шабонаро хатм кардаанд, кулохамро мегирам, — Кодзава-санро таъриф мекард падарем.

Ман ба хона баргаштам ва гүшамро ба девор частонида, бодиққат гүш кардам, то бифаҳмам, ки дар хонаи ҳамсоя чӣ ҳодиса рух дода истодааст. Модарам ҳуроки шом омода мекард. Соати девории хона занг зад ва бори аввал садои он бароям нофорам буд, зеро овози вай ба ман ҳалал расонид то бифаҳмам, ки дар хонаи Кодзава-сан чӣ гап шуда истодааст.

Ман дар муқобили модарам нишаста, ҳурок меҳурдам, vale фикрам тамоман ба чизи дигар банд буд. Ман аз модарам пурсидам, ки кӯдакон аз кучо пайдо мешаванд. Модарам гуфт, ки онҳо аз сар таваллуд мешаванд. Ў тамоман намехост маро фиреб дихад ва дуруст ҷавоб дода буд, vale бâъди ин ман чор соли дигар фикр мекардам, ки кӯдакон воқеан аз сар таваллуд мешаванд. Ман чубчаҳои ҳурокхӯриро як тараф монда, модарамро пурсунос кардам: агар ҳоҳӣ кӯдак бихарӣ, он чанд нул меистад, рост аст, ки маро ҳуди вай таваллуд кардааст; шояд маро ҳарида бошад?

Дар ин ҷо модарам дарк кард, ки ман чизеро аз вай пинҳон мекунам ва ҳудаш ба ман саволҳои гуногуни муайянкунанда дод. Барои аз ман гирифтани он маълумоте, ки ба ман Ко-тян гуфта буд, ба вай вакти зиёд зарур набуд.

— Имрӯз метавонӣ ба ҳамом наравӣ. Дар хона бош, — амр кард модарам ва ҳурокро то охир нахурда, аз утоқ баромад ва хонаи ҳамсояро тақ-тақ зад. Вай зани Кодзава-санро ба оғӯш гирифтаю бо ҳуд гирифта, баргашт.

– Шояд бо мон чий Худованц фиристодааст, хүреки шом хүрэд, дар ин муддат шавхари шумо ҳам расида меояд.

Ҳамсоя дасти модарамро саҳт қапида истода буду хомүшона сар мечунбонид, vale өвчтэ модарам мехост ба ошхона равад, ногаҳон гуфт:

– Шавхари ман ягон кори баде карда наметавонад, вай чунин одам нест, – ба пиря даромада. Модарам пушти вайро сила карда, ба ман фармуд, ки чой биёрам. Ҳамсоя гуфт, ки ўро зарур аст дорухоеро, ки духтур барояш муқаррар карда аст, қабул намояд ва ман барои овардани дорухо рафтам. Бо мушкий дорухоро аз утоқи онҳо пайдо карда, баргаштам. Ҳамсари Кодзава-сан ногаҳон якчанд ибораро таクロр кард:

– Ба наздикӣ қӯдакҳо пайдо мешаванд. Ва қӯдаки ман ҳам, ки ман вайро таваллуд кардаам, – инро гуфта мехост аз хона барояд.

Модарам фармуд, ки харчӣ тезтар дорухоро ба ҳамсоя дихам, худаш бошад, ҳамаҷониба кӯшиш мекард, ки ўро ором намояд. Вай ўро розӣ мекунонд, ки дорухоро хӯрад. Мо намедонистем бо вай чий кор кунем, интизор шудем, ки кай вай ором мешавад. Аз берун садои поймонӣ ба гӯш расид. Ман бо пойи луч аз утоқ парида баромадам. Дар пушти дар пулис ва ҳамсояи мо истода буданд. Кодзава-сан ба пулис таъзим карда, мегуфт:

– Шумо маро бубахшед. Ин қадар шуморо нороҳат кардам...

Ба ин пулис бо муҳоббот ва мағруронага ҷавоб дод:

– Хайр, ҳеч гап не. Хуб аст, ки ҳамааш бо хубӣ анҷом ёфт. Фақат ба мӯйсафед Ҳання кина нагиред.

Баъд пулис ба велосипеди худ нишаста, аз болои Фунатсубаси тез ҳаракат карда, рафт.

Ман ба Кодзава-сан гуфтам, ки ҳамсари вай дар хонаи мост ва ӯ боз бемор шудааст. Кодзава-сан сари худро ҳам карда ба хонаи мо даромад ва ҳамсараашро ҷеф зад. Хонум якпаҳдӯ ба шавҳарааш наздик шуда, пурсид: “Каний қӯдаки навзод?” Кодзава-сан қӯшиш кард ҷизе ҷавоб гӯяд, вале ягон қалимаро талафуз карда натавонист. Вақте нигоҳаш ба модари ман афтад, рангаш сурх шуд ва қӯшиш кард табасум намояд.

– Ба мо қӯдак чӣ даркор, чӣ фарқ дорад? – ниҳоят фушурда гуфт вай.

– Навзодагон дигар пайдо намешаванд?

– Бале, Мо набояд дигар интизори қӯдак бошем.

– Ин дурӯт аст, – фарёд кард хонум ва бо ангушиш ба тарафи Досабори-тава ишора карда, пичиррос зада гуфт:

– Ҳамин ҳоло ба он ҷо тифлони навзод шино карда омаданд... Ногаҳон модарам фонусро, ки дар назди даромадгоҳи таҳхона хобида буд, ба даст гирифта, гуфт:

Ин тавр бошад, биёед қӯдаки шуморо мечӯем. Ҳамин ки вайро дидед, даррав ба ман нишон дихед. Ман онро аз дарё барои шумо бароварда медиҳам, – инро гуфта зану шавҳарро мачбурун кард, ки аз паси вай раванд. Ман ниҳоят ҳайрон ва ба вахм афтода будам, вале ба ҳар сурат аз қафои онҳо рафтам.

Модарам болои Ҳадатэкура-баси қадам зада, аз рӯии панҷара ҳам шуда, бо фонус рӯшиноиро ба тарафи оби торик равона соҳт. Кодзава-сан ҳамсараашро нигоҳ медошт, вай бошад, бо дикқат дарёи пурталотумро наззора мекард. Шамоле, ки аз ҷониби Адзи-кава хеста буд, мӯйҳои модарамро паҳну пареншон намуданд, гуё онҳо рост хеста бошанд. Ҳамсарон хомӯшона ба давраи рӯшиний, ки дар оби лойолуд ҷарх мезад, нигоҳ мекарданд. Каме баъдтар ҳамсари Кодзава-сан сараашро ҷунбонида гуфт:

– Күдаки майдаяки мо нест, дар ягон чой нест. Ин чий хел рүшнөйн ҳаст, ман аз он метарсам...

Ман фикр кардам, ки ҳамсоя ба худ омадааст. Модарам ба ман фонусро дода, фармуд, ки обро рүшанй кунам. Баъд модарам бо овози паст аз Кодзава-сан пурси:

– Шумо тифли навзодро харидан меҳостед? Вай бо ишораи тасдиқ сар чунбонид.

– Кий онро фурӯхтани буд? Кодзава-сан ба ҷониби болои дарё нишон дод:

– Як одам, собиқ дуҳтур бо ин корҳо машгул аст. Ба назди вай қасоне меоянд, ки дар шифохона корашон иҷро намешавад.

– Оё рост аст, ки ҳолкубии мӯйсафед Ханниро бурида гирифтанд? Дар ин дунё чий гуна одамҳое нестанд, ин ниҳоят воҳиманок аст... – дар охир ғур-тур кард модарам.

Кодзава-сан ғамгинона сар ҳам кард, ғӯё барои ҷавоб додан сухан пайдо намекард. Ман гоҳ ба ҳамсари Кодзава-сан нигоҳ мекардаму гоҳ ба давраҳои рүшноии паҳнои дарё. Киштича расида омад. Нури рүшноии фонус ба болои киштича афтид ва барои як лаҳзае турбаи сиёҳро аз торикӣ берун овард. Киштича аз зери Ҳадатэкура-баси гузашта, болои оби Адзизава шино карда, дар торикӣ гайб зад.

– Ин тавр ҳам мешудааст... Охир чанде пеш ман дар ин ҷо якчанд майдаяқҳоро дида будам... – гаштаю баргашта инро тақрор мекард ҳамсари Кодзава-сан ва ҳамагон таҳти навҳаи вай ба ҷониби хона роҳ пеш гирифтем.

Заврақро оташ заданд

(Хикоя)



Бо вучуди он ки охиро мохи декабр буд, vale ба ҷазираҳо аз ҷониби баҳр тӯғон барҳост. Баҳр дар наздикии соҳили реззори Тоттори ноором буд, шамол ғуррос мезад, майда-борон сим-сим меборид. Ва сабабгори ҳамаи ин тӯғон буд...

Се рӯз пеш ман ва Тамаэ дар фурудгоҳи Ёнаго воҳӯрда, автомашинаеро ба иҷора гирифта, қад-қади соҳили баҳр бе ягон максад, тавре мегӯянд то он ҷое, ки ҷашмон мебинанд, ҳаракат кардем. Ин ҷо, дар Тоттори дар шаҳраки С. мо як меҳмонхонаи майдани арzonро, ки ҳамаги панҷ ҳӯчра дошт, пайдо кардем. Тирезаҳои ҳӯчраи кучаки мо ба роҳи асфалт-пӯш, ки қад-қади соҳили баҳр печуюб ҳӯрда мерафт, мебаромаданд. Дар он тарафи роҳ ҳомаҳои рет дида мешуданд, баъди он баҳр хукмрон буд. Ҳӯчраи мо на ванна дошту на ҳоҷатхона...

Тамоми меҳмонхонаҳои муносиб дар соҳили баҳр банд шуда буданд ва ман ба он омодагӣ дида истода будам, ки

Тамаэ аз он ки мо маҷбур шудем ба ин меҳмонхонаи арzonак чойгир шавем, норозӣ хоҳад буд. Вай меҳмонхонаҳоеро, ки шароити хуб доштанд, дуст медошт. Аз чӣ бошад, ки ин ҷо ба ў маъқул шуд. Вай ба зудӣ бо соҳибони меҳмонхона - ҷуфтни ҷавон, ки аз афташи намедонистанд чӣ гуна вактро гузаронанд, дӯстӣ пайдо кард. Баъзе бегоҳиҳо ў дар ошхонаи танг бо онҳо ҷой менӯшид ва ҷуфтни ҷавон вайро ба моҳии ҳушки фугу зиёфат мекарданд. Дар меҳмонхона мо ягона кироянишин будем. Ман фикр мекардам, баъди ин сафар ман ва Тамаэ шояд аз ҳам ҷудо мешавем, ҳуди ў низ гуфта буд, ки аз ин муносибату алоқа ҳаста шудааст. Бо Тамаэ ним сол пеш шинос шуда будам ва ҳамагӣ се моҳ пеш воҳӯриҳои доимиро шурӯъ кардем, вале аллакай ба дили яқдигар задаем.

Ман ба садои Тамаэ, ки аз ошхона шунида мешуд, гӯш додам ва рақами телефонро ҷидам. Ман ба ҳамсарам занг задам. Вай дар хонаи волидонаш дар шаҳри Сидзуока буд. Тамаэ медонист, ки ман ба ҳамсарам занг зада истодаам, зоро дар қисмати поёни дастгоҳи телефони кӯҳна ҷароғак рӯшан мешуд. Ва дар чунин ҳолатҳо вай ҳеч гоҳ ба ҳучраамон ворид намешуд.

Ҳамсари ман дар оилаи савдогари маҳсулоти ҷангали дуҳтари хурдӣ ба шумор меравад. Модари ў ҷор дар сол пеш вафот кард, корҳоро падар ва писар, яъне бародари вай пеш мебурданд. Кори онҳо хеле хуб пеш мерафт. Ҷанд рӯз пеш бародари ҳамсарам ба садама гирифтор шуда, устухони оҳуракашро шикаст ва ҷашмаки зонуро майб кард, маҳз барои ҳамин оилаам ба хонаашон ба Сидзуока рафт, то ки кумак расонад ва падарашибро ҳабар гирад.

Ман аз ҳамсарам дар бораи аҳволи бародараши пурсон шудам. Ман ба баҳр нигоҳ мекардам, ин лаҳза вай ноором

буд. "Боду ҳавои шумо чӣ гуна аст?", – овозамро каме паст карда, пурсиdam аз ҳамсарам. "Дар минтақаи мо осмон соф аст. Вале ҳабар доданд, ки бегоҳӣ борон меборад. Кай ту коратро тамом мекунӣ?", – аниқ карданӣ шуда пурсид ҳамсарам. "Пагоҳ ё рӯзи дигар. Дар ҳама ҳолат рӯзи бисту панҷум дар хона ҳоҳам буд. Ту кай бармегардӣ? – Ман ҳам то бисту панҷум дар ин ҷо мебошам. Охир кӯдакон танҳоянд, ҳудашон ҳӯрок тайёр мекунанду танҳо ба мактаб мераванд. Ҳар рӯз панҷ маротиба занг зада мепурсанд, ки кай бармегардам". Баъд ҳамсарам аз болои келинаш шикоят кард: "Дирӯз ў дарси шиноварӣ дошт, имрӯз мусобика аз рӯи караоке бо дугонаю ҳамсояҳо, пагоҳ – теннис. Бароям ачиб аст, кӣ бояд бо кору бори хонаи вай бояд машғул шавад?.. - "пагоҳ аниқ бозии теннис намешавад. Тӯфон омада истода-аст, бегоҳӣ эҳтимол борон борад", – гуфтам ман. "Охир вай ба клубе меравад, ки майдончай пӯшида дорад. Вай аз офтоб ҳӯрдан метарсад, мегӯяд, ки доги кунҷитакдор пайдо мешавад"...

Ман гӯшакро гузоштаму дар рӯи бурёи назди тирезаи муқобили баҳр ба таври туркӣ нишастанам. Фикру андешаи маро заврақи дар соҳили баҳр буда, ба ҳуд банд карда буд, ман онро се рӯз пеш мушохида карда будам. Вай заврақи майдаи белдор буд, ки дар ҷунуни завракҳо одатан як ё ду нафар саворӣ мекунанд. Заврак дар мобайни канори баҳр, ҷапнагардон ҳоҳида буд.

Ягон ҷойи аҷоибиаш нест, як заврак аст. Эҳтимол барои он партофта рафтаанд, ки ба касе даркор нест. Як заврақи хурди нодаркор...

Се рӯз пеш, ҳамон рӯзе, ки ману Тамаэ ба ин ҷо омадем, заврак набуд, вале ҳамон бегоҳ, такрибан соати дувоздаҳи шаб онро ким-қадом марду зан қашола карда оварданд. Аз

дурӣ дар рӯшинои фонусҳо танҳо суроби онҳо дид мешуд. Аз ин ҷо, аз ҳӯҷра ман ҷеҳраҳои онҳоро шинохта натавонистам, вале аз чӣ бошад, фикр кардам, ки онҳо соҳибони меҳмонхона мебошанд. Баъди қашола карда овардани заврак, онҳо ба ҷониби баҳр равон шуданд ва андаке баъд ҷуссаҳояшон дар торикий нопадид гаштанд. Баъди ним соат ман шунидам, ки қасе дари эҳтиётиро кушод ва сипас овози мард, соҳиби меҳмонхона ба гӯш расид: “Маълум гардид, ки вай ниҳоят сабуқ будааст...”

Ман медонистам, ки завракҳои чӯбинро ҳар сари ҷанд вақт ба соҳил бароварда, хушк мекунанд. Агар ин корро анҷом надиҳанд, заврак аз гӯшмоҳиҳо ва обсабзаҳои баҳрии ба таги он ҷаисид, мепӯсад. Бинобар ин, аз он ки соҳибони меҳмонхона завракро ба соҳили баҳр қашола карда бароварданду онро ҷаппагардон монда рафтанд, ягон кори тааччубовар набуд. Вале як ҷиз бароям ғалатӣ намуд: ҳар пагоҳӣ ҷойи заврак тағиیر мейфт. Як рӯз пеш вай аз ҷойи аввалиаш панҷ метр канортар меҳобид, дирӯз бошад, ба баҳр даҳ метр наздиктар шуда буд. Ин пагоҳӣ дар ҳамон ҷойе истода буд, ки се рӯз пеш партоғта буданд. Дар реззори соҳили баҳр изҳои ҷойивазкуниҳо баръало дид мешуданд.

Тобистон ин ҷо, аз афташ макони оббозӣ ва офтобхӯрӣ аст, одамон оббозӣ мекунанд, офтоб меҳӯранд, ҳол он ки ҳозир ҷизе аз ин шаҳодат намедиҳад. Завраки ҳурди дар мобайнни соҳили баҳр ҷаппагардон гумон аст, ки дар айни замон ба қасе ҳалал расонад. Дар ин се рӯзи гузашта дар соҳил ман ҳамагӣ се-ҷор нафарро дидаму ҳалос. Дар байнини онҳо духтарчае буд, ки ба мактабхон монанд, бегоҳиҳо вай сагашро ба сайр мебаровард.

— Гӯш кун, ба андешаи ту, соҳибони мо ҷандсола ҳастанд? — Тамаэ ба ҳӯҷра Ҷаргашта, барои он ки овозашро нашунаванд, бо овози паст аз ман пурсид.

– Шавҳараш шояд сисола ё наздики он бошад, ҳамсараш бошад, ҳамин қадар.

Аз суханони ман дар чехраи Тамаэ, ки осоре аз рангу бор набуд, табассум намудор шуд.

– Онҳо воеъян ҳамсинну сол ҳастанд, vale аз ман дувоздаҳ сол ҷавонтар мебошанд.

– Дувоздаҳ сол? Аз ин мебарояд, ки он бисту дусола ҳастанд. Онҳо шояд туро масхара карданд. Ҳар чи мегӯй бигӯ, vale онҳо ҳеч ба бисту дусола монанд нестанд.

– Ман аз онҳо напурсидаам... – Тамаэ гуфт, ки дар ошхона вай шаҳодатномаҳои ронандагии онҳоро дидааст. – Ту гумони бад набар, ман пинҳонӣ нигоҳ накардаам. Шаҳодатномаҳо дар рӯии миз хобида буданд, ғайри ихтиёр ҷашмонам ба онҳо афтид. Ва дар онҳо соли таваллуд дувоздаҳ сол баъди соли таваллуди ман...

– Акоиб, аз ин мебарояд, ки онҳо аз ман низ дувоздаҳ сол ҷавонтар мебошанд...

– Медонӣ, баъзан соҳибхона ҳатто аз ту қалонтар ба назар мерасад.

Дар ҳамин ҷо сӯҳбати мо қанда шуд. Тамаэ бо сари ҳам ва якпаҳлӯ дар рӯии бурё нишаста буд. Аз афташ дар бораи қадом чизи худаш фикр мекард. Ман дар паҳлӯи вай дароз қашид, сарамро ба рӯии зонухои вай гузошта, кӯшиш кардам, ки ба синаҳои зери свитер даст расонам. Вале Тамаэ бо катъият дasti маро нигоҳ дошт.

Ин ҳафта аз иҷоранишинон танҳо мо мондаем. Ҳарчанд, мегӯянд, ки як рӯз баъд ду ҷуфтӣ дигар меоянд. Онҳо мегӯянд, ки танҳо тобистон теъдоди иҷоранишинон зиёд мешавад.

Ман дӯст медоштам ҳис кунам, ки чӣ гуна бадани Тамаэро араки ба мӯҳраҳои хурдакак монанд фаро бигирад ва нағз

мебинам он лаҳзаеро, ки он нуқтаи даркнашаванда ҳангоми ба ҳамомезиши моянд. Баъд ин муҳраҳо дафъултан нопадид мешуданд, гӯё онҳо умуман вучуд надоштанд. Ба назарам чунин менамуд, ки ман вохӯриҳоро бо Тамаэ на ба хотири он ки ман нисбати вай рағбати эҳсосӣ дорам, балки меҳоҳам боз ҳамон лаҳзаеро эҳсос намоям, ки тамоми бадани вайро ҳамон муҳраҳои хурдакак чун тумани сабук фаро гиранд.

– Мо кай бармегардем? – аз нигоҳи ман гурехта, пурсид Тамаэ.

– Фардо баъди нисфириӯзӣ ман бояд дар кор бошам. Дар ин рӯз ман ҳанӯз дар рухсатӣ ҳастам, vale шарикони муҳими моянд, кадоме аз роҳбарият бо ҳамсараши. Гуфтанд, ки меҳоҳанд маро ба ҳӯроки шом даъват намоянд. Нисфириӯзӣ ман ба корхона занг задам, роҳбарам гуфт, ки меҳмононро ҳамроҳӣ кардан зарур аст.

– Онҳо аз қадом кишваранд?

– Аз Англия. Онҳо аз ширкати мо дастоҳҳои бузурги пармакунӣ – як бастаи он аз дувоздаҳ асад иборат аст, харидорӣ мекунанд. Расман шартнома баъди Соли нав баста мешавад, санади қаблий аллакай даҳ рӯз пеш ба имзо расонида шудааст. Тасаввур мекунӣ, арзиши як дастгоҳ бисту се миллионро ташкил медиҳад. Ҳама гуна ҳарсангу шуҳро дар якчанд сония сӯроҳ мекунад. Баъдан ин ширкат ҷаҳортони онро ба Венгрия ва сетояшро ба Югославия мефурӯшад. Мо худамон шабака ёроҳи фурӯши молро дар Аврупои шарқӣ надорем.

– Дар ин сурат туро зарур аст чинтаро ба Нариту фармоиш диҳӣ. – Тамаэ ангуштонашро, ки бо онҳо дasti маро нигоҳ медошт, боз намуда, бо овози паст изҳор дошт: Эҳтимол, он чизе, ки мегӯям, бароят забонзада намояд, vale ин дафъа воқеан барои ҳардун мо ягон умедине намондааст.

Умеде намонда буд? - Ман ба синаҳояш даст расонда, фикр кардам: "Охир аз аввал ягон умедворие набуд. Вай медонист, ки ман зану фарзанд дорам", - vale чизе дар ин бора нагуфт ва пурсиid:

- Ягон умедворие намонда?

- Ба наздикӣ падарам ба ман занг зад, - ногаҳон гуфт Тамаэ. - Мегӯяд, ки ба корҳои беаҳамият машгул шуданамро бас кардам зарур аст, дар ҳама ҳолат ин кор маблаг намеорад, ба хона баргаштан беҳтар аст. Намедонам корҳоямро қатъ мекунам ё не, vale ҳатман ба хона меравам. Кам не, аллакай ду сол аст, ки дар хона набудам.

Падари Тамаэ дар Саппоро ду ресторанро идора мекард. Тамаэ дар ин ҷо коллеҷро ҳатм карда, ба Токио омад. Вай ба яке аз ширкатҳои Киото, ки бо фурӯши матоъ барои кимоно машгул буд, ба кор даромад. Маҳз дар ин ҷо чӣ гуна ранг кардани матоъ, пора кардани кимоноро аз бар намуд ва панҷ сол пеш корхонаи худро ташкил кард. Аз рӯи хислат Тамаэ ниҳоят майдакор буд ва доимо болои ягон кори кучак соатҳо кор мекард, бо ин сабаб корро сари вақт анҷом дода наметавонист. Бинобар ин, асосан аз ҳисоби пулҳое, ки аз хона барояш равон мекарданд, зиндагӣ мекард.

- Ман се моҳ боз бо ту аз рӯйи одат ҳастам. Ман аз ҳамаи ин ҷизҳо ҳаста шудам...

Бешубҳа, Тамаэ барои худ ба қарори қатъӣ омадааст, чун кор то ба чунин гуфтугузор омада расид. Ба назарам чунин намуд, ки ман ўро хуб медонам. Мо на он қадар вақти зиёдро бо ҳам гузаронидаем, vale вазъиятҳое, ки хислатҳои моро бароямон кушода додаанд, хеле зиёд буданд.

- Вале ман не, барои ман ин танҳо аз рӯйи одат нест. - Ман дастамро, ки ба синаи Тамаэ расида буд, поин кардам.

- Пас ин барои ту чӣ аст? - пурсиid Тамаэ.

– Барои ман ин чизи oddī нест, ман фикр мекунам, ки муносибати мо хуб хоҳад шуд...

Ман аз ҷой бархоста, ба фурудгоҳи Ёнаго задам ва барои пагоҳ ба Нарита чипта фармоиш додам.

– Ман барои ту ягон коре накардам. Ба назарам чунин менамуд, ки метавонам бароят ягон чизе фикр карда бароям, вале бароям ягон чизе мусассар нашуд.

Ман ба заврақи чаппагардони аз тиреза намудорбуда, нитоҳ кардам ва аз Тамаэ узр хостам. Ман, воқеан фикр кардам, ки хиссиётам ба Тамаэ ногаҳон метавонад ончунон баланд шавад, ки ман роҳи ҳалро пайдо намояму кор тамоман шакли дигарро хоҳад гирифт... Вале дар ин лаҳза маҷбур шудам ба худам иқрор шавам, ки як қадар сабукие ҳис кардам, гӯё як бори гаронро аз дӯшам дур кардам.

Ман ба Тамаэ заврақро нишон дода, ба ӯ бораи он чӣ ки ҷанд рӯз маро ором шудан намемонад, нақл кардам. Маълум шуд, ки вай ҳам тағиири макон карданӣ завракро мушоҳида кардааст.

– Яъне, ту ҳам инро дида будӣ? – Ман каме дар тааҷҷуб монда будам.

– Аз он вақте ки мо ба ин ҷо омадем, ягона коре, ки ҳар лаҳза анҷом медодам, ин нитоҳ кардан ба соҳили ва ба баҳр буд.

– Магар ин кор бароят аҷоиб нанамуд?

– Баъзан аҷоиб менамуд, вақтҳои дигар бошад, чизи нигаронкунандай наменамуд... Баъд аз ин мо хомӯш мондем. Каме баъдтар Тамаэ хост, ки барои сайр ба соҳили баҳр равем. Мо аз меҳмонхона бадар рафта, ба ҷониби баҳр, ба он ҷое, ки заврақ хобида буд, роҳсипор гаштем. Вақте мо аз роҳ метузаштем, соҳиби меҳмонхона рӯ ба рӯ шуд. Вай аз мо пурсид, ки кай ҳӯроки шомро омода кунад. Ин лаҳза соати

дастиам панчро нишон медод, аз вай хохиш кардам, ки хўроки шомро соати ҳафт омода созад.

Тамоми чойи завракча кафидагӣ буд, чанбари он шўсида ва аллакай шикастагӣ буд. Он на завраке буд, ки аз чўб сохта шудааст, балки ба ким-кадом печдарпечин галатӣ аз наху риштаҳои ифмос монанд буд. Ду соат пеш борон шурӯъ шуда, понздаҳ дақиқа пеш қатъ гардида буд, vale ачоибии корро бинед, ки заврак тамоман хушк буд.

— Дириз, вақте ман ба хоҷатхона мерафтам, шунидам, ки соҳибони хона сухбат доштанд. Хонум меғуфт, ки чунин як зебосанам чун туро дар умраш надидааст.

Аз суханони ман тарҳи рӯйи Тамаэ ягон зарра тағиир наёфт.

— Ногуфта намонад, ки ба ваъдаи худ вафо кардам. Ягон маротиба на ба ту, на ба хона ва на ба кор занг назадам.

— Барои ин аз ту ниҳоят миннатдорам.

— Ту бошӣ, ба ягон ваъдаи худ вафо накардӣ...

“Сар шуд...” — Ман ба изи заврак нигоҳ карда, мустақим аз рӯйи ин чўяқча пеш рафтам. Тамаэ як одати ганда доши, агар вай бо ягон кор маро сарзаниш карданро оғоз кунад, ин амалаш метавонад дуру дароз идома ёбад. Баъзан чунин саҳна метавонист панҷ-шаш соат идома ёбад. Ман ин бемории пургайратии ўро фаҳмида наметавонистам ва шояд маҳз ҳамин хислат сабабгори вайрон шудани муносибати мо гардида бошад.

Рӯзона шамоли гарми ба мавсум номувофиқ вазид, vale акнун аз вазидан монда буд, ҳол он ки баҳр ҳанӯз ором нашуда буд. Ман ба Тамаэ гуфтам, ки маро таъна задан кори тамоман бехуда аст ва бо табассуми шўхиомези сохта кўшиш кардам, ки мавзӯи сухбатро тағиир дихам:

- Ба фикри ту чаро ин заврак ҳар рӯз ҷояшро тағиир медиҳад?

- Охир ин ба ҳама мълум аст: касе онро аз ҷое ба ҷойи дигар мебараад! Тамаэ бо қаҳр ба ман нигоҳ кард.

- Агар чунин аст, ба саволи дигар ҷавоб бидех; чӣ зарурате пеш омад, ки ҷойи онро тағиир диханд?

- Ҳм, мълум мешавад, ки шабҳо худаш ҳаракат мекунад.

- Худаш? Дар ҳамин шакл, ҷаппагардон?

Тамаэ ҷавобро бароям лоиқ надониста, бо қадамҳои тез ба лаби об равон шуд. Вай пушташ тарафи ман рост меистод. Шамол ду маротиба домани куртai қаҳварангӣ ўро боло бардошт, vale вай барои дуруст кардани он кӯшиши ҳам накард. Ман ба вай наздиқ шуда, дастамро ба китфаши гузоштаму дар бораи он суханро оғоз кардам, ки чӣ ғуна одами хуб аст, чӣ хел олий аст, ки Тамаэ ҳеч тоҳ дурӯт намегӯяд ва чунин хислати нотакрорро дар ин рӯзҳо хеле кам воҳӯрдан мумкин аст.

Тамаэ дар ҷавоб ҷизе нағуфта, бо ангушташ ба дуриҳои баҳр ишора намуда, гуфт: “Дар он ҷо одам!”. Дар ҳақиқат, агар бо таваҷҷӯҳ нигоҳ кунӣ, андоми шаҳси танҳоеро дидан мумкин буд, ки савори виндерфинг ба ҷониби гарб равон буд...

Баъди ҳӯроки шом соҳибони меҳмонхона омада буданд, ки зарфҳоро ҷамъ намоянд. Ман гуфтам, ки пагоҳ пагоҳӣ аз ин ҷо меравам, бинобар ин, меҳостам имрӯз ҳисобӣ намоям. Соҳибхона ба поин фаромад, то ки ҳисобро омода намояд.

- Шумо ин қадар ҷавон ҳастеду дар танҳои меҳмонхонаро идора мекунед. Ман ба шумо ҳасад мебарам. Ин коре нест, ки дар ягон ширкат ҳизмат кунӣ, дар он ҷо ниҳоят дилгир-кунанда аст... – ба соҳибхоназан муроҷиат карда гуфтам ман. Ба ин тани ман хонум гуфт, ки меҳмонхона ба бобои

шавҳарааш тааллук дошт ва баъди хонадор шуданамон идораи он ба мо гузашт.

– Хамин тарик, шумо дар чандсолагӣ меҳмонхонаро ба мерос гирифтед?

Хонум дар посухи худ гуфт, ки он дам онҳо нуздаҳсола буданд. Ҳатто дар зери рӯшинои ҷароғи сунъӣ ба вай қариб сӣ сол додан мумкин буд. Тамаэ дар курсии назди тиреза нишаста буд ва ҷашм наканда, ба баҳри сиёҳшудаи паси тиреза нигоҳ мекард.

– Ва боз ҳам дар чандсолагӣ бо шавҳаратон шинос шудед?

Соҳибхоназан табассум намуд. Вакте вай табассум мекард, воқеан ба синну соли ҳудаш, яъне аз бист каме бештар шабоҳат дошт ва ин лаҳза ибораи “меҳруబони соддалавҳ” ба ёдам омад.

Қабл аз он ки ба саволи ман ҷавоб диҳад, хонум лаҳзае ба фикр фурӯ рафта, гуфт, ки на вай ва на шавҳарааш гумон аст ин санаро дар ёд дошта бошанд.

– Барои чӣ шумо инро намедонед? – табассумкуон пурсидам аз вай. Тамаэ ҳам баргашт ва бо шавқ ба хонум нигоҳ кард.

– Мо ҳарду аз мардуми таҳҷои ҳастем, дар ин ҷо, дар ҳамин шаҳр бузург шудаем. Ҳонаи волидайнин ман дар масофаи даҳдақиқагии роҳ аз ин ҷо воқеъ аст. Эҳтимол мо вакте шинос шудаем, ки модаронамон моро дар пушташон метардониданд. Ба як бοғчайи бачагона ва ба як мактаб рафтаем. Дар мактаби ибтидой ҳам ҳама вакт дар як синӣ, ба истиснои синӣ сеюм ва паниҷум ва дар мактаби миёна низ се сол якҷоя будем. Танҳо дар марҳилаи ҷамъబастӣ алоҳида будем. Шавҳарам он вакт ду сол ҳонду баъд таҳсилашро дар мактаби ошпазҳо идома дод. Волидайнин вай бармаҳал ин дунёро тарқ гуфтанд, бинобар ин, ў дар ҳонаи бобою бибиаш тарбия

гирифту бузург шуд. Вақте дар синфҳои миёна меҳонд, бибиаш вафот кард. Бобояш тамоман руҳафтодаю ноумед шуда, бистарӣ шуд. Бинобар ин, шавҳарааш маҷбур шуд аз баҳри мактаб барояду кори оилавиро идома дихад.

Сипас, хонум хабар дод, ки баъди он ки ду чӯфти меҳмонони утокҳоро фармоишдода ба хонаҳояшон барметарданд, онҳо меҳмонхонаро мебанданд.

– Чӣ, тамоман мебандед? Ба назарам Шумо гуфта будед, ки бо маблаге, ки тобистон ба даст меоред, метавон тамоми сол зиндагӣ кард.

Дар ҷавоб ба ин гуфтаҳо хонум шармгинона табассум намуда гуфт, ки вай ва шавҳарааш аз ҳам чудо мешаванд.

Ману Тамаэ тез ба ҳамдигар нигоҳ кардем. Ман фаҳмида, Тамаэ аз он нороҳат шуда буд, мо бидуни ихтиёр хонумро маҷбур кардем, ки ҷизҳои зиёдатиро ба мо гӯяд. Вале ришини суханро буридан хуб набуд, аз ин рӯ пурсидам:

Охир шумо ҳамаги се сол пеш арусий кардед. Ва ҳардӯятон тамоман ҷавон ҳастед, ҳамагӣ бисту дусола ҳастед...

Сад дарег, дар ин зиндагӣ ҳар як инсон ўҳдадориҳои худро дорад, бинобар ин, саволи ман аз афташ тамоман ба ин вақту замон мувоғиқ набуд...

Маҳз ҳамин лаҳза соҳиби меҳмонхона ҳисоби маблаги иҷораро овард. Эҳтимол вақте вай бо зинапоя боло мешуд, порчаҳои сухбати мо ба гӯши ўрасида бошанд. Вай ба ман нигоҳ накарда, ҳисобро ба рӯии миз гузошт.

Ман фаҳмида, ки бояд мавзӯи сухбатро дигар кунем ва аз вай дар бораи завраки дар соҳил партофташуда, пурсон шудам.

Соҳиби меҳмонхона гуфт, ки ин завраки онҳост.

— Маълум мешавад, ки се рӯз пеш онро шумо кашола карда овардед? Ба ҳар ҳол ин шумо будед! Бо шунидан суҳанони ман дар чашмони вай барои лаҳзае ким-чӣ дурахшид ва туфт, ки онҳо ҳар шаб ҷойи завракро тағиир медиҳанд. Ҳамсари вай дар ин миён лаълии зарфдорро гирифта, бо зинапоя поин рафт. Ман ба рӯйи миз шишиаш вискии шотландиеро, ки дирӯз кушода буданду аз се як ҳиссаашро нӯши чон карда буданд, гузаштам.

— Ин ҷо бароям хеле гуворо буд. Ба нақша гирифта будем, ки боз меоем. Афсӯс, ки дигар меҳмонхона намешавад.

Ман ба соҳиби меҳмонхона виски пешниҳод кардам. Вай ким-чӣ дар бораи фақат як чуръа туфту аз поён яху қадаҳ овард. Қадаҳи аввалро ў дар се маротиба нӯшид, ба пешниҳоди ман оид ба давом додани нӯшонӯй шармгинона табассум кард. Орому оҳиста нӯшиданни қадаҳи дуюмро идома дода, ба нақл даромад.

Вақте онҳо ҳамагӣ ҳаштсола буданд, ба яқдигар қавл дода буданд, ки аруси мекунанд. Дар он давра онҳо чӣ будани хонадоршавиро намедонистанд, vale аллакай ба ҳама ҷиддиёна ҳабар дода буданд, ки карор додаанд, аруси кунанд. Калонсолон меҳандиданду кӯдаконро мазоҳ мекарданд. Аз ҳамин давра онҳо бисёр вақт якҷоя бозӣ мекарданд, дар заврак шино мекарданд. Заврак ба бобояш тааллук дошт ва ў набераи ҳаштсолаашро идора кардани онро ёд дода буд. Дар байнин ҳамсолонаш бо он фарқ мекард, ки вай хеле моҳирона бо заврак шино мекард...

... Ҳозир шаб аст ва боду ҳаво хуб нест, дар ҳавои хуб, агар аз ин ҷо ба шимолу шарқ нигоҳ кунӣ, шуҳро дидан мумкин аст. Қуллаи ин шуҳ ба майдонча барои гузаронидани муҳорибаи гуштини сумо монанд аст, бо вуҷуди он ки каме ҳами-

даю каç мебошад. Об ҳатто дар лаҳзаҳои баланд шуданаш ба куллаи шух баробар намешавад. Бисёр бачаҳо аз ўҳдан завракронӣ мебаромаданд, вале бо заврақ то ин шух шино карда омаданро танҳо вай метавонисту халос.

Онҳо ҳамагӣ ҳашт сол доштанд ва зуд-зуд якҷоя ба ин шух шино карда меомаданд ва дар куллаи он бозӣ мекарданд.

Қариб ҳар рӯз, ба истиснои рӯзҳое, ки борон меборид, писарбача ва дұхтарча вакти ҳудро дар ҳамин шух мегузарониданд. Ана ҳамон вакт онҳо боз як бори дигар ба яқдигар қасам хўрданд, ки хонадор мешаванд. Ба ҳама гуна шуҳихои дұхұрай ҳамсонашон нигоҳ накарда, онҳо тамоми вакти холни ҳудро якҷоя дар куллаи ҳамин шух мегузарониданд. Ҳам дар синфҳои болой, ҳам вакте ки дар мактаби ошпазӣ хонданаш ҳамин ки имконият пайдо шавад, бо заврақ ба ин шух меомаданду дар болои он менишастанд, батъзан дар зери шуъюи офтоб пинак мерафтанд...

Ним моҳ пеш онҳо қарор доданд, ки аз ҳам ҷудо шаванд. Маҳз ҳамон вакт ў қарор дод завракро оташ занад; аз ҳамсарашиб илтимос кард, ки ба вай кумак кунад, ҳарду завракро ба он ҷое, ки ҳозир истодааст, кашола карда оварданд. Вале ҳамсарашиб изҳор намуд, ки дар ин ҷо оташ задани заврак мумкин нест, ҳамсояҳо дар бораашон фикри бад ҳоҳанд кард. Шаб ҳонум завракро бо аргамчин баста, кӯшиш кард, ки дар танҳои завракро қафотар барад. Аммо шавҳарашиб инро намехоҳад. Маҳз барои ҳамин шабҳо онҳо доимо завракро ба ин тарафу он тарафу кашола мекунанд...

Ана ҳамаи инро ба мо шавҳари ҳонум ҳикоят кард. Вай барои зиёфат маро миннатдорӣ карду раҳти хоби моро омода намуда, ба поён, ба ҷойи хоби ҳуд рафт.

Ман чуръя-чуръя виски нӯшида, ба оташи оташдони керосинӣ нигоҳ мекардам. Тамаэ дар ҳамон ҳолати пешина, начунбид, ба баҳри шабона нигоҳ мекард.

– Аз афташ шамол суст шуд, – гуфт Тамаэ ва ман фикр кардам, ки ба ҳар ҳол ин занро аз даст додан намехоҳам. Ва кӯшиш кардам, ки ин ҳиссиётро ба Тамаэ бирасонам.

– Биё то он лаҳзае, ки дар ҳаёту ту ягон каси дигар пайдо шудан, аз ҳам чудо нашавем. Хоҳӣ дид, муносибати мо хеле хуб хоҳад шуд...

Ман ба назди тиреза омада, дасти ўро гирифтаму ба ҷогаҳ тирифта бурдам. Тамаэ орому осонакак ҳудро ба ихтиёри ман супорид ва ман боз дар рӯии сина ва шиками вай араки бадани ба муҳрамонанди бароям шиносро эҳсос кардам. Баъд аз он ки ҳамааш анҷом ёфт, лабонамро ба китфи Тамаэ ҷафс кардаву ба ӯ, ки бо ҷашмони пӯшида дароз қашидা буд, нигоҳ намуда, фикр кардам, ки ягон чиз, бале ягон чиз дар муносибати мо нағз намешавад...

Тақрибан қарибии соати яки шаб ман тараққоси дари даромад ва сипас садои поймониро шунидам - аз афташ касе ба ҷониби роҳ равон шуда буд. Ман гумон кардам, ки Тамаэ хоҳӣ аст, vale вай аз ман пештар аз ҷояш бархест.

– Онҳо завракро оташ мезананд. Тамаэ бидуни ба остинҳо даровардани дастонаш ҳалати меҳмонхонаро ба китфонаш партофта, фонуси дар болои ҷогаҳ фуруӯзон бударо хомӯш намуда, ба назди тиреза омад.

Дида мешуд, ки чӣ гуна дар гирди заврак суроби сафедтоби соҳибони меҳмонхона ҳаракат мекунанд.

– Бешубӯҳа, интизоранд, ки кай шамол суст мешавад. Ман дар назди Тамаэ истода будам ва ногаҳон ҳис кардам, ки он чӣ дар соҳили регзор ҷараёндошта, дар ботини ман бо ким-

кадом дарди номаълуме садо медиҳад. Кӯшиш кардам то ки ин дардро нодида бигирам ва бо овози паст ба гӯши Тамаэ гуфтам, ки ўро дўст медорам ва намехоҳам вайро аз даст дихам...

– Аз афташ ба заврақ керосин рехтанд. Оташ тез баланд шуда, якбора тамоми завракро фаро гирифт, аз ин қаду қомати марду зан, ки каме дурттар беҳаракат сари ду по нишаста буданд, сурх гаштанд. Аланга суст намешуд ва мард бо чӯб ду-се маротиба ба заврақ зад. Дастан шарора пош хӯрд ва заврақ ниҳоят гумбууррос зада афтид. Баъд аз ин оташ якбора хомӯш шуд...

Хонум аз ҷояш барҳост ва ба тарафи роҳ дурттар аз соҳил равон шуд. Вай ба меҳмонхона баргашта, ба велосипеде, ки дар даромадгоҳ истода буд, нишасти ва диди мешуд, ки ў чӣ гуна қад-қади баҳр ба тарафи гарӯ рафта истодааст. Суроби вай оҳиста-оҳиста дар торикий нопадид шуд. Мард ягон маротиба ҳам ба тарафи вай нигоҳ накард.

Баъди аз қарахтӣ ба худ омадан, Тамаэ ба зудӣ либосҳо ѹашро пӯшида, аз меҳмонхона давида баромад. Ман саросемавор либос пӯшида, аз паси вай рафтам.

Дар назди заврақи сӯхтаистода соҳиби меҳмонхона нишаста буд ва беихтиёр регро туда мекард.

– Дар оқибати кор оташ задед?.. – ўро садо кардам ва дар ин лаҳза Тамаэ бозубанди маҳини тиллогинро, ки ман дар ҷашни зодрӯзаш ба вай тухфа карда будам, бо як ҳаракати ҷобукона аз дасташ бароварда, ба қисматҳои боқимонданаи мил-милкунон сӯхтаистодай заврақ партофт.

Шоколадчаро медуздӣ?

(Ҳикоя)



Чизе аз ин бештар гуфта намешавад, манзараест но-такрор -ниҳоят лавҳаҳои тобони неонӣ чашмонро тасхир мекунанд (нобино шудан мумкин аст), тӯдаи ҷавонони дაъваткунанд, ки мардумро ба ташрифи “ҷойҳои барои қайфу ишрат” розӣ қунонида мешуданд, қатори ҷунин ҳонаҳое, ки дар пеши дари онҳо духтарони тамоман ҷавон (онҳо ба толибаҳо монанд буданд) интизори муштари-ён буданд. Ба ҳеч ваҷҳ гуфта наметавонӣ, ки ин Ҷопон аст...

Бале, дар солҳои мактабхонии мо ин мавзъеъ дар гирду атрофи истоҳи Амагасаки (байни Осака ва Кобэ) ҷойи таҷаммуъи майхонаҳои буд, ки дар он ҷо мафиозҳо ва танғурӯшон доимо бо ҳам гаштугузор мекарданд. Вале он замон дар он ҷизе аз ҷопонӣ дида мешуд. Вале дар айни замон ҳамаи инро Ҷопон гуфтан мумкин нест. Ин мавзъеъ ба маҳаллаҳои дилхушкунанд, ки дар гурду атрофи пойгоҳҳои низомии амриқӣ соҳта мешаванд, монанд нест. Ҷойи аҷоиб, бе шаҳрвандӣ, бидуни миллиат, ҷунин ҳолатро эҳтимол дар ҳама гуна кишвар ёфтани мумкин аст. Шояд ҷунин мавзъеъҳо ҳанӯз вучуд надоштанд. Наход ҷопониҳо фикр қунанд, ки ин тамаддун аст.

Такэси Нитта қадам зада, ба маҳаллаҳои торики чануб-тари гузаргоҳ нигоҳ мекард. Дар нимашабӣ онҳо нисбат ба қисмати марказии шаҳр он қадар тираю торик буданд, ки пештар кас аз ба ин ин ҷо омадан метарсид. Ва дар он ҷо низ ресторанҳои зиёде фаъолият мекарданд ва бо тамоми аъзои оила таъом хӯрдан мумкин буд, қаҳвахонаҳо ва майхонаҳо низ вучуд доштанд.

Нитта ба ҷониби роҳи оҳани Хансин (байни Осако ва Кобэ) равон буд. Вай якчанд маротиба ба ақиб назар андохта, ба ёд овард, ки он замон, ким-кай, дар умқи ин маҳаллаҳои торик хонаҳо бисёрхӯҷадори ифлос қомат афрохта буданд ва дар онҳо Ониси Киё-тян ва Оба Ма-тян (калимаи “тян” барои ифодаи хурдакӣ ва навозиш илова карда мешавад) зиндагӣ мекарданд. Вале агар боз даҳ дақиқа ба самти чануб ҳаракат намой, ба хонае мерасӣ, ки дар он Ханаэ бо модари фосиқаш зиндагӣ мекард.

Дар он замон онҳо ҳамаашон дар синфи якуми мактаби миёна(дар Чопон се зинаи таҳсил вучуд дорад: ибтидой, миёна ва олий) меҳонданд, ҳозир бошад, ҳар яки онҳо чишу сесола мебошанд. Ониси, ки ҳамчун саркарда, ҷону дили маъррака шинохта шуда буд, соли гузашта ҳудкушӣ намуда, ҳудро аз тирезаи бинои баландшёна ба поён сарозер кард. Момоко, ки дар оилаи аз ҳама доро бузург шуда буду бâъд ба муаллими оддии мактаб ба шавҳар баромада буд, се сол пеш аз бемории саратон вафот кард.

Чунин ба назар мерасид, ки танҳо Ханаэ ҷун пештара зиндагӣ мекунад ва гардиши фалак бо паству баландиҳояш ўро шикаста натавонистанд. “Бале, чӣ ҷойи пинҳон кардан аст, қади ҷун сарви мо ҳамида гаштааст. Ҳар яки мо то ба ин синну сол таъриҳҳои зиёдеро паси сар кардаем...” – аз фикр гузаронид Нитта. Вай дар пеши қаровулхонаи пулис истод ва

аз чайби болопӯшаш даъватномаэро, ки ду моҳ пеш гирифта буд, бароварда, накшай дар он қашидашударо аз назар гузаронид. Даъватнома дар бораи күшода шудани тарабхонаи хурд хабар медод, ба ҳайси фиристонандай он шахсе бо номи Ханаэ Конда оварда шуда буд.

Понздаҳ соли охир Нитта ба воҳӯриҳои ҳарсолаи шарикдарсон намерафт ва дар бораи тақдири дӯстони мактабиаш чизе намедонист. Танҳо аз табрекномаҳои солинавӣ, ки Ханаэ ҳар сол ҳатман ба ў мефиристод, вай дар бораи марти Ониси ва Момоко хабар ёфта буд.

Инак, аз Ханаэ номачае омадааст бо мазмуни он, ки вай тарабхонае боз кардаасту дар он ба муштариён таоми фирмавии о-дэн - маҳсулоти баҳрӣ, тухм ва турби дар пиёба пухташуда, пешниҳод карда мешавад. Тарабхонаи хурд дар наздикии вокзали Амагасаки ҷойгир будааст ва Ханаэ аз вай даъват кардааст, ки дар вакти барояш мусоид аз он дидан намояд. Фақат насаби фиристонандай даъватнома - Конда - боиси ҳайраташ шуда буд, зоро насаби Ханаэ Конда набуд ва овозаҳо дар бораи он ки Ханаэ ба шавҳар баромадааст, то ба вай нарасида буданд. Вале насаби Кондоро дар ёд дошт. Он ба мӯйсафеди танҳо, молики хонае, ки дар он модари Ханаэ хӯчраеро ба иҷора гирифта буд, тааллук дошт. Аллакай ҳамон вакт синну соли мӯйсафед аз ҳафтод боло буд...

Нитта ин мӯйсафедро хуб дар ёд дошт, зоро вай се хонаи даромадовар дошт ва дар яке аз он онҳо оилаи Нитта хӯчраеро ба иҷора мегирифт. Тахмин задан дар бораи он ки Ханаэ метавонист ба ин мӯйсафед ба шавҳар барояд, дағъъатан ботил шуд ва Нитта ҳарчанд кӯшиш кард оид ба фарзандон ва дигар хешу табори мӯйсафед Конда чизеро ба ёд оварад, натавонист. Мӯйсафед бекасу ғариф ва дар ин дунё яккаву танҳо буд.

Тарабхонаи хурди Ханаэ дар қисмати гарбии чойи серолам, дар қатори мағозаи соатҳо ҷойгир шуда буд, дар баробари ин, он чун дигар мағозаҳо дар бинои серошёнаи тангу пурғавғо мавқеъият надошта, балки бинои якошёнаи алоҳида, ки тангкӯчае онро аз бинои ширкати фурӯши чизҳои курбонгоҳҳо буддой чудо мекунад, дар иҳтиёр дошт.

Нитта ҳам ин мағозаи соатҳо ҳам дуконе, ки дар он чизҳои буддой фурӯхта мешуданд, дар ёд дошт. Он вақте ки вай ҳанӯз мактабхон буд, ин ҷо баъди як тангкӯча аз ин мағозаҳо чойи ноободу ҳароб сар мешуд. Дар назари аввал гӯё ҳама чиз чун пештара бокӣ мондааст – ҳамон мағозаи соатҳо, ҳамон дӯкон, vale на он қадар. Бинои ҷӯбини як замоне тираю торики дӯкони чизҳои буддой ба яке аз қароргоҳҳои ширкати мӯътабар, ки яқин корҳояш хеле хуб пеш мерафт, мубаддал гаштааст ва тавре аз ташвиқу тарғиб маълум мешавад, дар ин ҷо акнун кори қабристонҳоро низ пеш мебаранд.

Нитта дари панҷарадори тарабхонаро, ки ба он дасти муштариён нарасида буд, күшода, ба дарун даромад. Дар мобайни толор танҳо пешдӯкон курсиҳои баланд истода буданд, ки барои чунин як бино ҷой барои муштариён шояд кам бошад. Махсусан агар ба ҳисоб гирем, ки дар чи гуна замона зиндагӣ мекунем, чунин фароҳӣ ҳашамати бехӯда аст.

Яке аз курсиҳои пешдӯкон холӣ буд. Нитта болопӯш ва шарфи худро қашида, ба либосовезак овехт ва тавре нишастан, ки Ханаэи машгули кор дар паси бар ўро набинад. Вай дар тан пешдомани сафеди остиндор дошт, ки аз болои кимоно пӯшида буд.

Чун анъана сухани “Хуш омадед”-ро гуфта, Ханаэ хӯроки фармудаи муштариро пешниҳод намуда, ба назди Нитта омад. Вай дар лаълий дастпоккуни гармкадашудаи намро

овард. Нитта хам шуда, чунин вонамуд кард, ки гүё сигарет мекобад, баъд ба рўйи пештахта нома-даъватномаро гузошт...

– Ой, охир ин Такэ-тян аст! – Ханаэ гүё аз паси пешдўкон часта хест.

– Ногуфта намонад, мо понздаҳ сол боз яқдигарро надидаем.

Нитта дуру дароз панҷаҳои дасти Ханаэро фушурда, ўро бо муносибати күшода шудани тараҳхона табрик кард. Сипас аз ҷайбаш лифофаи қаблан омодакардaro бо миқдори муайяни маблағ, ки дар чунин ҳолатҳо тақдим мекунанд, берун баровард.

– Ту маҳсус барои ҳамин аз Ҳоккайдо омадӣ?

– Не албатта, ба Осаку баргаштам, умуман маро ба ин ҷо гузарониданд. Метавон гуфт, ки ба ватан баргаштам. – Нитта бо дастпоккун дастхояшро пок кард.

– Ва дер боз ту дар ин чой?

– Фармон бистуми декабр баромад vale тавре худат медонӣ, охири сол чӣ қадар давутоз зиёд аст. Бинобар ин, мо қарор додем, ки баъди Соли нав кӯчида биёем. Барои ҳамин, 10 январ омадем...

– Аз ин мебарояд, ки ҳамагӣ се рӯз боз ин ҷо ҳастӣ. Ташаккур ба ту, фаромӯш накардӣ, омадӣ. Ва боз дар чунин як шароите, ки корат ниҳоят зиёд аст...

Яке аз муштариён сакэи гарм, ҳаштипо ва коняқ фармоиш дод ва Ханаэ майда майда ба тарафи вай равон шуд. Нитта ба пештахтаи бар такя карда, каме худро пеш пирифта, муштариёнро аз назар гузаронид. Маълум буд, ки қисмати зиёди онҳо хизматчи мебошанд. Нитта ягон касеро, ки ба мафияи дар ин минтака бе ягон кор гаштугузоркунанда монанд бишад, надид.

– Бачаҳо аз синфи “А” ба ин ҷо меоянд? – пурсид аз Ҳанаэ, ки аллакай баргашта омада буд. Вай номи чор қасро ба забон оварда гуфт, ки онҳо ҷун пештара дар Амагасаки зиндагӣ мекунанд ва дар рӯзи қушодашавии тарабхонаи вай омада буданд.

– Ҳатто духтарчаҳо низ як сари қадам давида меоянд, – ҳандида гуфт ў.

Нитта ба Ҳанаэ нигоҳ карда, аз дил газаронд, ки вай аз уҳдаи иҷрои нақши мизбони меҳрубон ва ҷустуҷулоқ ба хубӣ мебарояд. Сипас ҳоҳиш кард, ки ба вай мувоғики табии ҳудаш ягон ҷиз дихад.

– Оби ҷав даркор не. Беҳтараш сакзи тарм. Назар ба Саппоро дар Амагасаки, албатта, гармтар аст, вале ин ҷо ҳам сардии ҳудро дорад. Як сардии маҳсус... – қайд кард вай ва бâъд барои он ки ду сол пеш ба маросими дафни модари Ҳанаэ омада натавониста буд, узр хост.

Вай оҳиста сарашро ҷунбонид, мақсад “ҳеч гап не, ба узр хостан зарурат нест”. Дар баробари ин, ў бодиққат ба Нитта нигоҳ кард.

– Ба ту ба ҳеч ваҷҳ чилу се сол намедиҳӣ, ба вичдонам қасам. Ба ту сию панҷ ё сию шаш сол додан мумкин, на бештар... – Ин лаҳза Нитта нигоҳи барояш шиносро дид. Ҳанаэ каме олусӣ дорад ва ин ба ҷехраи вай ким-ҷӣ хел дилрабоии маҳсусро илова мекунад. Ў ба ёд овард, ки чӣ гуна Кониси боре аз вай пурсида буд: “Чаро ба ту духтарчаҳо ба монанди Ҳанаэ маъкуланд?” – Ва Нитта ҷавоб дода буд: “Охир вай меҳрубон аст...”

Нитта қадаҳро пеш гузошт ва Ҳанаэ ба он сакҳа рехт. Танҳо барои ҳуди Ҳанаэ бо садои паст гуфт: “Ба хотири Киё-тян”.

Дар оши ҳудой Ма-тян гуфта буд, ки аз барои қадом як қарзи семиллиона вай ҳудро аз тиреза ба поин партофтааст...

Ба касе чизе нагуфт ва аз касе ҳам кумак напурсид. Вай бисёр гам меҳурд, – бо овози паст гуфт Ханаә ва бо гүшаш чашм наззорай косаҳои муштариёнро идома дод.

– Бале, баъди чилсолагӣ ҳам бо мо ва ҳам бо шиносҳои мо ҳар кор шуданаш мумкин. Нигта бо ангушташ ба насаби фиристонандай мактуб, ки дар лифофа навишта буд, ишора намуда, ба Ханаә табассум кард: Кай ту вакт ёфта ба шавҳар баромадӣ?

Ханаә бо завқ хандид.

– Ин на он чизе аст, ки ту фикр кардӣ. Ман дар ниҳояти кор қарор додам, ки насаби аслии худро эълон намоям.

– Насаби аслий? Магар насаби ту Конда аст? Ту ҳамеша Миёси будӣ-ку? – Нигта ҳамаи инро аз рӯйи одат, беихтиёrona, бидуни он ки каме фикр кунад, гуфт.

– Бале, ман Миёси будам ва ҳамон соле, ки мо мактабро хатм қардем, насабам Конда шуд. Маро ба духтархондӣ қабул қарданд. Ту ҳам Кондаро дар хотир дорӣ-ку?

– Ин ҳамон мӯйсафеде, ки якчанд хона дошт?

Ханаә бо тасдиқ сар чунбонида, вайда дод, ки баъдтар ҳамаашро барояш мефаҳмонад ва боз ба тарафи муштариён равон шуд.

Барои тарабхоначае, ки ҳамагӣ се моҳ пеш дарҳои худро боз қарда буд, маълум метардид, ки аллакай муштарии зиёд дорад. Муштариёни нав ба нав вориди тарабхона мешуданд, баъди соати нуҳ Нигта қарор дод, ки вакти рафтан фаро расидааст.

Ханаә пешдомани худро қашида, ўро то баромадгоҳ гусел намуда, пурсид, ки ҳозир дар кучо зиндагӣ мекунад.

– Дар Котоэн. Ба поездээ электрикӣ “Саккю” менишинӣ ва баъд дар баромадгоҳи шимолии Нисиноми ба поездӣ тарафи Такарадзука мегузарӣ. Агар ба ин тараф, ба Амагаса-

ки омаданӣ бошӣ, беҳтараш ба Наруо биравӣ ва баъд бо ин сайрҳат то Нисиноми. Каме дурттар мешавад...

– Магар ин камакак аст? Ба ҳар сурат гоҳ-гоҳ пайдо шав, майлаш? – Ханаэ дасти ўро фушурд. Нитта аллакай қадам гузошт, то ки биравад, vale ногаҳон истод ва пурсиҷид:

– Маълум мешавад, ки ту ягон маротиба ба шавҳар набаромадӣ?

– Ҳамин хел шуд, бояд модарамро нигоҳбонӣ мекардам. Вай он чунон ба зазифи пири гирифтор шуда буд, ки дар борааш дар китобҳои тиббӣ нависӣ ҳам мешавад. Се соли охир бошад, вай ҳатто маро намешинохт.

Ханаэ мӯйҳои ба қафо силик шонакардашуда ва хуб ба тартиб даровардашударо дуруст карда, ба шонаи сангуштмонанд даст расонд. Чашмони Нитта барои як лаҳза ба дасти урён дар доҳили остини васеъи кимони вай афтод. Ин замон ўро ҳиссияти номаълуме вайро фаро гирифт ва барои он ки Ханаэ аз ин огоҳ нашавад, нигоҳашро ба ҷониби бинои ширкате, ки ба фурӯши чизҳои меҳроб машғул аст, равона кард.

– Ба фикри касе ҳам намеомад, ки чунин як дукони ношоям ба ширкати бузург табдил мейбад! Ёд дорам, вакте мо дар мактаб меҳондем, ин макон ба назарамон як ҷойи ҳавлангез, ҳатто аз қабристон ҳам пурдаҳшаттар менамуд.

Бо гуфтани ин суханон вай ба қафо баргашт ва ба тарафи вокзал равон шуд.

– Қӯдаки ту ҷандсола аст? – пурсиҷид аз қафо Ханаэ.

– Имсол ба мактаби олий меравад, ҳозир ба имтиҳонҳо омодагӣ дида истодааст.

– Ҳамсарат чӣ ҳол дорад?

– Ахволаш хуб аст. Факат дар бораи ҳамин имтиҳонҳо фикр мекунаду асабонӣ мешавад...

Овози хандаомези Ханаэ боз каме аз паси дари дуқабата ба гүш мерасид, vale баъдтар хомӯш гашт. Нитта гиребонашро боло бардошту ба ягон тараф нигоҳ накарда, дар кӯчаҳои шабонаи шаҳр, ки то андозаи шинохтанашаванда тағиӣир ёфта буданд, қадам зада рафт...

Падари Ниттаро аз ҷоии кораш ба Вакаяма табдил карданд, баъдан аҳли оилааш ба ин ҷо кӯчида омад. Аз ин мебарояд, ки вай баъди бист сол ба Амагасаки баргашт. Дар ин ҷо вай баъди панҷсолагиаш қалон шуд, тамоми кӯдакиаш дар ҳамин шаҳр гузашт.

Вай ин роҳро дар ёд дошт. Дар ин ҷо оилаи кухнафурӯш, ки оҳанпора ҷамъоварӣ мекард, зиндагӣ менамуд, онҳо ҳамчунин як саги қалони сурхмӯй доштанд. Ҷӣ ном дошт он, саги онҳо? Кӯхнафурӯш қадом як шабе гайб зад, аз қарзиҳандагон турехт сагашро одамони золим бо ҳуд бурданд. Онҳо сагро бо воситаи сим буғӣ карда куштанд...

Агар рост ҳаракат кунӣ, метавонӣ чун пештара ба охири маҳаллаи тиҷоратӣ, ки то қисмати ғарбии вокзал паҳн шудааст, баромада биёй.

Бале, дар он ҷо ким-қадом ташкилоте, ки мафиозҳо ҷамъ меомаданд, ҷойгир буд. Аҷоиб, он то ҳол вучуд дошта бошад... Писари яке аз онҳо бачаи оромтабиат, назарногир, аълоҷӣ дар мактаби онҳо, дар як вақт дар синфи Нитта меҳонд. Ба ҳеч ваҷҳ тасаввур карда наметавон, ки вай бо пайроҳаи падараши рафта, сардори гурӯҳи ҷиноятӣ мешавад...

Ба маҳаллаи тиҷоратӣ нарасида, Нитта ба ҷониби шарқ тоб ҳӯрд. Ба пештахтаи тарабхона, ки он ҷо ишкамбаи бирён пешниҳод мекарданд, назар андоҳт. Дар ҳамин наздикиҳо бояд ҳаммом бошад. Ёд дорам, писари соҳиби ҳаммом, ки дар синфи онҳо меҳонд, доимо таъриф мекард, ки дуҳтарони

урёни мактабашонро дидааст. Кониси он вақт аз чй бошад, ки ба ҳашм омада, писарчаро латукуб карда буд.

Аз синфи онҳо ҳашт нафар беному нишонанд, се нафарашон бошанд, дар қайди ҳаёт нестанд. Дар Амагасаки ҳамагӣ шаш нафарашибон зиндагӣ мекунанд, бокимондаҳоро қисмат қариб дар тамоми Ҷопон паҳну парешон кардааст. Баъзеҳо ҳатто дар хориҷ аз қишивар: як дуҳтар бо шавҳарааш ба Тайланд рафт, як ҷавони дигар дар Ню-Йорк кор мекунад.

Нитта бо самимијат дар бораи шаҳре, ки барояш наздику азиз шуда буд, дар бораи шаҳри ифлосу дудзада, ки ҳамаро қабул мекард: дар ин ҷо ҳам камбағалон-татъкибшудагони тақдир, ки номаълум аз кучое пайдо шуда, дам метирифтанду роҳашонро боз идома медоданд ва ҳам онҳое, ки бо қонун бозӣ карда, сарвати зиёди бе дарду миёд ба даст меоварданд, зиндагӣ мекарданд, фикр менамуд.

Вай майдони назди вокзалро убур карда гузашт. Вақтҳои пеш дар ин ҷо ҳунармандҳои оворагард баромад мекарданд ва ҷанд нафар дар хонаи Ханаэ муваққатан ҷойпир мешуданд. Рӯзи дигар Ханаэ бо ҳеч кас тағӣ намезад, дар ҷашмони вай, ки ба пештахтаи синф нигаронида шуда буданд, ҷунин ифодае дид мешуд, ки ҳамсинфон ҳатто метарсиданд ба ў муроҷиат кунанд.

“Бароям тамоман муҳим набуд донам, ки чй гуна Ханаэ дуҳтархонди мӯйсафед шуд ва чй тавр ба вай мусассар гардид тиҷорати худро оғоз намояд”, - зимни бо зинапоя ба перрон баромадан аз фикр гузаронд Нитта.

Аз ҳамин рӯз то миёнаҳои моҳи апрел Нитта моҳе ду маротиба ба тарабхонаи хурд ба назди Ханаэ меомад. Бисёриҳо барои нӯши ҷон кардани як ё ду қадаҳ ва ҷақ-ҷақ кардан бо соҳиби он ба ин ҷо меомаданд ва кори тарабхонаи хурд пеш мерафт.

Дар ин чо ҳамеша муштариён зиёд буданд ва барои он ки бо Ханаэ сухбат намояд, соати баста шудани тарабхонаро интизор шудан зарур мешуд. Вале Нитта чунин мепиндошт, ки танҳо барои якҷоя бо вай ба ёд овардани замонаҳои хуби пешин интизории зиёд кори бехӯда аст, бинобар ин, баъди соати даҳ дар ин чо наменистод. Ба суханронии Ханаэ бо муштариён ва бо калимаҳои, ки баъзан ўзимни сухбатҳо бо вай истифода мекард, гӯш андохта, Нитта бе ин ҳам тамоми чизро фаҳмида буд.

Хонае, ки дар он тарабхона ҷойгир шуда буд, Ханаэ барои он бунёд намуд, ки модари аз ақл бегона шудаашро маскун намояд. Замини он ба мӯйсафед Конда тааллук дошт ва баъди вафоти вай ҳамчун мерос ба моликияти Ханаэ гузашт. Илова бар ин, се хонаи фоидаовар низ насиби вай гардианд, ки Ханаэ тавонист онҳоро бо маблаги калон фурӯшад. Аз афташ Ханаэ дар айни замон ягон хушдор надорад, солҳои собиқ бошад, вақте вай бештар аз бист сол дошт, дар ҳаёти ўмарде пайдо шуда буд, ки меҳост ба вай ба шавҳар барояд. Ўхатто ҳомиладор шуда буд, вале ҳамааш ғамантез анҷом ёфт.

Ана ин аст он маълумотҳои мушаххасе, ки ба Нитта собиқ ҳамсифонаш, акнун хонумҳои шавҳардор, ки фарзандонашон ба имтиҳонҳо омодагӣ медианд, аз рӯи “дӯстӣ” барояш нақл карданд. Ҳамаи онҳо дар Нисиномия ё Такарадзука зиндагӣ мекарданд ва маҳсус ба ин чо меомаданд. Ҳамаашон чун як тан Ханаэро таъриifu тавсиф карда, метуфтанд, ки вай аз таҳти дил кор мекунад ва зиндагии шоиста дорад ва аз зиндагии талхи худ шикоят мекарданд.

— Ман гӯё шавҳар дорам, вале боз ҳам чун модари танҳоям.

— Ҳар субҳ ҳамон як кору бор тақрор ба тақрор. Баъзан меҳоҳам ба вай дод зада гӯям: “Солҳои аз дастдодаамро ба ман баргардон!”

– Ханаэ фикри ба шавҳар баромаданро аз сарат дур намо. Вале кӯдак, фақат якторо зондан мумкин. Ана, барои мисол, аз Нитта, мешавад? Дар ёд дорем, дар мактаб вай нисбати ту дилбастагӣ дошт.

Моҳе як маротиба собиқ ҳамсинфҳо дар хонаи Ханаэ ҷамъ омада, оид ба мушкилоти худ, бевафоии шавҳарҳояшон, беадолатии хушдоманҳо мубодилаи афкор мекарданд, вале на дертар аз соати ними 10 касе аз онҳо намеистод – ҳамашон аз чӣ бошад, ба хона, ба назди оилаашон шитоб мекарданд. Ин занҳо медонистанд, ки Ханаэ дар синни кӯдакӣ бо чӣ азобу уқубат калон шудааст ва ҳама чизе, ки дорад, бо кӯшишу ғайрати худаш ба даст овардааст ва барои ҳамин ўро таъриф мекарданд. Дар ҷараёни сухбатҳо онҳо ҳеч тоҳ дар мавриди модари Ханаэ сухан намегуфтанд. Онҳо нисбати ҳамсинфаишон ҳисси ҳайрҳоҳи ҳамдардӣ доштанд ва ҳатто шуҳиомезона ягон сухане намегуфтанд, ки вай хафа шавад ё ба хотир орад, ки вай духтари модари сабукпоест, ки метавонист ҳама гуна марди пеши роҳ омадаро ба хона ораду се-чор рӯз бо вай вакътро гузаронад.

– Бо ин ҳама мушкилот вай чӣ гуна тавонист берроҳа нашавад... Ва натанҳо гумроҳ нашуд, балки вакте модараш гирифтори ҷаъфи пирӣ мешуд, онро нигоҳубин мекард. Ин барои шумо кори шӯҳӣ ва осон нест... – мунозира мекарданд онҳо.

Ханаэ ҳамсинфон-соҳибхоназанҳоеро, ки ба тараҳхонаи вай барои баровардани ғаму андӯҳизҳори дарди дил ва барои осоиши рӯҳу тан меомаданд, меҳрубонию навозиш мекард, бо табассуми зебою ором онҳоро гӯш менамуд.

Баъди он ки занҳо мерағтанд, Ханаэ ба Нитта мегуфт: Ҳам шавҳарони онҳо одамони коргаранд ва ҳам фарзандонашон мисли дигар оилаҳоянд, ман ба онҳо ҳасад мебарам...”.

Пеш аз идҳон моҳи май Нитта роҳбарияти ширкатеро, ки бо он ҳамкорӣ дошт, ба тарабхонаи воеъ дар Умэта даъват намуд ва то дер боз дар он ҷо монд. Дар ин вақти шаб тарабхонае, ки онҳо нишаста буданд, одатан дарҳояш баста мешуданд, вале ў меҳост як ё ду қадаҳи дигар нӯши ҷон кунад, бинобар ин, вай ба ронандай таксӣ сурогаи шиносро номбар кард.

Дар тарабхонаи хурд се муштариин доимӣ, ки ба дараҷаи зарурӣ сархуш гашта буданд, ҳузур доштанд ва аз афташ ҳоҳишни рафтанд доштанд.

— Ой, аз чӣ бошад, ки имрӯз ту дер омадӣ! — Ханаэ ба бастани тарабхона омодагии дида истода буд.

— Ҳаста шудам, ба ҳуд тасаввур кун: бист сол машғул шудан ба фурӯши дасттоҳи дағтгардорӣ қасро аз акл берун карданаш мумкин, — инро гуфта Нитта роҳаттар ба курсӣ нишастан.

“Аҷабо, то чӣ андоза ин ҷо бароям бароҳату форам аст, шояд ин барои он аст, ки толор васею барҳавост, — аз дил гузаронид Нитта ва пиҷаки ҳудро ба либосовези девори қаҳваронги рӯшан овехт. Ин лаҳза ба толор марди бузургчуссаи дар тан курткаи пустин ворид шуд. Ханаэ гуфт, ки тарабхона имрӯз корашро тамом кардааст.

— Ман шунидам, ки дар тарабхонаи шумо ҳаштпоро хеле бомазза омода мекунанд, маҳз барои ҳамин бо таксӣ аз ҳуди Киото омадам, — инро ниҳоят густохона гуфту нишаста, ба ҷониби Нитта нигоҳ партофт.

— Ҳаштпоро аллакай тамом шуд. Бубахшед, маълум мешавад, ки шумо беҳуда омадаед, — бо табассум гуфт Ханаэ ва се ошнои қаринро гусел карда, ба толор баргашт.

— Ҳайр агар чунин бошад, ягон ҷизи дигар тайёр кун, — талаб кард он мард. Аз ин маълум мешуд, ки вай ҳоҳишни рафтанд надорад.

Афту андоми вай он қадар нозук набуд, vale ба мафиозҳо низ шабоҳат надошт, хол он ки ҳис мешуд, ки зиндаги вай пасту баландиҳо доштааст. “Бешубҳа, беҳтар аст, то аз ин ҷо рафтани ин одам, ман дар тарабхона бимонам” – аз фикр гузаронд Нитта ва ба Ханаэ муроҷиат намуда, гуфт:

– Имрӯз ман илочи ба хона рафтан надорам. То хоб бурданни ҳамсарам ин ҷо мешинаам. Вай меҳост ба ин мард нишон дихад, ки Ханаэро танҳо намегузорад.

– Барои чӣ? Ҷанҷол кардед-мӣ? – пурсид Ханаэ.

Мард шишаҳои вискиро, ки дар он тарафи пештахтаи баркатор чида шуда баданд, аз назар гузаронида, ногаҳон бо овози паст, vale возех талаффуз кард:

– Шоколодчаро медуздӣ?

Нитта ва Ханаэ беихтиёр ба вай нигоҳ карданд. Мард боз якчанд маротиба ин калимаҳоро такрор кард. Чехраи Ханаэ гӯё ногаҳон караҳт шуда буд ва дасташ, ки о-денро ба табакча мечид, барои лаҳзае шаҳ шуда монд.

Муштари пиво фармоиш дода, сиғорро даргиронду ҳама вақт рост ба чехраи Ханаэ нигоҳ мекард. Рухсораи чапи вай майда-майда бо иллати беморие меларзид.

– Ман бо соҳиби тарабхона сӯҳбати хусусӣ дорам, – ба Нитта муроҷиат карда, гуфт вай.

– Шумо меҳоҳед, ки ман берун бароям?

– Барои имрӯз тарабхона корашро тамом карда истодааст, бинобар ин, дар ин ҳоҳииши ман ягон кори ғайриодӣ нест.

– Бо қадом ҳуқуқ шумо маро аз ин ҷо рондани ҳастед? – оташ гирифт Нитта.

Баъди ин гапҳои Ханаэ пешдомани ҳудро кушода, ба ў муроҷиат кард:

– Таке-тян, мебахшӣ, илтимос, vale имрӯз аз ту ҳоҳииши мекунам, аз ин ҷо бирав.

– Ҳамааш хуб аст?

– Бале. Ин шиноси деринаи ман аст.

Нитта аз чой бархост. Ҳанаэ ҳамон лаҳза аз паси пештактаи бар баромада, аз паси вай рафт, то норэнро (пардае, ки дар нишони тарабхона қашида шудааст. Онро ҳангоми күшода будани тарабхона дар болои дари даромадгоҳ меовезанд) гираду чароги даромадгоҳи тарабхонаро ҳомӯш намояд.

– Маро бубахш, майлаш? Узр, ки кор ба ин тавр сурат гирифт...

“...шоколодчаро медуздӣ?” – Нитта истод, пешонаашро чин карду ин ибораро бо овоз тақрор кард. Ӯ яқин ин калимаҳоро, ки бо пиҷир-пиҷири хушомадгӯёна талафуз шуда буданд, шунида буд. Вале кай ва аз ҷониби кӣ?

Нитта ба ақиб рӯ гардонд, ба тарабхона нигоҳ карду каме дудила шуду баргашт. Вай бо эҳтиёт қадам мегузошт, кӯшиш менамуд бесадо ҳаракат кунад. Ба паскӯчае даромад, ки аз он ду нафар базӯр дар як вақт гузашта метавонанд, даромад ва дар назди даромадгоҳи эҳтиётии тарабхона қарор гирифт. Дар назди он шишаҳои холии сакэ ва сатили калони пластикӣ барои ахлот хобида буданд. Аз афташ ин гӯшаро маҳсус барои тарабхона ҷудо кардаанд, зеро бъяди панҷ метр он ба кӯчай сарбаста анҷом мейeft.

Нитта ба дар ҷафс шуда, ба сухбати дарун гӯш дод. Садои баланди дзори (пойафзоли чопонӣ)-и Ҳанаэ ба гӯш расид, вай дари даромадгоҳро қулф мекард.

– Дер боз мо яқдигарро надидаем. Ҷӣ хел дар ҳайрат намонам? Боз бубинед, бо ҷӣ туна калимаҳо аз худ дарак медиҳад... Беҳтараш якбора номи худро мегирифтӣ, - овози Ҳанаэ ба гӯш расид.

– Дар назди ту муштарй буд ва аз афташ рафтани набуд. Ман бошам, вакти зиёд надоштам, ки гапро дароз кунам.

– Ман бошам, дар омади гап, туро тез-тез ба хотир меовардам. Барои чӣ ту ҳамон вакт якбора аз Амагасаки ғайб задӣ? Дар кӯҷоҳо меташтӣ, ба чӣ кор машгул будӣ?

– Он кас кӣ буд, ки корро чунон моҳирона ташкил намуд, то ки ман ғайб занам-а? – Мард саҳт ба пештахтаи бар зад. Овози вай аз ҳашм қанда мешуд. – Барои ту ман ягон зарра ошуфта нашудам. Ҳатто нисбати ту ҳисси бадбинӣ надоштам. Вале баъди даҳ сол ба Чопон баргаштам ва фаҳмидаам, ки мӯйсафед Конда туро дуҳтархонд кардааст ва танҳо ин лаҳза бароям ҳамаш маълум гашт. Дар аввал ман ҳатто бовар накардам, вале баъд ҳис кардам, ки ба монанди он ки ба ботини ман туф карда бошанд. На, ин хел намешавад, фикр кардам, ман ҷавоби ин палиди ҳиллагарро ҳоҳам дод. Ва ман қарор додам, ба афти нафротангези ту боз як бори дигар назар андозам ва ба ҷашмони беҳаёни ту нигоҳ кунам.

– Ту даҳ сол дар Чопон набудӣ? Ту дар кучо зиндагӣ мекардӣ? – Ҳанаэ гӯё таҳдиidi он мардро намешунид. Овози вай ончунон ором буд, ки ҳатто ба Ниттае, ки дар паси дар пинҷонӣ гӯш мекард, он ба андозае нофорам ба назар мерасид. Вале дар он ким-чӣ хел ширинкории ҳушомадгуёна вуҷуд дошт.

– Ман дар Сингапур будам.

– Дар Сингапур... Он дар ҷанубу шарқии Осиё ҷойгир аст?

– Ман дар тарабхонаи ҷопонӣ ҳамчун ошиаз кор мекардам.

– Ҳоло ту ошиаз ҳам шудӣ, гӯй!

– Чӣ хел ман шоколад меҳоҳам! Дар фабрика ончунон шоколад зиёд аст, ки ... Мард бо овози хиррӣ ҳандид. Он вакт

ман наметавонистам дарк намоям, ки чӣ нияте дар дил парварида будӣ. Ман тамоман писарбача будам.

— Ин чӣ дурӯт аст, ки бофта баромада истодай? Ман ҳам ҳамон вақт ҳамагӣ чордаҳ сол доштам. Ман ҳатто фикр карда наметавонистам, ки ту дар ҳақиқат шоколад медуздӣ.

— Дурӯт мегӯй! Пас барои чӣ он вақт ҳама огоҳ шуданд, ки ман дуздидаам? Барои чӣ корманди пулис ба мактаб омада буд? Ман шоколадро ҳатто аз қуттиҳо надуздида будам, балки порчаҳои онро аз дохири дастгоҳҳо канда, ба когазча печонида будам. Пас барои чӣ ҳама хабар ёфтанд? Ва чӣ гуна амаки нимбинӣ Пак ин амалро дид?

... Пак? Сехи шоколадбарорӣ? Ин лаҳза Нитта ба хотир овард, ки сӣ сол пеш кӣ ба гӯши вай ин ибораро туфта буд: “Шоколадро медуздӣ?”

— Дар бораи он ки мӯйсафед Конда меҳост маро ба писархондӣ қабул намояд, танҳо ту медонистӣ. Ман дигар ба ягон кас нагуфта будам. Ҳатто ба холаю амакам ҳам...

“Агар чунин бошад, кист ин одам?” — фикр кард Нитта. Вай ҳеч ба ёд оварда наметавонист, ки касе аз писарбачаҳои маҳаллаи онҳоро барои дуздидани шоколад ба идораи пулис бурда бошанд. Албатт, вай аз синфи онҳо нест. Эҳтимол ўаз мактаби вай нест ё байд аз рафтани Нитта ба ин мактаб омада бошад. Ба ҳар сурат аҷоиб аст, кӣ бошад вай.

— Акнун барои ман фарқе надорад... Танҳо меҳостам ба ҷашмони беҳаёни ту нигоҳ кунам. Ҳанӯз худро одами бозиззат нишон медиҳӣ. Ҳама корро моҳирона ба роҳ мондӣ-а? Якум, ҳам муносибати ман бо мӯйсафед вайрон шуд, дуюм — худат духтархонди мӯйсафед шудӣ, — гуфт вай бо овози аллакай хираю бемадор. Ҳиллаи зурро фикр карда баромадӣ. Ҳанӯз як духтарчай хурд, толиба, vale ҳамаашро қадам ба қадам ба ҳисоб гирифтӣ. Ба гӯши ман гуфтӣ, ки “шоколад дузд” ва

худат дарҳол ба назди амаки Пак рафта хабар додӣ, ки кӣ ин корро кард. Ва, албаттa мӯйсафед Конда баъд аз ин дилаш аз ман монд. Ту бошиӣ, чун ҳамеша ҳозир нозир будӣ, чунон боодоб, чаро духтари худаш набошиӣ? Ва бойгариши вай ба ту мерос монд. Бароям ачиб аст, ки ин нақшаро худат кашидӣ?

– Ту чиддӣ чунин фикр мекунӣ? – хандид дар ҷавоб Ҳанаэ.

– Дар як лаҳза аз ту дилаш монду маро духтархонд кард. Конда бо вучуди он ки меҳруbon буд вале, он тавре ки ту фикр мекунӣ, ин қадар аҳмақ набуд. Ин чӣ бемаъниги!

– Ман на аз он таассуф меҳӯрам, ки мӯйсафед маро вориси худ накард! Ман заррае ҳам афсӯс намехӯрам, ки хонаю заминҳои вай моли ман нашуданд. Ман дар ин бора аллакай гуфтам. Фақат меҳостам бароят бигӯям, ки ҳиллаю найранги туро ифшо кардам. Фикр мекунӣ, аз он ки ман ин қадар бадбахтӣ овардам, там намехӯрдам. Вале ба ҳар сурат на дар идораи пулис, на ба ў дар бораи он ки ту маро ба ин кор равона кардӣ, ҳарфе нагуфтам.

Дар ин ҷо сухбат канда шуд, садои қадамзании Ҳанаэ ба гӯш расид. Онҳо ба баромадгоҳи эҳтиёти наздик шуданд. Нитта ба дарунтари паскӯча рафта, пинҳон шуд.

– Ин ҳамаи он ҷизе буд, ки меҳостиӣ ба ман гӯй? – ба гӯш расид овози Ҳанаэ.

Мард ба зудӣ ҷавоб надод. Вай каме хомӯш монда, гуфт:

– Бо доштани чунин як модар ба ту хеле моҳирона мӯяссар гашт, ки ба мӯйсафед наздик шавӣ. Ту чӣ тунан тавонистӣ чунин як кореро анҷом бидиҳӣ? Конда бо вучуди он ки ҷони одам буд, ба ҳеч ваҷҳ бовар наҳоҳам кард, ки вай розӣ шуд духтари чунин як модарро ба духтархондӣ қабул намояд. Ба аҳмақ ҳам маълум аст, ки ин амал баробар ба он аст, ки тамоми доронҳои бо дасти худ ба дастовардаро ба ин фоҳи-

ша бидиҳӣ. Ту ақаллан ба ман бифаҳмон, ки чаро Конда туро дұхтархонд кард.

— Ман худам ҳам намедонам. Баяди он ки туро бурданд, вай дархол бо ҳамин пешниҳод ба хонаи мо омад.

— Ба ту фикр мекунй, ки ягон кас ба ин гапат бовар мекунад, — хандида гүфт мард. — Не, бароям бигү, чигуна ин бароят мұяссар шуд, — исрор мекард вай, vale Ханаэ гаштаю баргашта таъкід мекард, ки ягон чизро намедонад.

— То чое дар ёд дорам, он вакт ту ба ман ким-чири ваъда карда будай. Барои дуздидан шоколад як мукофот...

Оромӣ фаро гирифт.

— Бале, дуруст. Ман дар ҳақиқат ба ту ким-чири ваъда карда будам. Майлаш, ман ваъдаи худро иҷро мекунам, ҳатто мумкин ҳамин бегоҳӣ, ким-чири хел бо овози хиррӣ ва гирифта гүфт Ханаэ, баяд аз ин ҳарду хомӯш монданд.

Баяди чанде қадамҳои Ханаэ ба пештахта гузаштанд, сипас онҳо бо ғомҳои мард омехта шуданд ва садои сабуки ҷархзанини калид дар кулфи дар ба гӯш расид.

Баяди он ки садои дуршавии қадаммонии марду зан ба тарафи роҳ хомӯш шуд, Нитта ба кӯча баромад. Вай ба ҷониби вокзал бо роҳи муқобили шоссе рафта, маҳаллаи холишудаи тиҷоратиро, ки пардаҳои тирезаҳояшон поин карда шуда буданд, убур намуда, аз болои купруқ гузашта рафт.

Бале, маҳз дар ин ҷо сехи шоколадбарории марди кореягии пасткомат бо номи амаки Пак ҷойгир буд ва ҳоло нуқтаи иҷораи видео мебошад, фикр карда истод Нитта. Аз ҳамин сехи кучаки ҳамагӣ се тсубо (ченаки чопонӣ, қариб 10 метри квадратӣ) масоҳат дошта, бўйи шоколад қариб ба тамоми минтақа паҳн мешуд. Дар ин ҷо барои какао-буттабодом мөшини сангмайдакунак насб шуда буд, ҳамчунин ин ҷо

равган об мекарданد ва баъд ба он лўбиёи куфташуда ва қанд илова карда, омехта менамуданд. Тақар – тукюри дасттоҳи омехтакунак то андозае баланд буд, ки кулбаи ҳамсоя ба тамом меларзид ва садои гушхароши он аз субҳи содик то нимашаб ба гўш мерасид.

Пак одитарин қиёми қанди шоколадро месоҳт. Бо он тортҳоро нақшу нигор дода, ба рўяш навиштаоти зеринро аз қабили “Мавлуди Исо муборак!” менавиштанд. Вале барои қўдакон ин ширавори лазиз ба ҳисоб мерафт ва он вақт хеле кам насибашон мешуд.

Одатан охири рўз амаки Пак, ки бинобар сабаби гули чашм биноияш кам шуда буд, пурбини калонро ба даст гирифта, резаҳои хурди шоколадҳои ба рўйи фарш афтидаро чида мегирифту ба зарфе чой дода, дар сейфи кўхна пинҳон менамуд. Рўзи дигар вай ин пораҳои шоколадхоро об карда, ҳамчун маҳсулоти тайёр ба куттии металлий мерехт.

Бачаҳое, ки дар назди сех бозӣ мекардаанд, бо умеди он ки амаки Пак ба онҳо каме шоколад медиҳад, дар фаровардани ҳалтаҳои катонии пур аз какаю дигар маҳсулот ёрӣ мерасониданд. Вале ягон бор умедашон бароварда нашуд.

Махсусан дар рўзҳои гарму тағсони тобистон бўйи шоколад ниҳоят зиёд мешуд. Он ҳавои гирду атрофи сехро ончунон фаро мегирифт, ки бачаҳо ноилоҷ оби даҳони худро фурӯ мебурданд.

– Гўш кун, Такэ-тян, – модари Ханаэ Ниттаро, ки аз паҳлўяш мегузашт, нигоҳ дошт. Вай бо бодбезак (веер) қисмати гардан ва синаҳояшро, ки дар онҳо қатраҳои араки бадан пайдо шуда буданд, шамол медод. – Ханаэ аз чий бошад, ки қайфиятлаш хуб нест... Ин чий сабаб дошта бошад?..

Ҳамсоъзанҳо мегуфтанд, ки ба модари Ханаэ наздик шудан лозим нест, зеро аз он ба касалии бад дучор шудан

мумкин аст. Нитта бо дастонаш худро боло бардошта ба тирезаи Ханаэ нигоҳ кард. Ў дар хона набуд. Дар дохири чойгах дастро зери сар монда, марди ношиносе хобида буд.

– Гӯш кун, Такэ-тян! Мегӯянд, хозир амаки Пак ба кучое рафт... – Зан Ниттаро ба худ ҷало мекард: – Ман медонам, ба ту Ханази ман писанд аст... Дар омади тап, ў ҳам гуфта буд, ки ту ҳам вай маъкул ҳастӣ. – Вай оҳиста қиқирос зада хандид, ҳол он ки дар суханони вай ягон чизи хандаовар набуд.

– Духтари ман шоколадро дӯст медораду ширињӯрак аст. Гӯш кун, Так-тян, ту ягон илоҷ ёфта, дили вайро ба даст биёр.. Коре кун, ки вай аз ту ранциданро бас кунад. Давида рафта аз Пак шоколад дуздида биёр.

Нитта саросема шуд ва меҳост аз ин ҷо дур шавад, vale дер кард, зеро вай аз гиребони куртааш дошта, ба гӯшаши гуфт:

– Шоколад медуздӣ, ҳамин хел не? Шоколад-ку ширин аст. Ханаэ бошад, кӯшиш мекунад ҳаққи хизмататро дода, хурсандат кунад. Гӯш кун, Такэ-тян, вай қарздор намемонад, он қадар хизмататро адою шодкомат кунад, ки ба назарат аз шоколад ҳам ширинтару гуворотар ҳоҳад намуд...

Сагҳо дар гармои тобистон

(Ҳикоя)



Агар аз хонаи ман ба ҷониби шимол понзаҳ дақиқа роҳравӣ, дар он ҷо писараке зиндагӣ мекунад. Он тобистон аз ҷумлаи ҷопониҷо якумин шуда, бо қиштӣ үкёнуси оромро убур кард. Ин кор ғалоғулаи зиёдеро ба миён овард, дар тамоми Ҷопон танҳо дар бораи ин гап мезаданд, бинобар ин, дӯстони ман меҳостанд боре ҳам бошад, ин қаҳрамон ва волидайнин онро бубинанд ва ҳамагон барои рафтан ба он ҷо даъват мекарданд, vale ман натавонистам.

Гап дар сари он меравад, ки падарам, ки то ин вақт тамоми ин рӯзҳоро дар паси бозии мачонг (як намуди қимор) мегузаронд ё як-ду ҳафта ғайб зада мерафт, ногаҳон ба хона пули зиёд овард. Каме ҳаяҷономез вай эълон кард, ки акнун ҳар моҳ аз ин зиёдтар пул ба хона хоҳад овард ва ба ман фармуд, ки дар ин кор ба ӯ кумак кунам.

Бинобар ин, нисфи боқимондаи таътили тобистонаро (он сол дар синфи дуюми мактаби миёна меҳондам) мачбуру шудам аз пагоҳӣ то бегоҳӣ дар мавзеи ахлотпартой гузаронам. Он дар заминни ноободи калон, дар қисмати шимому шарқии Осаки, дар қаламрави завод, ки чойи орому беодам мебошад, қарор дошт ва ба он ҷо касе намеомад.

Ба гуфтаи падарам, фикр дар бораи ин кор, ки метавонад барояш даромади хуб дихад, баъди шунидани сӯҳбати соҳиби қиморхона тасодуфанд ба сараши омад. Соҳиби қиморхона як бародари хурди угай дошт ва ин бародар дар кооперативи фурӯши мошинҳои истифодашудаи Осаки қимқадом одами калон буд. Роҳбарони кооператив барои бурда партофтани ин мошинҳо заминни бесоҳибу нообод мекофтанд. Нархи замин ҳамоно боло мерафт, ба фурӯши қисмҳои эҳтиётии мошинҳо машгул шудан он қадар кори даромаднок набуд, маблаги озод надоштанд, ки қитъаи замин бихаранду дар он ҷо кухнапораҳои худро нигоҳ доранд.

Дар ин бора соҳиби толори қиморхона ба қадоме аз бозингарони доимӣ нақл мекард: “Ин ҳаммаслакон факат бо фурӯши майдо-чӯйда машгуланд ва ҳатто намедонанд, ки барои чӣ ба онҳо кооператив зарур аст...”. Падар ба хотир овард, ки дар маъмурияти ин кооператив вай шиносҳо дорад ва ҳамоно ба сараши фикри хубе омад: бояд якчанд кас пул ҷамъ намуда, барои нигоҳ доштани мошинҳои кухна заминни ноободро харидорӣ намояд.

Ман намедонам чӣ гуна падарам дар Осаки қитъаи заминни масоҳати якуним ҳазор тсуборо пайдо карду бо соҳибаш маслиҳатро пазонд, vale дар оқибати кор барояш мүяссар гардид, ки барои иҷораи он пул ҷудо кунанд.

Барои модаре, ки аз бепулии доимӣ, аз шавҳари ноӯҳдабарои майшатдӯсти бегам, ки ҳар дафӯя кори наверо оғоз мекарду дарҳол онро дар нимароҳ мепартофт ва баъди он аз қарздорон пинҳон мешуд, безор гашта буд, ин хабар тухфаи тақдир менамуд.

Хурсандӣ баъди гирифтани пул дар чехраи вай намоён буд ва ин ҳиссиёт ба ман ҳам гузашта буд, ки худро гум карда, ҷанд бор ҷарҳ задам.

Модар пулҳоро ба қафаси синааш таҳшӣ карда, бо табасум ба ман нигоҳ намуду бо овози ларзон гуфт: “Ба падарҷони мо дар лаҳзахои душвор умед бастан мумкин аст...”.

Кори ман аз он иборат буд, ки аз соати ҳафти пагоҳӣ то ҳафти бегоҳ дар мавзеъи ахлотпартой нишинам ва онро ниғаҳбонӣ кунам, то ки касе ҷарҳаю қисматҳои мосинро, ки ҳоло фурӯҳтан мумкин аст, надуздад.

Ва инак, бо гузашти се рӯз баъд аз он ки писарбачаи дар наздикии мо зиндагӣ мекардагӣ Үқёнуси оромро убур намуд (15 августи соли 1962), ман дар кӯчаи Фукусима-доори (дар забони ҷопонӣ калимаи доори ба номи кӯчаҳо ҳамроҳ карда мешавад) қадам мезадам. Дар ин кӯча каме қадам зада, ба трамвай нишастам ва то купруки Тидори-баси (ба номи купрукҳо “баси” ва “хаси” ҳамроҳ карда мешаванд) рафтам. Дар борхалтаи ман обдони сафарӣ бо ҷоии ҷавӣ, ҳӯроки ҷошт, радио, ки модарам омода карда буд, хобида буданд. Диরӯз бегоҳ падарам ин радиои ҳамроҳро ҳамчун миннатдорӣ барои он ки розӣ шудам ба вай ёрӣ расонам, ба ман аз мағозачаи таҷҳизоти барқии Нихон-баси ҳарида буд.

Ман аз трамвай дар Тидор-баси берун шудам ва тибқи нақшай қашидашудаи падарам бо роҳи муқобили тарафи баҳр раҳсипор гаштам. Пеш аз исттоҳ якҷанд мағозачаҳо

қомат афрохта буданд, vale баъди купруке, ки болои дарёи лойолуд истода буду аз партобҳои метан ҳамона кафк мекард, минтақаи саноатӣ шурӯй мешуд.

Ман купрукро гузашта, ба дасти рост тоб хӯрдам ва бо роҳи бар-бари Добу-гава (дарё дар Осака)равон шудам. Ҳама чо дудбароҳои завод рост истода буданд; оғози рӯзи корӣ буд, vale дар роҳ касеро вонахӯрдам. Дар пешин ман дарёи лойолуд, заводҳо ва замини нообод, ки онҳоро анбӯҳи алафу хор зер кардаасту бо сими хордор иҳота карда шудааст, намудор гардид.

Баъдтар ман девори анборро дидаам. Дар лавҳаи сурҳ нигошта шуда буд: "Ямакава буссан". Дар он чо ҳамагӣ се агад анбор вучуд дошт, дар замини ноободи калони назди онҳо бошад, чил – панҷоҳ агад автомобилҳо, ки эҳтимол дирӯз оварда буданд, болои ҳам меҳобиданд.

Сими хордорро ба ҳамон андозае бурида буданд, то ки автомашина гузашта тавонад, пораҳои симро бошад, ба шакли лӯла печонида, ба болои "шевроле"-и кӯҳни бе шинши пеш партофта буданд.

Ман дар мобайнини замини нообод истода, ба ҷустуҷӯи чойе сар кардам, то ки аз шуъои офтоб паноҳ барам, ҷашнам ба самосвали калон афтод, мошин кӯҳна буд, vale ҳаробу валингор набуд, сояи мураббаи вай ба болои қисмати бетонии шикастани замин меафтод. Қарор додам, маҳз дар ҳамин чо қароргоҳи худро ташкил намоям, обдон бо чой ва куттиро бо хӯроки нисфириӯзӣ бароварда, борхалтаро пахн кардаму ба он нишастам.

Аз омаданам ҳамагӣ сӣ дақиқа гузашта бошад, ҳам ман аллакай ба соатам ду маротиба нигоҳ кардам. Аҷоиб, ним соат метавонад ба назар чӣ қадар дуру дароз тобад...

Андеши он ки ман то соати ҳафти бегоҳ бояд дар ин чо хода барин истам, маро на танҳо зик мекард, балки бароям ким-чӣ хел ваҳмангез буд.

Сояи самосвал аз паси офтоб ҳаракат мекард ва ман маҷбур мешудам баробари вай ҷойи худро иваз намоям, оҳиста-оҳиста мисли ақрабаки соат ҳаракат кунам. Гармӣ аз он чӣ, ки ман фикр мекардам, зиёдтар буд. Маро кӯҳна ҳам бошанд, ба ҳар ҳол мошинҳо иҳота карда буданд, дар дуриҳо заводҳо ба назар мерасиданд, vale ягон нишонаи мавҷудияти одамон ҳис карда намешуд. Маҳз аз барои ҳамин, оҳанги мусиқии аз радио садодиҳанда, ки доимо орзуяшро мекардам, ҷандон маро хурсанд намекард.

Ба назарам чунин намуд, ки вакът истодааст, гармӣ тоқатнозазир мегардад. Чунин ба назар мерасад, ки бояд дар наздикий касе бошад, vale касе пайдо намешуд ва ман коре накарда, қароҳти нишаста будам. Баъди ду соат обдони сафарӣ, ки чой дошт ҳолӣ шуд, ман то қатраи охир онро нӯшидам. Ба роҳе, ки бар-бари дарё тӯл мекашид, баромадам ва ба тарафи истоҳи трамвай давида рафтам. Пойҳоям маро ба растаи мағозачаҳо, ба дукончай майфурӯшии тираи назди онҳо овард. Ман як микдор шарбати хунук, ки бо шира омехта карда шудааст, фармоиш дода, аз шароити мусоид истифода бурда, вакте мӯйсафед ба тарафи дигар баргашт, обдони сафарии худро аз ҷойники калон бо ҷой пур кардам. Шарбатро оҳиста ҳӯрда, якчанд пиёлача ҷой нӯшидаму саросема нашуда, ба ҷойи корам баргаштам. Ин лаҳза ақрабаки соат ҳамагӣ даҳро нишон медод.

Нисифирӯзӣ соя факат дар зери самосвал монда буду ҳалос. Дигар илоҷ набуд, ба таги мошин даромада, куттии ҳӯроки нисифирӯзӣ доштаро кушодам. Ба машом бӯйи равғани мо-

шин ва бэзин мерасид. Ман таҳти садои ҳуштаки (гудоки) завод, ки аз дуриҳо ба гӯш мерасид, хӯрок хӯрдам. Вақте ман нишаста будам, фикре ба сарам зад, ки самосвал кухнаю фарсуда шудааст, таҷхизоту қисмҳояш занг задаанд ва ба назарам чунин намуд, ки ҷархҳояш вазни мошино бардошта наметавонанду ин азимчусса ҳамин лаҳза маро пачақ мекунанд. Вале ин замон коре шуд, ки ман тарсу ҳароси худро фаромӯш кардам... Ба бӯйи хӯрок аз кучое бошад, ки сагҳо давида омаданд, шумораи онҳо шашторо ташкил медод. Оҳиста ғуррос зада, сагҳо самосвалро ихота карданд, дар забонҳои бурун баровардаи онҳо кафк сафедӣ мекард. Медидам, ки ҳар сари чанд вақт мӯйҳои болои пушти онҳо ҳатаромез сих мешуданд. Ман бокимондаи хӯрок – порчиҳои тухмбирён ва тухми равғанмоҳии бирёнро дуртар партофтам. Тӯдаи сагон якбора ба он тараф тоҳтанд, ман бошам, радиои ҳамсафарро гирифта, ба тезӣ аз таги самосвал ҳазида баромада, давидам. То исттоҳ расида омадам ва ба хона баргаштам.

Ҳамон бегоҳ ба падарам гуфтам, ки дигар ба он замини нообод рафтган намехоҳам, зеро дар он қариб даҳ саги девона сарсарӣ мегарданд.

– Аҳмақ! Боз мард ном дорад! Дар лабонат аллакай мӯй дамида истодааст! – Падар ба сарам дод зад, вале баъд бовар кунонид, ки дар моҳи сентябр айвон сохта, посбонро кироя мекунанд ва он вақт тоқат бояд кард, зеро каси дигар нест. Ман худро ба кунҷе зада, бо садои гириомез эътиroz кардам:

– Дар он ҷо ҳатто ҷойи паноҳ бурдан нест. Дар дохили мошин хеле гарм аст, ман ҳушк шуда, ба мумиё мубаддал мешавам. Пагоҳ бошад, боз сагҳои бисёр ҷамъ шуда меоянд.

Шояд ҳамаашон девона бошанд. Мегазанд ва ман гирифтори бемории девонаш мешавам...

Падар, ки аллакай дарро күшода күчө рафтани буд, аз пештоқи дар дод зада гуфт:

– Дар он чо сагҳо гаштугузор мекунанд, vale дар байнин онҳо ягonto девонашро надидам, – бо веер худро шамол дода берун рафт. Модар хомӯшона рӯйи мизро пок мекард.

– Пагоҳ барои az офтоб паноҳ бурдан чатри маро бигир. Ба болои мошин мебарой, бо ин роҳ аз сагҳо халос мешавай...

Ман хомӯшона ба дигар тараф гашта, дароз қашидам.

– Охир ту намедонӣ, ки он чо ҳаво чӣ қадар тафсон аст. Ягон гуна чатр кумак намекунад, – гурун-гурунг карда, деворро бо поӣ лагад задам.

– Ману модарам фикр кардем, ки падар чун ҳамеша барои бозӣ кардан бо маҷонг рафтааст, vale соате нагузашта ўбаргашт ва ба тарафи ман чизеро, ки дар қоғази равғанолуд печеннида шуда буд, партофт. Ин гӯлак буд. Аз он гӯлакҳои майде набуд, ки дар мағозаҳои бозичаҳо фурӯҳта мешуданд, гӯлаки ҳақиқии резинӣ буд. Ҳам худи душоха ва ҳам резинаи он мустаҳкам буданд, ҳис карда мешуд, ки ин аслиҳа аст.

– Аз ин гӯлак агар аз наздик тир андозӣ, ҳатто одамро күштан мумкин аст. Санҷида бин! Ҳайвон ба он касе, ки аз вай қавитар аст, ҳеч тоҳ ҳамла намекунад.

Ман аз падарам пурсидам, ки гӯлакро аз күчо дастрас кардааст, vale дар ҷавоб вай танҳо хандид. Дар он лаҳҷае, ки ман қувваи гӯлакро санҷида, резинаи онро ба тарафе мекашидам, падарам гуфт:

– Қисмҳои эҳтиётиро маъмулан рӯзона не, балки шаб медузданд. Агар ту аз гармӣ метарсӣ, шояд шаб ба он чо

равй? Бегохй ба болои мошин баромада хоб меравй... – Дар овози вай қатыяят дарк карда мешуд.

Ман саросема шуда гуфтам, ки беҳтараш рӯзона ба он чо меравам ва худ ба худ фикр кардам, акоиб аст, кӣ дар он чо шаб навбатдорӣ мекарда бошад ва аз падарам пурсидаам.

– Писари як шинюсам, як донишҷӯй қарор додааст, каме пул кор кунад...

Ин рӯз падар ғайри одат барвақт дароз қашид, алҳол соат даҳ нашуда буд, дере нагузашта садои хурроккашии вай ба тӯш расид.

Рӯзи дигар ман ба термоси нави калон чой пур карда, ба рӯймолчае кутгии хӯрок ва ғӯлакро печонида, аз рӯи эҳтиёт ҷатреро, ки модарам ба ман бор карда буд, гирифта, ба тарафи истоҳи назди Тидори-баси роҳсипор гаштам. Аз соҳили дарё якчанд сангча гирифта, ба кисаам андохтам.

Ба назар чунин мерасид, ки аз дирӯз дида, имрӯз боз ҳам оромтар шудааст, чунон сукute ҳис мешуд, мисли мурда. Аз он ки ман ҳамеша бо асабоният интизори пайдо шудани сагҳо будам, вақт хеле тез меғузашт. Аввал ман ба таги самосвал даромадаму сангчаҳоро дар паҳлӯи хӯроки, нисфи-рӯзӣ ва ғӯлак гузашта омодай дифӯз аз худ шудам. Ҳар сари чанд вақт машқ мекардам, яъне аз ғӯлак ба тарафи хиштҳои нимшикастай заминни нообод санг мепартофтам. Ончунон саргарми ин кор шудам, ки надидам чӣ гуна фарқи сари ман бо равғани мошин олуда шудааст. Ғӯлак воқеан ҳам зӯр буд, ин бозича нест, рост рафта ба нишон мезанад.

Қарибиҳои нисфи-рӯзӣ сагҳо пайдо шуданд. Ман нишон гирифта, паррондам, кӯшиш кардам, ки ба даҳони саргала занам, вале ба ҷашми вай афтод. Саг дар ҷояш ҷарх зада, бо овози паст фигон кард. Сагони бокимонда фавран пароканда

шуданд. Баъд аз ин саргала ҳам бо чашми захмин турехт, vale ман тавонистам ба тахтапушту думаш санг занам. Ман аз таги самосвал парида баромада, дод задам: "Ана ба шумо! Акнун хоҳед донист, ки барои ба одамон ҳүчум кардан чӣ ҷазое хоҳед дид!" – ба қаҳрамони фильме, ки қадом вақт дода будам, пайравӣ карда, қоҳ-қоҳ зада ҳандидам. Кайфияти ман хуб шуд. Аввал барои дилхуши сангҳоро бо пой задам, вақте ба дилам зад, ба дохили кабинаи мошин даромада, фишсангҳоро ин тарафу он тараф тела додам, дастаи суръатро иваз кардам, фишсанги тормозро нахш намудам.

Ин лаҳза ман мушоҳида кардам, ки дохили кабинаи мошин – ҳам ҷои нишаст, ҳам ҷамбару асбобҳо ба таври шубҳанок тозаю озода мебошанд. Дар кабинаи мошини кӯҳни партофташуда, ки бояд саросар пур аз ҷанг бошад, як гард ҷанг ҳам набуд. Ман беихтиёр ҷои махсуси майданийи кабинаро кушодам. Дида мешуд, ки касе дарунашро пок кардааст, дар дохили он шишии вискии нав кушодашуда хобида буд ва ҳамчунин катори-сэнко (моддаи хушбӯй барои тарсонидани ҳашарот) дида мешуд.

Фикр кардам, ки донишҷӯе, ки шабҳо дар ин ҷо навбатдорӣ мекунад, низ барои шабгузаронӣ ҳамин самосвалро интихоб кардааст ва ин лаҳза маро ҷунин ҳиссиёте фаро гирифт, ки гӯё ба хонаи бегона даромада бошам. Ман аз кабина берун баромадам, vale на аз барои ин, балки аз тармии тоқатфарсо. Офтоби тобистон аз тариқи шишии пеши автомашина ворид шуда, бераҳмона дохили кабинаро метафсонид. Вай ҳатто паси ҷоиҳои нишаст, ки асосан ронандоҳо хоб мераванд, фаро мегирифт. Ман гӯё дар дохили оташдони тафсон нишаста будам. Ман аз сари нав ба зери самосвал даромада, ҷои сард нӯшидам. Аз афташ донишҷӯ

низ маҷбур мешавал тоқат кунад, зеро вақте вай меояд, дар кабина ҳанӯз гарму тоқатфарсо аст... Эҳтимол виски дар дохили шиша мечӯшад.

Ман хӯрок меҳурдаму ҳамеша боэҳтиёт будам. Боз бандогоҳ ба бӯйи хӯрок сагҳо давида наоянд? Баъд аз хӯрдани низо ба рӯи рӯймом дароз қашид, дастамро ба зери сарам гузоштам. Аз сагҳо дарак набуд, vale ба ҳар сурат то соати се ба чор тараф нигоҳ карданро давом медодам. Шояд баъд аз он ки ҷашми сардорашонро ярадор намудам, қарор доданд, ки бо ман сару кор надошта бошанд. Дар ин бора фикр кардаму ҳушҳол гаштам ва худро озод ҳис кардам... Ҳар сари чанд вақт то ин ҷо шамоли гарме мевазид, ки омехтаи бӯйи дарёҳо буд. Ман куртаи катакчадорро қашид, то миён урён дароз қашид будам ва таги ифлос ва пур аз равғани самосвалро наззора мекардам. Дар тири пеши автомашина, ки аз таги ҷойи нишасти ронанда мегузарад ва дар сарпӯш ҳанӯз нишонаҳои сабзи рехтани равған дида мешуд. Чунин ба назар мерасид, ки аз онҳо ҳамин лаҳза равған хоҳад рехт. Қатраҳо шаффофф буданд, гӯё полида шудаанду ба шира табдил ёфтанд. Вале ин лаҳза айнан чунин қатраҳои зарду сабзноморо ҳам дар акселераторҳо, ҳам дар фанар, ҳам дар сарпӯши баки бензин дидам ва ҳар қадаре, ки онҳоро наззора мекардам, ҳамон қадар ба назарам чирколуд менамуданд. Аз бадани ин самосвали мурда чиркҳо берун меомаданд.

Ҳароси дирӯза боз ба ҷониби ман баргашт. Дар гӯшҳоям садои гиччиrosi поиншавии мошин шунида мешуд. Нафасро нигоҳ дошта, боэҳтиёт аз таги вай берун омадам. Гулаки омодаи ҳамла дар даст истроҳро, ки нурҳои офтоб сӯзонида буданд, аз назар гузаронидам. Вале ҳавои тафсон маро ба кафо, ба назди самосвал баргардонид ва ман дар паси сояни

чархи чапи он нишастам. Дар ин чо ман ҳисоб кардам, ки то сиву якуми август то тамомшави таътил чанд рӯз мондааст, аз ин маро қаҳру маъюсӣ фаро гирифт.

Кӯшиш кардам худро шердил нишон дихам ва дар бораи он фикр кардам, ки дар ин лаҳза то чӣ андоза модарам хушбахт аст. Эҳтимол ин кор ҳар моҳ даромади доимӣ меорад ва модар дар ниҳояти кор орому қаноатманд мегардад. Боз ками дигар ва мо ин хонаҷаи хурди ифлосро тарқ карда, хонаи нав меҳарем. Мисли пештара бо таҳтанӯшт ба чархи мошин такя карда, тутмаи шимро кушодам ва ба мӯии акнун баромадаистода нигоҳ намуда, ба ҷониби он пуф кардам.

То соати ҳафт даҳ дақиқа монда буд. Ман ҷои бокимондаро нӯшида, ба ҷойе, ки офтоби пешазгурубраванда рӯшиной карда буду панҷ датсунҳои кӯхна болои ҳам меҳобиданд, нигоҳ кардам. Маҳз ҳамон ҷое, ки ман қарор додам наздик шавам, ана ҳамин ҷой ҳаст. Баъд ба болои кузови самосвал баромада, частухез кардам, вале мошин ҳатто начунбид.

“Албатта, самосвалҳо намепӯсанд, аз кучо ин фикр ба сарам омад? Ҳеч мумкин нест, ки ин ҷизи азимчусса яку якбора афтида монад. Бо ин андеша ман аз кузови самосвал, ки сement кардагӣ буд, баромадаму ба таги мошин даромада, ҷизу ҷораи худро – рӯймол, чатр, куттиҳои ғизобарӣ, радиои ҳамсафар, ки то имрӯз истифодааш набурда будам, ҷамъ кардам.

– Ҳой, ҳаматон ин чо биёед! Ба ҷашм нашавад, ба гӯштон мезанам. Ҳамин ки аз ин гӯлак паррондам, гӯштон пора-пора мешавад! – ба сагони ноаён дод задаму бо ҳиссиёти баланди иҷрои кор ба ҷониби хона роҳсипор гаштам.

Дар он муддате, ки трамвайро мунтазир будам, якчанд наҷҷавон бо либосҳои корӣ ба истгоҳ фаромаданд ва ба

тарафи мағозачаҳо рафтанд. Фақат як дұхтар, ки аз рүйи чехрааш ба ў бист сол додан мүмкін буд ва мүйіхой дарозу қингила дошт, аз роҳ гузашту ба өниби заводхо равон ташт. Вай дар тан пироҳани кабуд ва дар даст сумкаи газворӣ дошт. Аз чӣ бошад, ки ман ба вай аҳамият додам, чехраи ранг-паридай ўро, ки барои дұхтари ҷавон ачиб ва муносиб набуд, аз назар гузаронидам.

Аз байн як ҳафта гузашт ва дар ин муддат ман вайро се маротиба тоҳ дар истоҳ, тоҳ дар болои купруқ ва дафъаи охир дар роҳ воҳӯрдам. Пеш аз саршавии купруқ ба ақиб нигоҳ кардам, дұхтар низ баргашта, маро аз назар гузаронид.

То анҷом ёфтани мӯҳлати кори ман панҷ рӯз монда буд, ки тӯғони на онқадар калон бо худ борон овард.

— Ура, борон борид! Биё, биё, бибор! — ман бо тамоми кувваам фарёд мекашидам.

Имрӯз ба кабинаи самосвал даромада хоб рафтанд мүмкін. Сагҳо ба ман зарар расонида наметавонанд ва ҳам ба зери шиками ин даҳшатнок даромадан зарур нест. Баъди он ҳодиса сагҳо ҳар рӯз пайдо мешуданд. Вале ҳамин ки ба тарафи онҳо аз ғӯлак тир мепарондам, агар хато кунам ҳам онҳо метурехтанду ҳамон рӯз дигар пайдо намешуданд. Вале фикр дар бораи қатраҳои равған дар таги шиками самосвал, ки ба чирк монанд буданд, маро ором намегузошт.

— Падарам кучо рафт? — аз хона баромада пурсидам аз модарам. Дар ҷавоб вай бо тааҷҷуб китф дарҳам кашид. Падарам аллакай панҷ рӯз боз дар хона набуд. Модар шимҳои ўро дарзмол мекард.

Қарибии нисфириӯзи аз бориши борон тирду атрофи самосвал кӯлмакҳо ба вучуд омаданд. Вале вакте дар даруни кабина худро печонида мешинину садои бороноро тӯш мекунӣ, чунин ба назар мерасад, ки вакт тез мегузарад ва аз

он ки дар гирду атроф касе нест, ҳеч тарсу ваҳме дар дилат пайдо намешавад. Хуб мешуд агар борон боз панҷ рӯзи дигар меборид.

Ман қарор додам гизо хӯрам, ин замон аз байнни анборро сагҳои аз борон таршуда пайдо шуданд. Дар рӯзҳои охир шумораи онҳо ду маротиба зиёд шудааст ва ин ба ман маъқул набуд. Ман саросема нашуда, тирезаи дари кабинаро то ним кушода, аз гӯлак тир андохтам. Санг яқин ба саги зард, роҳбари галаи зад, вале сагҳо нагурехтанд. Ин кор маро ба ҳайрат овард ва ман пайдарпай се маротибаи дигар тир андохтам ва ба бинии яке аз сагҳо задам –хун пош хӯрда бо борон омехта гашта, ба рӯйи синааш паҳн шуд. Одатан сагҳо фавран ба ҳар тараф метурехтанд, вале ин рӯз кор тамоман ранги дигар гирифт. Онҳо дар байнни мошинҳо таку дав карданду баъд каме дурттар рафта, якҷоя дар назди анборро дароз кашиданд.

Ман худро каме бад ҳис кардам, худро гум кардам, ин лаҳза сангҳои боқимондаро ҳисоб кардам. Тақрибан сӣ аداد монда буд. Аз афташ сагҳо акнун аз гӯлак наметарсанд. Аз ҳама хубаш ба ҷашм нишон гирифтан беҳтар аст. Ман ҳадафи навбатиро интихоб мекардам, вале дастонам меларзиданд, барои кашидани резини гӯлак ба андозаи зарурӣ қувва намерасид. Барои он ки ором шавам, хӯрдани гизои боқимондаро идома додам.

Ман ба сагҳои аз борон таршуда нигоҳ карда, ба худ лаҳзаҳои хатарнокро тасаввур менамудам. Каме баъдтар сангҷаҳо тамом мешаванд ва агар онҳо ин ҷоро тарқ накунанд... Вале ин лаҳза донишҷӯро ба ёд овардам, ки бояд маро иваз намояд. Вай маро ҳалос мекунад. Шояд ин ҳайвонҳои дайду шаб низ пайдо мешаванд ва ў яқин медонад бо онҳо чӣ кор кунад.

Ин фикр бароям нерўи нав бахшид ва ман тирезаи дари кабинаро пўшидам. Баъд аз сї дақиқа аз нафаскашни ман тирезаҳои кабина арақ карданд. Ва дар ин лаҳза ба машомам бўйи косметика расид. Он базўр ҳис карда мешуд, vale ман онро шинохтам: вакте ман мизи оинадори модарамро пеш баровардам, айнан ҳамин бўй ба машомам зада буд.

Ман чойи нигоҳдории майдачуйдаи кабинаро кушодам, то бидонам то чї андоза моечи шишаи виски кам шудааст. Ними шиша холїй шуда буд. Пардаи паси нишастгоҳи курсиро як тараф карда, ба он бурчак, ки одатан ронандаҳо хоб мекарданд, назар андохтам. Дар чойгаҳ чойпӯши матдор паҳн карда шуда буд. Бўйи косметика зиёдтар мешуд. Ва ин замон ман дар болон чойпӯш бодбезаки падарамро дидам. Акнун ман фикр мекунам, ки агар он рўз коргарон барои тирифта бурдани "шевроле"-и кухна намеомаданд, эҳтимол ман бо он духтар дар он чо рў ба рў мешудам. Рангарида, бо мўйихои чингилаи майда. Вай на зебо буду на баднамо. Вале ў ким- чизе дошт, ки одамро маҷбур мекард, то баргашта ба ақиб нигоҳ намояд...

Якчанд нафар савори мошини боркаш ворид шуданд. Нафарони дар тан либоси боронӣ банди мошини борбарро ба "шевроле" бастанд. Ман чизу чораи худро ба рўймолча печонида, аз кабина поин шудаму чатрро накушода дар зери борон ба тарафти онҳо давидам. Мардҳо корро қатъ карда, ба ман нигоҳ карданд. Ба онҳо фаҳмонидам, ки ман дар ин чо пособон шуда кор мекунам, то ки қисмҳои эҳтиётиро надузданд ва сагҳоро нишон додам.

– Дар ин чо як гала саг аст! – туфт марди ришдор.

Ман гўлакро бароварда ба онҳо накл кардам, ки чї гуна то имрўз аз онҳо раҳой мейғфтам. Мардҳо хандиданд. Яке аз онҳо аз гўлаки ман ба тарафи сагҳо тир андохт. Ду дафъаи

аввал ў хато кард ва сангҳо ба девор заданд. Бо тири сеюм санг ба поии саг рафта зад. Вай як қад парида, панҷ-шаш кадам давида, ба дохили кӯлмак афтид. Каме дароз кашида, поии худро кашилакунон турехта рафт.

– Ту резинаро тарангтар каши! Агар тақрибан 50 сантимер кашида сар дихи, шиками сагро суроҳ кардан мумкин аст.

Ман кӯшиш кардам он тавре кунам, ки мард нишон дода буд – гӯлакро то андозан имкондошта дур дошта, резинаро бо тамоми қувва кашидам.

– Ана-ана, айнан ҳамин хел кардан даркор.

Ман ба кабинаи мошин баргаштан намехостам. Ва вакте мардҳо “шевроле”-ро гирифта ин чойро тарқ карданд, ман чатри худро кушодаму ба ҷониби истгоҳ роҳсипор гаштам, кӯшиш кардам дар бораи чизе фикр накунам. Мумкин буд дигар чатрро боз накунам, зоро ман аллакай аз сар то поӣ тар шуда будам. Вале ҳоҳиши ба хона рафтани тағири либос карданро низ надоштам. Аз чӣ бошад, ки дидани чехраи хушҳоли модарам бароям нофорам буд.

Чанд лаҳзае, ки дар дохили трамвай меларзидаам, дар қадом як кунҷи хотираам ҳамон қатраҳои таги шиками самосвал, ки ба чирк монандӣ доштанд, пайдо мешуданд. Оvezон ҳастанду ҳамин лаҳза қанда мешаванд, вале намеафтанд...

Истгоҳи ман наздик мешуд, вале пойҳо ҳоҳиши ҳаракат карданро надоштанд. Ин лаҳза ба сарам зад, ки метавонам ба меҳмонӣ ба хонаи рафиқам, ки дар Дзёсе-баси зиндагӣ мекард, равам. Дар истгоҳи худам аз трамвай нафаромадам. Трамвай аллакай истгоҳҳои Сакура-баси, Умэда-синмити, Минами мори-матиро паси сар кард. Бориши борон қатъ гардида буд, шамоли саҳт вазид, дилам хеле ғамгин буд, ман ба дараҳтон аз паси тиреза нигоҳ кардам. Ман он лаҳзае ба худ омадам, ки трамвай ба корхонаи сикказаний наздик

мешуд, дар истгоҳи дигар фаромадам ва ба трамваи дигар, ки ба ақиб ба Тидори-баси мерафт, нишастам. Худро дар он ҳолате дарёфтам, ки доимо ким-чӣ гуфта, ғурунг-ғурунг мекунам, ки намедонам чӣ аст: “Чӣ қадар ифлос, Ин қадар ифлосӣ... Чӣ магар аҳмақам, ки боз ба ин партобгоҳ равам?! Бигузор маро падарам бикушад, ман дигар ба он ҷое, ки офтоби сӯзон асту ҳама ҷо ифлос, аз одамон дараке нест, намеравам. Ба одам дар он макон кору бор нест”.

Ба ҳар сурат ман ба Тидори-баси баргаштам. Аз тарики маҳаллаи тичоратӣ ва аз паҳлӯи хонаҳои истиқоматӣ гузаштам ва вақте ки дар минтақаи бароям ношинос гаштугузор мекардам, бароям маълум гардид, ки ягон ҳодиса рӯй надодааст: чаро ман чунин фикр мекунам, ки ин зан ва падарам дар ин самосвал воҳӯйӣ мегузаронанд? Не, ин хел нест. Танҳо бӯйи косметика ба машом мерасад. Боз ин бодбезаки падарам дар ин ҷо. Шояд ин духтар дар наздикиҳои партобгоҳ зиндагӣ мекунад. Падарам бошад, бо ягон кор ба назди писари шиносаш даромада, бодбезакашро фаромӯши кардааст. Ва умуман ман аз кӯҷо ба чунин хулоса омадаам, ки ин бодбезаки падарам аст? Охир ман онро ҳатто накушодам ва суратҳояшро ҳам надиdam.

Гайричашмдошт ман рӯҳбаланд шуда, ба ҷониби истгоҳ қадам задам. Байд аз панҷ рӯз муҳлати таътил тамом мешавад. Вақте дар ин бора фикр мекунам, аз хурсандӣ роҳат мекардам. Маротибаи аввалин аст, ки ман аз таҳти дил меҳоҳам ҳарчи зудтар таътил тамом шавад.

Он рӯз падар қарибии соати нуҳ ба хона омад, бо модарам бисёр шӯҳӣ мекард ва ҳатто маро барои кори хуб таъриф кард. Бодбезак ҳамроҳаш буд, аз ин кайфияти ман дафӯватан хуб шуд. Мо бо ҳар гуна бозиҳо андармон шудем, куввасанҷӣ

мекардем. Албатта, ман падарамро мағлуб карда наметавонистам.

Рўзи дигар тўфон ин минтақаро тарк кард. Тобистони тафсон баргашт, чунин ба назар мерасид, ки ҳавои диму дилбазан ба ҳама ҷо сар меҳалонад. Ман чун ҳарвакта худро кашома карда, ба партобгоҳ омадам, каме рост истода, бе ягон мақсад ба кулмаки зери самосвал нигоҳ кардам.

Ба гирду атроф назар кардам, то бидонам, ки ягон саг ҳаст ё не, байд ба боло – ба ҷониби офтоб дида дўхтам. Барои он ки ягона ҷойе, ки ман то имрӯз паноҳ мебурдам, хушк шавад, шояд як рўз зарур бошад.

Сояи бузурги самосвал танҳо то нисфириӯзӣ паноҳгоҳи ман буд, вақте офтоб ба қиём расид, ҷойи турехтану паноҳ бурдан намонд. Ва ин замон сагҳо пайдо шуданд. Ман гўлакро тавре доштам, ки дирӯз бароям ёд дода буданд ва резинаро бо тамоми қувва таранг кашидам. Ва дар ин замон чизе хеле дардовар ба ҷашми ростам зад. Ман шояд барои ду дақиқа аз ҳуш рафтам, зеро вақте ба ҳўш омадам, сагҳо аз тарси гўлакам дар назди девори анбор ҷамъ шуда буданд.

Ҷашми ростро пўшонида, аз ҷой парида хестам ва кўшиш кардам дарк намоям, ки чӣ шудааст. Ва ин лаҳза резинаи даридаи гўлакро дидам. Аз даруни синаам фигони бесадо баромад. Ман фавран ба болои кузови самосвал баромадам ва бо кафи дастам хуни аз пилкҳои ҷашм ҷоришуваро пок кардам. Сагҳо, ки шумораашон аллакай аз 10 адад зиёд буд, ба ман нигоҳ мекарданд ва ҳеч фаҳмида наметавонистанд, ки ҷаро ба тарафашон тир намепартоям. Аз ин рӯ, яке аз паси дигаре ба самосвал наздик мешуданд. Ман намедонистам, ки то чӣ андоза ҷашмамро заҳмӣ кардаам ва онро бо рўймолчай рўпоккун пўшонидам. Ҳамин тарик мо ба яқдигар нигоҳ мекардем: сагҳо аз поён, ман аз кузови самосвал.

Сагъо дар ин миён мошинро ихота карданд, онъо дар гирди бўтчи хўрок чамъ шуда, чангу чанчол мекарданд, кўшиш менамуданд онро аз якдигар кашида гиранд. Дар ин вақт ҳискардам, ки поин касеро зер кардам...

Дар як кунчи кузов зане чангак зада хобида буд. Дар наздаш нишастам ва аз тарс бошад ё аз маъюсӣ доду фарёд кардам. Баъд ба болои кабинаи мошин баромада, дар ҳолати гавак кашидан истода, занро аз назар гузаронидам.

Дар ин замон чанд саг кўшиш карданд ба болои самосвал бароянд, бо чантолҳояшон часпида гирифта, чархаю кабинаро меҳарошиданд.

Зан бароям шинос буд. Ин ҳамон духтаре буд, ки ман аллакай бо ў вохӯрда будам. Нохунҳои вай то хунбарой пора-пора карда шуда, аллакай сиёҳ гардида буданд. Аз зери пироҳани даррондашудаи кабуд синааш намудор буд, дар гирду атрофи пистонак изҳои хун дида мешуд. Аз кисаам санҷчаеро, ки барои ғулак захира карда будам, баровардам vale то он лаҳзае, ки онро партоям фахмидал, ки зан мурда аст.

Дар кунчи кузов шишаи холии виски хобидааст ва дар паҳлӯи он - шишаачи доруворӣ, он ҳам холӣ. Тамғакоғази ин шишача бароям шинос буд. Ин доруи хоб буд. Ман аввал ба тамғакоғаз бо навиштачоти "броварин" ва баъд ба сагъо нигоҳ кардам: онъо худро ба пеши мошин мезаданду кўшиш мекарданд ба сарнӯши мошин бароянд, мелажиданду ба поин меафтиданд. Нисфи чехраи ман хунолуд шуда буд, ман фарёд кардам: "Кумак кунед! Кумак кунед! – vale касе намеомад.

Сагъо аллакай ба самосвал баромаданро бас карда буданд, онъо дар гирди мошин хазида таку дав мекарданд. Танаффус фаро расид. Хунравии милки чашмам катъ шуд. Вале дар ин

хомӯшӣ аз нафаскашии канда-кандаи сагҳо дид, садоҳое, ки дигар махлӯқот – пашишаҳо мебароварданд, боз ҳам даҳшатноктар буданд. Онҳо дар руҳсораҳо ва синаҳои зан меҳазиданд, аз соқи по то тагчармии мӯза парвоз мекарданд. Ҳатто шуннида мешуд, ки онҳо чӣ гуна болу пар мезананд.

Боми кабинаи мошин ба тобай тағсон мубаддал гашта буд. Ман бошам, ҳанӯз дар доҳили он азият мекашидам – рост меистодам, менишастам, дароз мекашидам ва монда нашуда, кумак меҳостам. Араке, ки болои ҷехра мешорид, бо хун омехта шуда, сурх мегардид. Кӯшиш мекардам, ки ба тарафи зан нигоҳ накунам ва пуштамро ба ҷониби кузови мошин гардонидам. Сарам ба ҷарҳзани сар кард ва ҷанд маротиба қариб буд аз боми мошин ба поён афтам. Бинобар ин, ман боз ба поён, ба бом фаромадам. Ба кунҷе нишаста, зонуҳоямро ба оғӯш гирифтам. Пашишаҳо болои ронҳои зан меҳазиданд ва бо гузашти вакт шумораи онҳо зиёдтар мегашт. Ҷашми ростам варам карда буд ва бо он ҷизеро намедидам, мӯйҳои дарози зан ба назарам тоҳ сурх ва тоҳе сафед менамуданд. Сагҳо бошанд, дар ёди рафтан ҳам набуданд, ман аллакай ба фикри он, ки дар паҳлӯям часади мурда хобидааст, одат кардам. Бисёр ташна будаму нӯшидан меҳостам, ҷашми заҳмдорам дард мекард ва фикр кардам, ки метавонам дар ин ҷо мурам. Вақте ман аз ҷой барҳостам, то ки боз ба кумак даъват кунам, сагҳои то як андоза оромшууда, ба аккосзании даҳшатнок сар карданду дандонҳоро нишон дода худро ба мошин заданд. Вале ман медонистам, ки ҳамаи ин бехуда аст, зеро дар ҳама ҳолат онҳо ба назди ман баромада наметавонанд. Аз кунҷи кузов ба болои боми мошин баромадам. Аз таги ҷашм ба тарафи зан нигоҳ кардам, бо эҳтиёт ба вайт наздик шуда, фикр кардам: “Маълум мешавад, ки дар рӯзҳои офтобӣ сиёҳӣ (загар) ҳатто ба часади мурда

низ мечаспидааст. Агар пироҳани қабуди шинос, ки чанд бордида будам намебуд, шояд ман гумон мекардам, ки ин дигар зан аст. Лабони вай зич фушурда шуда буданд, ҳамчунин ҷашмонаш низ саҳт пӯшида буданд. Ҷунин ба назар мерасид, ки дарди саҳтеро паси сар мекунад ва тамоми умраш, ки дар он танҳо талхихо дида мешуд, як зарра хушбахти набуд ва ҳамаи ин дар ҷехрааш намудор мегашт.

Ман ба боми самосвал баромада, то ҷое қувва доштам ба кумак даъват кардам. Ба назарам намуд, ки тулӯз аз доду фарёд пора-пора мешавад, ман бошам, ба ноҳунҳои хуншори зан нигоҳ карда дод мезадаму дод мезадам, гӯё онҳо ҳамин лаҳза меафтанд. Дастану пойҳои вай сурх гашта, варом карда буданд ва намефаҳмидаст, ки ҷаро ҷунин мешавад – воқеан часад вайрон шуда истодааст ё ҷашмони ман нағз намебинанд. Ба хотири ҳимоя аз нурҳои бераҳми офтоб сари ҳудро бо рӯймолҷаи рӯйпоккуни аз хун шаҳшуда пӯшонида, боз аз болои бом фаромада, ба кунҷи кузов ҷой тирифтам.

Қариб ҳафт соат ман дар паҳлӯи часади мурда ва дар зери офтоби сӯзон нишастам. Танҳо сагҳо метавонистанд дар зери сояи самосвал ва дигар мошинҳои кӯхна паноҳ гиранд. Вақте қарибиҳои соати дуи рӯз он мардони дирӯза бо мошини боркаш расида омаданд, ман гиряқунон ба сӯяшон даст афшондам.

Маро ба идораи пулис бурданду ба саррам яҳ гузоштанд ва дар бораи ҳодисаи боло пурсон шуданд. Баъди як соат модарам давида омад. Бо автомашинаи посбонон маро ба шифоҳона бурда, заҳмамро малҳам молиданду ба баданам доручаконак пайваст карданд. Баъд аз ин, ман боз ба идораи пулис баргаштам. Дар он ҷо, ба гуфтаи модарам, дар утоқи ҳамсоя падарамро бозипурсӣ мекарданд.

Пулис муайян намуд, ки зан тахминан ҳашт-дувоздаҳ соат пеш вафот кардааст. Аз ин мебарояд, ки ман ўро баъди як соати вафот карданаш ёфтаам. Гуфтанд, ки зан бо нӯшидани доруи “броварин” худкушӣ кардааст. Нохунҷояш барои он шикастаю хуншор шуда буданд, ки вай аз дарди хеле ҷонкоҳ мурдааст, бинобар ин бо нохунҷояш девори кузовро ҳарошидааст. Изи ҳанҷол дар рӯи сина низ осори ҳамин кор аст. Нишонаҳои зуровариро пайдо накарданд. Ҳамаи ин худи ҳамон бегоҳ маълум шуд.

Бо ҳамроҳии волидайнам аз идораи пулис баромадам. Мояқти зиёд дар истгоҳ истодем ва танҳо дар трамвайи охир ба хона баргаштем. Дар ин муддат на падар ва на модар ягон қалимаро ба забон наоварданд.

Вақте ба хона баргаштем, падар фақат чунин гуфт: “Чӣ тунга ҳавои тафсон”, – ва саросемавор ба кучое рафт.

Ман намедонам, ки байнин падарам ва ин зани ҷавон чӣ алоқае вучуд дошт ва ҷаро вай худкушӣ кард. Ман меҳостам инро донам, vale фикр кардам, ки дар ин бора сухан оғоз кардан мумкин нест. Баъди ҷанде бо ким-қадом сабаб, шояд бар асари ҳодисаи гузашта ё ягон кори дигар соҳиби минтақа шартномаро бо падарам қатъ карду ўбекор монд ва баъди ҷанде барои ним сол гайб зад.

Соли нави хониш оғоз ёфт, гармии дилбазан гузашт, шамоли тирамоҳ ба вазидан сар кард. Ҷашмам сиҳат шуд, vale ман тез-тез сарамро ба зонуҳои модарам гузашта, бо шикоят мегуфтам, ки сарам дард мекунад. Модарам сарамро сила карда, такрор ба такрор мегуфт: Шукр, ки ба ҷашмат назадааст. Чӣ мешуд, агар ба ҷашм...” – гӯё дигар қалимаҳоро намеёфт. Вай кӯшиш мекард, ки руҳсораашро ба руҳсораи ман наздик намуда, навозишам кунад, vale ҳар дафъя ман рӯјамро гардонида, бо сардӣ худро аз ўдур мекардам.

Зинапоя

(Хикоя)

Ягона коре, ки
ман ба ҳеч вачх
розй намешавам,
ин ворид шудан
ба останай хона-
ҳои бисёрхучра-
дор “он ҷое, ки
камбагалон зин-
дагӣ мекунанд”.
Ва на танҳо дохил

шудан ба останай онҳо, балки вақте аз паҳлӯи чунин хонаҳо
мегузарам, тамоми аъзони даруниам сард мегардад.

Ҳатто имрӯз ҳам дар шаҳрҳои қалон, дар атрофи онҳо
чунин биноҳои бетартиб дида мешаванд. Баъзе аз онҳо бо
ифтихор мансион (хонаҳои бисёрхучрадори аз бетон сохта-
шуда) ном бурда мешаванд. Дар деворҳои онҳо мисли доги
шармандагӣ овезаҳои ифлос шаҳ шуда мондаанд, ки шуша-
ҳои зери бомро ба ёд меоранд. Баъзан ин “хонаҳои даромад-
нок”-и дуошёнае мебошанд, ки хоначаҳои ошёнаи дуюма-
шон ба иҷора дода мешаванд. Дар он замон, вақте ман дар
синфҳои болой меҳондам ва ин солҳои шасту дуюм-шасту
сепом буд – чунин хонаҳо бо бомҳое, ки бо тунукаи гулдор ё
бо навъи пасти бетон пӯшонида шуда буданду занг онҳоро
мехӯрд, шишаҳои кафида доштанду бо коғаз ба шакли гули
сакура ширеш карда шуда буданд ва аз онҳо бӯйи камбагалӣ
меомад, дар чор тараф хода барин рост меистоданд.



Агар шумо ба чунин хона дароед, ба машоматон бүйи манфур – омехтаи ҳамагуна партобҳои одами мезанад, ҳатман садои гиряи кӯдак ва сулфаи одами кухансон ба гӯш мерасад, дар долон ва зинапояи нимторику пурчанг шишаҳои холии сакэ ва қайлаи лубиёй хобидаанд. Дар ҳавлиҳои онҳо ҳамеша бачаҳои фисин давутоз доранд ва намедонам барои чӣ бошад, ки дар байнни сокинони чунин хонаҳо як ё ду ҷуфт аблажнамо дида мешавад.

Махсусан чунин хонаҳо дар он ҷои зиёд буданд, ки оилаи мо зиндагӣ мекард, – дар маҳаллаи С., ноҳияи Тайсё дар Оса-ко. Ҳамин кифоят буд, агар аз кӯчае, ки бо он трамвай меташт, ба тарафе бигардӣ, ҳамон лаҳза хонаҳои чӯбин бо бомҳои қаҷ ва дарҳои барои доим қандашуда пайдо мешуданд, чунин ба назар менамуд, ки гӯё тамоми сокинонаш он ҷоро тарқ кардаанд...

Дар ду сол оилаи мо панҷ маротиба табдили ҷоии зист кард ва ниҳоят тақдир моро ба хонаи дуошёнае равон кард, ки "Камзи-со" ном дошт.

Ним сол пеш падарам бо модарам ҷанҷол карду ўро захмин намуда, ба кучое гайб зад ва аз ҳамон вақт аз вай на пай ҳасту на ҳайдар. Ҳамааш аз ким-қадом ғур-ғури ночизи модарам сар шуд. Падарам, ки то ин вақт ягон маротиба ба касе садо баланд накарда буд, ногаҳон ҷойники сафолини ба даст афтодаро гирифта, ба модарам зад. Ҷойник ба сари модарам зад ва пораи тези вай пушти сарро ба андозаи тақрибан ҳафт сантиметр бурид. Захм чуқур буд, қариб то устухон расида буд, бо вучуди он ки дере нагузашта шифо ёфт, дарди сар модарамро азоб медод.

Понздахуми апрели соли шасту дуюм ман бо модар ва бародарам ба хучраи майда дар ошёнаи дуюм, ки шаш дзё (воҳиди чен кардани манзили истиқоматӣ, тақрибан ба 1,5 м.кв. баробар аст) масоҳат дошт, кӯчиDEM. Тирезаҳои он ба тарафи шимол нигаронида шуда буданд. Ман ин рӯзро хуб дар ёд дорам, зеро ин рӯзи таваллуди модарам буд.

Ва маҳз ҳамин рӯз модарам, ки ҳеч вакт нӯшокии спиртиро ба гайр аз Соли нав ба даҳон наметирифт, якуним пиёла сакёни сорти дуюмро нӯшид. Агар медонистам ин бо чӣ анҷом мейёбад...

Ҳамон рӯз, вакте маҷбур шудем ба С., кӯч бандем, қарор дода шуда буд, ки бародарам ба заводи қисмҳои эҳтиётии Сакаи ба кор меравад. Вай мактабро партофт, ҳол он ки то тамом кардани мактаб ҳамагӣ як сол монда буд.

— Падар барнамегардад... Вай буздил аст, заҳми модарам бошад, хеле калон буд. Эҳтимол фикр мекунад, ки пулис ўро ҷустуҷӯ дорад. Ҳамин хел ин ҷою он ҷо турехта мегардад ва баъд дар ягон ҷойи пинҳонӣ номаълумакак худро меовезад...

— мӯйи гафси болои лабашро хорида гуфт бародарам. Мо ҷевонро бо зинаи танг ва нишеби рости “Камэи-со” кашола карда баровардем. Онро ба деворе, ки утокро аз роҳрав ҷудо мекард, гузаштем. Бо ҳамин метавон кӯчиданни моро ба ҷои нав анҷомёфта ҳисоб кард. Баъд ба ҷамъоварии ҷизу ҷораи бародарам, ки бояд ба хобгоҳ мерафт, шуруъ кардем. Вай дар мактаб хуб меҳонд ва ба ман якчанд китоб-маълумотномаҳо насиб гаштанд, ба модарам бошад, ўнисфи пули аз завод барои ҳарҷи роҳ гирифтаашро тақдим кард. Ва ногаҳон гӯё ҷизе ба ёдаш омада бошад, гуфт: “Она, агар каме сакэ нӯши, шояд дарди сарат суст шавад? Илова бар ин, имрӯз рӯзи

таваллуди ту аст. Ҳамзамон, рӯзи ба кор даромадани маро ҳам таҷлил мегирем”.

Бародарам ҳамеша нағз меҳонд, дар синфҳои болой нисбати дарс ҷиддигар шуда буд – баъзе вақтҳо болои китобҳои дарсӣ то соати яки шаб менишаст. Вай ором ва ботамкин буд, ҳеч вақт ҳиссиёти худро нишон намедод, vale дар ин рӯз тааччубовар хеле бисёр ҳарф мезад. Ва аз он ки бародари орому ҷиддӣ худро гайри одат сергап нишон медод, ману модарам саргаранг шуда будем.

То соати нӯҳ ба бародарам зарур буд, ки ба хобгоҳи завод ҳозир шавад. Соат ба ҳашт наздик мешуд, vale ӯ гӯё нияти рафтан надошт. Вай ба ман қоғази панҷсадакро дода, фармуд, ки давида рафта, барои оро додани миз ягон чиз ҳаридა биём.

– Дар рӯ ба рӯйи истгоҳи трамвай мағозаи шаробфурӯши ҳаст, аз он ягон чиз ҳаридა биёр.

Ман саросема нашуда, бо зинаи туғолуд поин шудан гирифтам, ҳол он ки дар таҳти дилам дар ташвиш будам, ки бародарам ба хобгоҳ дер мемонад.

Дар ҳама ҷо велосипедҳои шикастай кӯдакона хобида буданд, шунида мешуд, ки дар ким-кадом хона бо кӯбаки ҷӯбин тақ-тақ карда, ибодат мекунанд. Бӯйи бади ин ҷо ким-чӣ хел маҳсус буд, маҳз ба ҳамин хона марбут буд. Хонаи ҳамсояи “Кикути-со” низ ҳам бӯйи маҳсуси худро дошт, vale хонаи “Матсуба-со” бошад, ба таври дигар бӯй мекард. Ва ин бӯйи бад ҳақиқатан ҳам сокинони хонаҳоро пеҷонида гирифта буд. Вай ҳоҳиши мардумро паҳш карда, рӯҳафтода менамуд, охирин бοқимондаи ироди онҳоро ба ҳаёт кашида гирифта, ҳашмгинию ноумедиро ба миён меовард.

Магозача ҳамзамон ба мардуми таҳҷой ҳамчун ҷои майнӯшӣ хизмат мекард. Аз байнин муштариёни магоза гузашта, як шиша сакэи навъи дуюм ва барои газак камабоко (хуриш аз қимаи моҳӣ) ва моҳии хушки футу ҳаридам.

Вақте ман ба хона баргаштам, модарам чехраи гиряолуд дошт. Аз афташ, бародарам ҳам гири карда буд. Ман ба вай бақияи пулро дода фарёд кардам: "Кампай! Кампай!" (Матни нӯшибоде, ки барои бардоштани қадаҳи сакэ метӯянд). Рости гап, ман аз он метарсидам, модар ва бародарам ҳоҳанд гуфт, ки маҷбур ҳастам мактабро партоғта, кор кунам. Назар ба бародарам ман он қадар нағз намехондам, vale баъди он ки бародар ба кор даромад, қарор додам аз таҳти дил хонам ва бо ҳар роҳе набошад ба донишгоҳи давлатӣ дохил шавам.

Бародарам даҳони шишиаро күшода, ба модарам пешниҳоди нӯшиданро карду гуфт, ки сараш аз дард ҳоҳад монд. Аввал вай дудила шуд, vale баъд ба ҳар сурат як қулт нӯшид. Ин лаҳза бародар аз ҷояш парида ҳесту гуфт, ки ўро гусел нақунанд ва чизу чораашро гирифта, баромада рафт. Имрӯз ман мефаҳмам, ки бародарам беандоза меҳост аз ин муҳити бадбӯй, аз ин зиндагии бадбахтона, ки дар ҳаво ҳис карда мешуд, начот ёбад.

Баъд аз ин бародар ягон маротиба дар хона пайдо нашуд. Ва то имрӯз дар байнин мо як мавзӯи мамнӯъ вучуд дорад, ки бо розигии хомӯшонаи тарафҳо ба он даҳл карда намешавад: шаби қӯидани мо ба "Камэй-со". Vale ба бародар он чӣ маълум аст, ки бо модарам рух дод, vale дар бораи он ки ман чӣ гуна зиндагӣ кардам, вай дониста наметавонист.

Модар дар аввал бо ҳавотир ба қадаҳи сакэ лаб расонид, vale дарди сар танҳо он вақте қатъ шуд, ки вай якуним қадаҳро нӯшид.

– Мегүянд-ку, сакэ сад дардро даво мебахшад, дуруст аст, – сари ман ҳам дард мекард, ҳамааш гузашт, гүё бо ман чизе нашуда буд. Вале, ҳар чи набошад, мумкин нест, ба дил зарар дорад.

Модар ба омода кардани хӯроки шом шурӯъ кард – дастгоҳи биринҷпазиро дар назди дастшӯяк гузошта, зарфҳоро берун бароварду онҳоро тоза кард. Аз байн як ҳафта ҳам нагузашт, вале якуним қадаҳи сакэи наҳс модарамро ба майзада табдил доданд.

Дар "Камэй-со" ҳафт оила зиндагӣ мекарданд: дар ошёна якум – се оила ва дар ошёнаи дуюм-чор оила. Дар тарафи рости даромадгоҳ – қуттиҳои почта ва дар паси онҳо зинапояе, ки ба ошёнаи дуюм роҳнамоӣ мекунад, мавҷуд буданд. Дар девор тақрибан дар сатҳи миёнаи зина, намедонам бо қадом мақсад бошад, тирезача наஸб карда шудааст. Аз он ягон фоидае нест, зеро он дар сатҳи зонуи одами қалонсол ҷойгир аст. Аз офтоби тобистона линолиуми зинаҳо сухта буд, дар зимистон бошад, ҳавои сард ворид мешуд. Аз шамоли бодғар(сквозняк) утоқи муқобил, ки дар он ҷуфтни ҷавони дар пачинко (толори қимор) коркунанда зиндагӣ мекарданд, меларзад.

Ман дар ёд надорам, ки дар ин ду солу се моҳе, ки мо дар ин ҷо зиндагӣ кардем, ҷанд маротиба дар мобайни зинапоя печалак зада нишастаам. Зинапоя ҷордаҳ зина дорад – ҳафт адад ба боло ва ҳафт зина ба поён... Ман дар ҳафтумаш менишинам ва аз тирезачаи кучак гузаргоҳи танг байни хонаи ҳамсоя ва бинои хушкашӯй (бо он фақат як кас гузашта метавонад – ин як таҳтаест, ки аз болои чӯй гузаронида шудааст) ва аз паси он магозаю ӯҷаро мебинам.

Ман ҳамеша маҳз дар зинаи ҳафтум менишинам. Зеро агар як зина боло барой, аз ин чо аз сүрохии дари нағз насоб-нашуда, утоки ҷуфти ҷавонони дар толори қимор коркунанда дида мешавад, агар як зина поин фароям, маро он қасоне, ки ба хона медароянд ё аз он ҳориҷ мешаванд, мебинанд.

Вале, имрӯз вақте ман он писарбачае, ки аз баҳори понздаҳсолагиаш то тобистони ҳабдаҳсолагиашро дар зина-пояи "Камэй-со" гузаронидааст, ба ёд меорам, ба назарам ҷунин менамояд, ки вай на танҳо барои маҳз ҳамин дар мобайни зинапоя менишастан. Исроркорона, тибқи ким-қадом илтиҷои танҳо ба худам матъум, ман ҳисоб карда, ҳамин зинаи ҳафтумро интиҳоб кардам – ҳафтум аз болою ҳафтум аз поёнро. Ин ҷои ниором ва ифлос гӯё бӯни хонаи гадоёнаи моро ҷабида гирифтааст. Агар гӯш андози аз ин чо овози одамонро аз истоҳи трамвай шунидан мумкин буд, ҳатто ҷичир-ҷичири гарму ҷӯшони ҷуфти ҷавон то ин чо меомад. Ва мумкин аст, ин зинаи ҳафтум, ки ман ҳамеша ин чоро интиҳоб мекардам, бароям он риштai ноаёне буд, ки одам онро барои зинда мондан, бо тамоми қувва дошта мегирад. Ин ҳолат ба он шабоҳат дорад, ки гӯё дар болои аргунҷаки саҳт қаҷшуда нишастай ва агар бо тамоми қувва аз дастаки вай дошта гирию шах шуда монӣ, намеафтий.

Каме қаҷтар аз утоки мо марди танҳое, ки ба сурат панҷоҳ-соларо мемонд, зиндагӣ мекард. Умуман дар ким-кучое оилаи вай – ҳамсар ва духтараш зиндагӣ мекарданд. Гӯем, ки вай ба ҷизе муҳтоҷ буд, дуруст наҳоҳад буд, бо аҳли оилааш ҳам ягон мушкилоте надошт, вале аз ҷӣ бошад, ки алоҳида зиндагӣ мекард. Ҳамсаъҳои боло ҳарза мегуфтанд, ки ҳамсар

ва дұхтараш дар Хиросима ошхоначае доранд ва дар он қо баяди кор якчанд қадақ май нұшидан мүмкін аст.

Охири ҳар моқ он мард ба хотири дидор ба назды ондо мерафт. Ба үноми Симада Итироро медиҳем.

Симада марди миёнақади шонапаҳы буд ва пойҳоди қаң дошт (равишу қадаммониаш фарқ мекард ва ин тарзи ревиширо харчанғы мегүянд). Нисбати дигарони лутфу марҳамат ва хүшгүфтөрій намекард, vale аз сұхбат бо ҳамсояғон дүрій намечүст. Ҳанұз аз охири ҹанғ вай дар анборхони назды халичи Осак кор мекард. Кораш шабона буд, соатҳоди нұхы бегох ба кор мерафту нұхы пагохы ба хона барменгашт. Симада нұшокин спирті наменүшид, ҳамеша дар хона ҳұрок мекард, пеш аз ба бастаи шабона рафттан барои худаш ҳұроки шом тайёр мекард ва дар хонааш ҳамеша тартибы низом буд.

Шояд ин барои он буд, ки вай танқо зиндагі мекард ва ҳис карда мешуд, ки вай марди дар поящ устувор буда, мебошад, мардони "Камэи-со" доимо дар хонаи вай чамъ меомаданду телевизор тамошо карда, қартабозій менамуданд. Ронандаи таксій аз ошёнаи якум бошад, қариб ҳар рұз ба хонаи вай меомад. Ү бо волидайни пираш зиндагі мекард – маҳз ҳаминхो ҳар пагохию бегохихо бо күбай тақ-тақ намуда, ибодат мекарданд. Ба гайр аз ин, ба назды Симада тез-тез найрангбоз, ки низ ҳамсоямон буд, меомад. Умуман ү метавонист бе истихола дар вакти дар кор будани сохиби хона дарро күшода дарояду ба рұйи буре дароз қашыда телевизор тамошо кунад. Найрангбоз худро бо кори вазнин азоб намедод – се чор рұз дар як моқ ба вай даст медод, ки дар дукончаҳои майфурұшй ғанаумхони нимурен дар

танаффуси барномаҳо, ҳозирини онҳоро хандонад. Асосан бо пулҳое, ки аз ҳоҳарааш бо зораю тавалло мегирифт, зиндагӣ мекард ва аксари вакт дар толорҳои қимор бо бозии маҷонг машгул буд.

Ҳоҳари найрангбоз духтари назарногири камтап дар яке аз универмагҳо дар Синсай-баси кор мекард. Ҳолаҳо аз "КамЭисо", дӯстдорони миш-мишкунӣ, нақъл мекарданд, ки имкон дорад, ки ин ҷуфт шояд умуман акаву ҳоҳар набошанд. Вале ман аниқ медонистам, ки чунин нест. Зоро баъди ба ин ҷо кӯчида омаданамон ман сухбати онҳоро аз паси тиреза шунида будам:

– Ту бародарҷон, бозии ҳудро бо маҷонг парто. Албатта, чун ту мегӯй, ки найрангбозӣ, ҳама фикр мекунанд, ки қаллобӣ мекунӣ. Ту умуман маро гуш мекунӣ?

– Бале, гуш дорам, гуш мекунам! Агар чунин ҳиллаҳоро метавонистам ичро кунам, магар аз ҳисоби пулҳои ҳоҳарчаам зиндагӣ мекардам.

Маҳз ҳамин масҳарабоз ба ман ҳабари "хуш" овард. Дар яке аз рӯзҳои хеле зебо гӯё маҳсус бо зинапоя ғулдурос зада давида омаду ҳабар дод, ки модари ман дар болои релсҳои трамвай ҳобида, бо овози баланд ҳазён мегӯяд ва аз ин сабаб трамвай наметавонад роҳашро давом дихад.

Вай вакте ҳамаи инро ба ман мегуфт, дар ҷехрааш писханди нафратовар дида мешуд. Бояд иқрор шуд, ки ман маънни суханони ўро нафаҳмидам – ҷехраи хандони вай бо он ки мегуфт ҳеч мувофиқат намекард. Вале ман ба таври возех суханони ўро шунидам.

– Эй ҷавон, модарат ба пушт дар болои релсҳо ҳобидааст ва аз ин рӯ, трамвай дар ҷояш истодааст. Ин корро бинед-е!

Ман ҳамин даҳза аз мактаб омада будам ва мунтазири модарам будам. Вай бо датвати шиносаи, ки ба вай вайда дода буд барои ба мағозаи қанинӣӣ ба кор дохил шудан кумак мерасонад, рафта буд.

— Охири аз барои вай трамвай истодааст... Тезтар давида рав, ўро ба хона овардан даркор. Дар акси ҳол бадмастан бо модарат бозӣ ҳоҳанд кард, инро гуфта масхарабоз якчанд маротиба маънидорона ба ҷойи қадкашаки худ зад.

Ҳанӯз, ки дар бораи ҳодиса чизеро дарк накарда будам, аз ҷоим парида ҳестаму аз болои зинапоя ғелида рафтам. Зонухои ман меларзианд — мутмаин будам, ки модарам ба зери ҷарҳи трамвай афтодааст. Ман роҳро кӯтоҳ карда, аз рӯи таҳтаи болои ҷӯйбор гузашташудаи назди корхонаи ҳушкашӯй давида гузашта, ба қӯча баромадам ва ин замон маро ғалогулаи мудҳиши, ки дар он садоҳои сигналиҳии даҳшатноки мошинҳо, ғурросзании анбуҳи одамон ва ҷарангоси трамвайҳо омехта шуда буданд, иҳота карданд.

Воқеан ҳам модар кӯндаланг дар болои релси трамвай ҳобида буд. Домони куртааш қариб то миён боло шуда буд. Бо забони гирифта ба ронандай трамвай ва кондуктор, ки меҳостанд ўро баланд кунанд, такрор ба такрор мегуфт: “Бехтар мебуд, ки маро зер мекардед... Ҳарҷй зудтар маро пахш карда мерафтед...”

Ман ҳудро ба қафо андохтам, дар паси пушти мардуми тамошобин пинҳон шуда. Тамошо кардам, ки чӣ гуна ҷанд мард модарамро ба пиёдараҳа мебаранд. Ҷароғи тирезаи майхона бадани урёни модарро намудор мекард, ҳатто рагҳои қабуди лойҳояш диде мешуданд. Вай дар пайраҳа нишаста буд ва бесадо сар мечунбонид.

Трамвай аллакай рафта буд, издиҳом пароканда шуд ва марде, ки аз афту андомаш ба коргар шабоҳат дошт, модарамро пурсупос дошт:

— Холаҷон, шумо дар кучо зиндагӣ мекунед?

Ва танҳо баъди ин ман аз паскӯчаи торик берун баромада, модарро аз дасташ гирифта ба хона бурдам.

Соҳиби майхона аз пасам дод зада гуфт: Мумкин буд барои ин қадар ташвиш додани одамон аз онҳо узр хост!

— Маро бубахш? Бубахш маро, майлаш? — ғинг-ғинг мекард модар. Дар хона дилаш бечо шуду чанд маротиба партофт, ба ҷойгاهи барояш партофтаам, дароз қашиду хобаш бурд. Ман фикр кардам, ки қадом чизи хеле муҳим вайро маҷбур кардааст, ки ба ҷунин амали гайричашм даст занад. Вале кор ҷунин набудааст. Баъд аз ин ҳодиса модар ба нӯшидан сар кард. Вай нанӯшидан наметавонист ва ўро ҳатто ҷунин ҳолат, ки дар хона аз ҳӯрдани нонрезае намонда буд, нигоҳ дошта наметавонист.

Модар ҳудро сафед карданӣ шуда метуфт, ки баъд аз нӯшидан сари вай он қадар дард намекунад ва агар сари вай дард кунад, кор карда наметавонад. Вале дар ягон ҷой ўро ҳатто даҳ рӯз нигоҳ намедоштанд. Зани чилсоларо, ки аз субҳи содик аз вай бӯии шароб меомад, аз ҳама ҷо бидуни тап меронданд.

Дар мактаб – ҳам дар вакти дарс, ҳам ҳангоми танаффус ман дар бораи модарам фикр мекардам. Ва вакте ман дафъаи навбатӣ барои гирифташ ба роҳи трамвай мерафтам, ман гӯё ҳайкал мешудаму на шарму на ҳайро ҳис намекардам. Эҳтимол агар ман то ин андоза қароҳт намешудам, ба ҳеч ваҷҳ ҳудро маҷбур карда наметавонистам барои овардани

модар, ки бо домони куртаи болошууда дар роҳҳои трамвай меҳобид, равам.

Намедонам дар он вакт бародарам чанд пул кор мекард, вале он ҳашт ҳазор иене, ки вай ҳар моҳ равон мекард, аз ҳама баландтарин имконияти ў ба ҳисоб мерафт. Хотиррасон менамоям, ки ин соли шасту дуюм буд ва бародарам даррав баъди хатми мактаб ба кор рафта буд.

Муҳлати тӯлонӣ, қариб се моҳ ман ба бародарам нағуфтам, ки модарам майнӯширо сар кардааст. Вале вакте ин кор дафъяи панҷум рух дод, ман ҳис кардам, ки дигар мадори рафъи ин амалро надорам, ба бародарам ба хобгоҳ зант задам. Ҳеч гоҳ фаромӯш карда наметавонам, ки чӣ тұна ҳангоми суҳбат ҳомӯш монда буд. Вакте ман сұханрониамро тамом кардам, бародарам ягон калимаро ба забон наовард. Ман ҳатто фикр кардам, ки алоқа қатъ гардидааст ва дод задам: “Алло! Алло!” Ва ин лаҳза шунидам, ки: “Ман ҳеч коре карда наметавонам” - инро гүфту бародарам гүшакро гузошт. Дар ҳолати саргарангӣ ба берун давида баромадам ва зимни гаштгузор дар кӯчаҳои шабона, ногаҳон фикри ачибе ба сарем омад. Якбора ба дӯкончай майфурӯши давида рафтам ва аз соҳиби он ҳоҳиш кардам, ки дигар ба модарам нӯшокии спиртӣ нафурӯшад.

– Барои чӣ нафурӯшам, охир пул медиҳад-ку? Ман аз ҳамин ҳисоб зиндагӣ мекунам, – гур-гур кард ў.

Дар ҷавоб ман дод задам:

– Агар чунин бошад, ҳеч гоҳ шикоят накун, ки трамвай меистаду бароят ташвиш эҷод мешавад!!!

Соҳиби майхона маро аз пеши куртаам дошта, бо ҳамроҳии ёрдамчиаш ба ҷойи нообод бурданд. Маро ҳамин

қадар заданд, ки даҳонам шӯрак шуду гӯши чапам се рӯ чизеро намешунид. Ман илочи дигар надоштам, мактабро фаромӯш кардаму ҳамеша аз қафои модарам будам.

Рӯзи якум ман ба мактаб нарафтаму ба рӯйи зинапоя нишаста, бо китфи чапам ба ҷорҷӯбай чӯбини тиреза такя намуда, зонухои худро ба оғӯш гирифта, кӯшиш мекардам аз баҳр ҳамон овозҳоеро дошта гирам, ки утоқи моро фаро гирифтаанд.

Ана модар крани обро кушод, ана вай ба девор такя кард, ана садои хишир-хишири куртаи ӯ, ки болои бӯрё кашома шуда меравад, ба гӯш мерасад. Ман ҳама гуна хишир-хиширро, ки дар утоқамон садо медод, фарқ карда метавонистам, агар паст ҳам бошад.

Ногаҳон ғалогула ҳомӯш шуд. Ман аз ҷоям парида хеста, ба ошёнаи дуюм баромадам ва ба утоқ даромадам. Модар хоб буд. Ин моро ором кард, vale ба ҳар ҳол дарро баста, боз ба зинапоя баргаштам.

Симада аз хонаи худ берун баромад.

– Чаро ту ба мактаб нарафтӣ? Мефаҳмӣ, ин беморӣ худ аз худ намегузараад, ба шифохона хобонидан зарур аст.

Вале ман бошам, фикр мекардам, ки агар модар панҷ рӯз май нанӯшад, беморӣ худ аз худ меғузараад ва ин андешаи худро ба Симада гуфтам. Вале ӯ бо андӯҳ сар ҷунбонид.

– Метавонӣ даҳ сол нанӯши, vale бо истифодаи як қатра ҳамаи инро барбод дихӣ... Ман як ба ҳоҷатхона равам. Метавонӣ дар утоқи ман телевизор тамошо кунӣ, – инро гуфта Симада ба ҳоҷатхонаи умумӣ, ки дар охири долон воқеъ буд, рафт, ман бошам, ба утоқи вай даромадаму дар муқобили телевизор нишастам.

Дар паҳлӯи телевизор ҷевони дар даруни девор сохташуда истода буд ва дараши каме күшода, ман гайри ихтиёр ба дохили он назар андохтам. Дар рафи болои он бистару курпаҳо хобида буданд, дар поёнаш бошад, ман ду куттии картониро ёфтам, ки пур аз маҷаллаю қитоб буданд. Муқоваи маҷаллаҳо тарафи поён хобида буданд, яктои онро гирифта, муқоваашро ба тарафи худ гардонидам. Ба ҷашмам суратҳои занон афтиданд. Яке аз онҳо бастагию дар дарахт оvezon буд, ба гардани дигараш бошад, гарданбанд баста шуда буд. Дилем девонавор мезад. Ман ба садои қадаммонихо дар роҳрав гӯш андохта, саҳифаҳои маҷалларо варак мезадам. Баъд тез маҷалларо ба ҷояш гузоштаму ноҳост мушоҳида кардам, ки дар зери сигаретҳои зиёд, дафтари блокнотҳо лифоғаи гафс хобидааст. Ман ҳозир ҳам фахмонида наметавонам, ки чаро он вакт аниқ медонистам, ки дар дохили он пул, як бандҷаи қалони пул хобидааст. Симада ба хона баргашта, гуфт:

– Шояд ба диспансер меравӣ? Не, беҳтар аст ба маъмурияти ноҳия равӣ. Дар ҳама ҳолат, аз он ки вай дар ин ҷо хоб меравад, ягон ҷиз тағиӣир намеёбад.

Вай аз ҷевон пакети қанддорро бароварду маро зиёфат дод. Ба даҳонам қандҳоро пур карда, ким-чӣ номағхум гуфтаму аз вай иҷозат пурсидаам, то ки бағъзан омада телевизор тамошо кунам. Ман ҳамон вакт нақшай дуздиҳани пулҳоро кашида будам.

– Бале, омадан гир, дар ҳама ҳолат утоқи ман мисли томори маҷлисҳо мебошад, – табассум карду дари ҷевонро пӯшид Симада.

Тамоми се рўз, ки ман ба мактаб нарафтам, модарам шароб нанўшид. Вай ҳар сари чанд вақт дастамро гирифта қасам меҳурд, ки нўшиданро мепартояд. Аз пулҳое, ки бародарам фиристода буд, ҳамагӣ чорсад иен монда буд, то маоши оянда бошад, ҳоло даҳ рўзи дигар монда буд. Вале модар ин чорсад иени боқимондаро худи ҳамон бегоҳӣ ба шароб сарф кард ва вақте ман аз мактаб омадам, нишастагӣ буду такрор ба такрор мегуфт: “Мурдан меҳоҳам, мурдан меҳоҳам”, – ва бинохост забонашро ба ман нишон дод.

– Борои чӣ ту ба ман забонатро нишон медихӣ, – фарёд кардаму ўро задам. Модарамро бо тамоми кувва задам.

Баъд аз утоқ тохта баромада, бо овоз зинаҳоро шумурда, то нимаи зинапоя рафтам ва дар паҳлӯи тирезача нишастам.

Масҳарабози аз ким-чӣ норизо баргашта омад. Вай ба ошёнаи дуюм баромада, роҳравон ба Симада бо овози баланд гуфт:

– Ту мушиҳида кардӣ, рӯзҳои охир трамвай нагз кор мекунад.

– Охир писарашиб вайро назорат мекунад...

Ман ба хотир овардам, ки то гайб задани падарам мо чӣ гуна зиндагӣ доштем. Ў корхонаи хурде дошт, ки дар он дастпушак мебоғтанд. Ҳама кор он вақте ҳароб шуд, ки вай бо мақсади кумак расонидан ба як одаме, ки солҳои зиёд ҳамроҳаш кор мекард, борои оғоз кардани кори нав кафил шуду ба зери ким-кадом хучҷатҳо мӯҳри худро гузошт.

Вақте ман дар мактаби миёна меҳондам, падарам маҷбур шуд сехи худро фуруӯшаду хизматчӣ шавад. Агар ба назар ногирэм, ки вай каме тарсончак буду ғур-ғур карданро дӯст медошт, ўро метавон ба ҳайси падари хуб ном гирифт, зеро

вай на май менүшид, на соатҳои зиёд дар қиморхонаҳо гайб мезад, аз рӯии хулқу автор бештар барои дар ягон ҷо хизмат кардан мувоғӣ буд, на барои пеш бурдани ташвиши кори сехи худ.

Ва шояд маҳз барои ҳамин аз ба миён омадани тағиирот дар ҳаёташ шикоят намекард, дар вақти таъиншуда ба кор мерафт ва дар вақти муайян ба хона бармегашт. Ва ин амал ҳар рӯз такрор меёфт.

Модар бо он ном бароварда буд, ки доимо моҳирона пул захира мекард. Вай дар қиёс ба падарам сұхбаторотар буд ва назар ба зоҳир хеле бақувват буд. Ҳантоме ки падарам маҷбур шуд сехи худро ба дасти одами бетона бидиҳад, модар моро дилбардорӣ карда гуфта буд: “Ҳеч гап не, ҳамин ки имконият пайдо шуд, тичорати калон мекушоем”.

Чаро чунин ҳодиса рух дод, аз барои чӣ дар чунин ҳолат карор дорем? Барои мани понздаҳсола ин ҳама як хоби бад буд. Бароям ациб аст, ки ҳозир падарам дар кучо бошаду бо чӣ кор машғул аст? Барои чӣ модарам наметавонад нӯшиданро тарқ кунад? Бо вучуди он ки фикру андешаи ман парешонхотирона ба гузашта сайр мекард, ман ҳатто барои як дақиқа ҳам назорат кардани он корҳоеро, ки дар ошёнаи дуюм ба амал меомад, аз ёд намебаровардам.

Масҳараబоз дар хонаи худ буд, Симада бошад, телевизор тамошо мекард. Агар ҷолокона амал кунам, якчанд дақиқа кифоя аст. Он вақте ки Симада ба ҳоҷатхона мераваду он ҷо мебошад, ман метавонам пулҳоро гираму ба кӯча давида бароям. Вале дар ин лаҳза имкон дорад ягон қас ба роҳрав барояд ё масҳараబоз ба утоки Симада ҳозир шавад... Ва агар

маро дасттир кунанд... Вале, рости гап, дар он лаҳза ман дар бораи он ки чӣ кор карданӣ ҳастам, фикр намекардам.

Баъди бист дақиқа дар долон садои қадаммонӣ ба ҷониби ҳоҷатхона ба гӯш расид, – яқин Симада ба он тараф равон буд. Ман якчанд зина боло баромада, ба роҳрав назар карда, бо нигоҳ Симадаро, ки ба ҳоҷатхона даромада буд, гусел намудам ва борои як лаҳза ба ҷониби утоқи масҳарабоз дида дӯҳтам. Ба утоқи Симада даромада, ҷевонро кушодам ва аз зери як туда сигарет, дафтар ва блокнотҳо лифофаро баровардам. Ба зудӣ аз он пули қоғазии даҳ ҳазор иенаро қашда гирифта, боқимондаашро ба ҷойи пештарааш мондаму ҷевонро пӯшида, ба роҳрав баромада, бо зинапоя поин фаромадам.

Ман аз фикри ба кӯча баромадан гаштам ва ба мобайни зинапоя баргаштам, зеро дар назди даромадгоҳ ким-кадом касе намудор шуда буд. Вале он одам ба "Камэй-со" ворид нашуда, аз наҳљуи хушкашӯй гузашта рафт.

Вақте Симада аз ҳоҷатхона баромада маро ҷез зад, ба назарам чунин намуд, ки дилам борои як дам аз кор монд.

– Барои чӣ ту дар он ҷо нишастай? Ман аз поён ба вай нигоҳ кардам.

– Аз ин ҷо бароям дӯкони майфурӯшӣ намоён аст.

– Ту ҳамин тавр меҳоҳӣ ҳамеша хода барин истодан гири?

Ман ҳомӯшона сар ҷунбонидам ва кӯшиш кардам, ки дар ҷехраи худ одами бечораро ифода намоям.

Дар ҷехраи сабзинай Симада табассум пайдо шуд. Ӯ ба утоқи худ рафт. Бо вучуди он ки ман маҷбур шудам, каме ошуфтаҳол шавам, бояд икror шавам, ки дуздии пулро бо ҷуннин як хунсардие анҷом додам, ки худам интизор набудам.

Вале ҳозир бар ин андешаам, ки дар воқеяят ман худро гум карда, аз ҳад зиёд дар ҳаяҷон будам. Зеро дарёфтам, ки аз рӯзҳои пешин дида, як зина болотар нишастаам. Махӯз барои ҳамин Симада маро дид...

Баъди ин дафъя, баъзан ё ду маротиба дар як моҳ ман ба утоқи Симада тинҳонӣ медаромадам пул медуздидаам. Ман аз мактаб баргашта, дар ҷойи маъмулии ҳуд дар назди тирезача менишастаму ба ҳама кору бор гӯш меандохтам ва мунтазири он ягона дақиқае мешудам, ки дар роҳрав ягон қаси набошад. Гоҳе ин гуна дақиқаи қулай се моҳ ба даст намеомад. Баъзан чунин мешуд, ки баъди як лаҳза дудилагӣ ман қарор медодам равам, вале дар ин лаҳзаҳо ё масҳараабоз ё ягон қаси дигар ба роҳрав мебаромаданд.

Модар мисли пештара менӯшид ва ҳар дафъяе, ки ин амал рух медод, ман ўро мезадам. Ҷанд маротиба вай маро аз дастам тирифта, бо ашк дар ҷашм қасам меҳӯрд, ки шаробхӯриро мепартояд. Вале маъмулан панҷ рӯз ҳам нағузашта, ваъдаҳо фаромӯш мешуду ў маст дар болои релсҳои трамвай ё дар назди даромадгоҳи бозор ва ё дар паҳлӯи хона хоб мерафт, изофа бар ин, дар чунин ҳолате, ки роҳгузарон аз шарм рӯяшонро мегардониданд.

Дар маҷмуъ ман аз Симада ҳаштоду панҷ ҳазор иен дуздидаам. Бо гузашти ҳашт моҳ баъд аз он ки ман бори аввал даҳ ҳазор иенро рабудам, ў қулфи дарро иваз кард. Эҳтимол фикр кард, ки вақти дар хона набуданаши касе пулҳои ўро медуздад. Бароям нофаҳмо буд, ки барои чӣ дар муддати ҳашт моҳи расо Симада гум шудани пулҳояшро пай набурд ва аз ин ҳам аҷоибовараш он буд, ки дар ин муддат касе фикр накард, ки ин корро ман кардаам.

Баъди он ки Симада кулфи дарашро иваз кард, ман қарор додам дигар дуздӣ накунам. Вале дар ҷойи пешинай худ – дар мобайнни зинапоя нишастанро идома додам, фақат сардиҳои зимистон маро аз он ҷо меронд. Баъди чанде Симада аз “Камзи-сом” кӯчида рафт. Дар яке аз рӯзҳо масхараబоз аз хона рафту дигар барнагашт ва баъди чанде ҳоҳараши низ гайб зад. Ба хона сокинони нав кӯчида омаданд, вале ман ҷун пештара аз мактаб баргашта, ба болои зинапоя менишастаму бо тамоми ҳастиам ба овозҳои хонаи тираю тор ва бадбуй ҳудамон гӯш медодам.

Ана қасе даҳон обгардон мекунад, ана қасе дар хоҳ якпаҳлӯ гашт, қасе ҷойгаҳ меандозад, қасе бо қошуқ ҷангар-чунгур карда, қаҳваро оmezish медиҳад... Ана модарам, ки бетоқатона нӯшидан меҳоҳад, асабӣ шуда, бо ангуштонаш бӯрёро мезанад...

Ва барои ҳудам ноаён шунавоии ман он овозҳоеро ҷуста пайдо мекард, ки на дар хона, балки дар умки қалби ман садо медиҳанд. Ин овозҳое буданд, ки дар тасаввуроти ман сохта шудаанд. Ва дар байнни овозҳои мавҷуднабуда овози зарбаҳо ба гӯш расид – ин ман будам, ки модари ҳудро мезадам.

Дар синни бисту ҷорсомагӣ ман оиладор шудам ва дар ин давра модарам бемори дил шуданд. Ҳамин ки каме менӯшид, хурӯчи номураттаб шудани тапиши дил сар мешуд ва нафасаш мегирифт. Бинобар ин, вай бо нӯшокиҳои спиртӣ ҳайрухӯш кард.

Аниқтараш вай дигар илоҷ надошт. Падар дигар пайдо нашуд ва мо то ҳанӯз дар бораи тақдири вай ҷизе намедонем. Бародар мактаби шабонаро хатм карду ба ширкати дорусозӣ

ба кор даромад. Ҳозир вай дар Нагое зиндагӣ мекунад ва ҳамзамон ба тарбияи се духтараш машгул аст.

Чунин ба назар мерасад, ки ҳама чиз фаромӯш шудааст, вале баъзан намедонам барои чӣ бошад, дар ботинам ба худ, ба ҳамон писарбачаи зинапояи “Камэи-со” муроҷиат мекунам. Ва ин лаҳза дар қафаси синаам вазнинӣ дарк мекунам, қафҳои дастонамро араки сард фаро мегирад. Чӣ мешуд агар маро ҳамон вақт медоштанд? Фикрҳои даҳшатноки амалҳои анҷомдодаам маро аз қобилияти андешаронии солим маҳрум месозанд ва тамоми овозҳои гирду атроф ба як савол мубаддал гашта, маро ба миёнаи зинапоя бармегардониданд. Барои қадом хизматҳо тақдир нисбати ман ин қадар меҳрубон буд? Барои чӣ? Ба мане, ки ба сари модари худаш даст бардошт, сарфи назар аз он ки ба ин чӣ сабабҳое вучуд надошта буданд...

Ин маро азоб медиҳад, намегузорад, ки орому осуда бошам, вале дар баробари ин, ҳушёрам мекунад ва барои зиндагии минбаъда бароям нерӯ мебахшад.

Колаи гарм

(Ҳикоя)

Агар бо автобус равй,
такрибан баъди бист даш-
киқа аз вокзал, шаҳраки
нав оғоз мегардад.
Мустақиман дар кунҷе
қаҳвахонаи "Атлас"
вокеъ аст, дар паҳлӯи он
— мактаби ибтидой,
богчай кӯдакона ва дар
тирду атроф сар то сар соҳтмонҳои нав ба назар мерасанд.
Дар паси қаҳвахона — маҷрои дарё, ки об надорад ва дар
тарафи дигари дарё боми бетонии шифохонаи беморони
касалиҳои рӯҳӣ дид мешавад.



Баъди он ки ду сол пеш ба таври дақиқ мальум гардид, ки
дарёро пур мекунанд, ҳамсарон Судо - Хидэо ва Нобуко –
барои бисту панҷ сол пул қарз гирифта, дар ин ҷо хонаи
дуошёнаро харида, дар ошёнаи якум қаҳвахонаи "Атлас"-ро
кушоданд. Вале дар ҳамсоягии онҳо оилаҳои ҷавон зиндагӣ
мекарданд ва мардон барои кор ба Осако ва Кобз мераф-
танду дар роҳ ду соат вақти худро сарф менамуданд, аз ин рӯ,
муштариёни қаҳвахона хеле кам буданд. Қарибиҳои бегоҳӣ
мардони мондашудаи оилаҳо аз кор баргашта, ҳуроқи шом
хӯрда дигар аз хона берун намешуданд. Барои ҷалб кардани
муштариён Хидэо Судо чӣ корҳоеро озмоиш накард... Як
вақт ҳатто наҳори арzonи комплексӣ – хуриш, нони тунуки
бирён ва кофе тайёр мекард ва баъд аз баҳри фоида гузашта,

қарор дод рӯзҳои якшанбе ба биринҷу тундoba шурбои бепул пешниҳод намояд. Вале толори хурд, ки масоҳати панҷ тсуборо (1 тсубо = баробар ба 3,3058 м.кв) дошт, кам вақте буд, ки нур мешуд. Бинобар ин, пас аз се моҳи кушодашавӣ Хидэо ба таври ҷиддӣ дар фикри он буд, ки замин ва хонаро ба ғарав монда, қарзи нав бигираду кори навро оғоз намояд.

Маҳз ҳамон вақт маълум гардида, ки дар қисмати шимолии шаҳрак ба наздикий корхона оид ба истеҳсоли камабоко - маҳсулот аз ҳамираи моҳӣ кушода мешавад ва дар рӯ ба рӯйи "Атлас" хобгоҳ барои коргарзанон соҳта ҳоҳад шуд. Хобгоҳи занона ин он ҷизе ҳаст, ки зарур мебошад. Аниқтараш, завод дар се баст, шабонарӯзӣ кор мекунад ва агар каме мунтазир шаванд, коргарони завод муштариёни доимии онҳо ҳоҳанд шуд.

Зану шавҳар ба яқдигар часорат мебахшиданд, бетоқатӣ мекарданд ва мегуфтанд, ки қай коргаронро ба хобгоҳ ҷойгир мекунанд. Соҳтмони он ҳатто пеш аз вақти ба нақша гирифташуда анҷом ёфт ва ду моҳ пеш қариб панҷоҳ нафар дуҳтарро дар он ҷойгир намуданд. Вале ҳамон вақт як қаҳвахонаи дигар низ кушода шуд ва соҳибони он низ умед ба муштариёни завод баста буданд. Он дар шакли замонавӣ чун "хонаҷаи кӯҳӣ" соҳта шуда буд ва се маротиба аз "Атлас" васеътар буд. Ин кор ба тамом дили ҳамсари Судоро ҳунук кард ва вақте соҳтмони қаҳвахонаи ракибашон дар авҷу ҳурӯҷ буд, вай дар мағозаи маҳсулоти барқии хешовандонаш ба кор даромад. Нобуко ба шавҳараҷа фахмонд, ки ҳудаш меҳоҳад нисфи пули қарзро кор қунад ва дар ниҳояти кор шавҳараҷа розӣ шуд...

Ба ҳар сурат, бо шарофати хобгоҳ даромади семоҳаи "Атлас" се маротиба зиёд шуд. Хидэо ва Нобуко қариб сисола буданд, ҳафт сол боз оиладор буданд, vale Ҳудованд то ҳол барояшон фарзанд надода буд. Чор сол пеш ҳарду дар шифохона худро санҷида буданд, vale ягон чизеро дар онҳо пайдо накарданд. Ҳамон вақт духтур чунин гуфта буд: "Баъзан чунин мешавад, ки чанд сол таваллуд намешавад, vale дар як рӯзи хуш мебинӣ, ки кӯдак пайдо мешавад ва баъд яке аз паси дигар панҷто таваллуд менамоянд..." Хидэо доимо ҷехраи пуртабассуми духтур ва суханони ўро дар бораи он ки бисёр ҷиз аз ҳолати психологии зан вобастааст, ба хотир меовард.

Мегӯянд, ки тичорати хусусӣ ин мисли оби даҳони ғов аст: дуру дароз мекашад ва аз хурд оғоз мейбад. Фақат бояд таҳаммул намуд, сабру тоқат кард, баъд мебинӣ, ки муштариёни доимие пайдо мешаванд, ки дар қаҳвахона нишастан барояшон гуворо аст. Ва он вақт осонтар ҳоҳад шуд, мумкин аст ҳавотир нашавӣ, доимо дар бораи баргардонидани қарз фикр накунӣ ва мебинӣ, ки кӯдак таваллуд мешавад... Бо чунин андешаҳо Хидэо Нобукоро ба кор гусел карда, ба кушодашавии қаҳвахона омодагӣ медид.

Дарёро бо ҳама гуна партобҳо пур карданд, дар ин ҷо бо суръат бурган зер карда гирифт, моҳи август бошад дар паси ин буттазорҳо шифохонаи касалиҳон рӯҳӣ дида намешуд.

Дар яке аз рӯзҳо шанбе дар "Атлас" як муштариӣ нав пайдо шуду дар як мизҷаи назди даромадгоҳ ҷой гирифт.

Коргарзаноне, ки пайдо шудани онҳоро дар ин ҷо ниҳоят интизор буданд, баъзан баъди кор турӯҳ-турӯҳ шуда, ба қаҳвахона меомаданду бутерброду ҷалипак фармоиш

медоданд ва сипас ба хобгоҳ мерафтанд. Вале он рӯз дар қаҳвахона чор нафар кормандони завод – техникоҳ, ки таҷҳизотро ба кор медароварданд ва хизматчиён нишаста буданд. Онҳо тамоми ҳафта кор мекарданд ва рӯзҳои истироҳат вақте одамони ширкати истеҳсолкунанда ивазашон мекарданд, ба қаҳвахона омада, мизи кунци толорро ишғол менамуданд. Онҳо сутуни пешгӯии пойтаро дар рӯзнома меомӯҳтанд, мусобикаи аспдавониро дар телевизори хурд тамошо мекарданд, ба даллолҳо бо телефони сурх, ки дар болои пештаҳта истода буд, занг мезаданд ва барои иштирок дар пойга нуҳ мегузоштанд. Хидэо намехост, ки қаҳвахонаи вай ба дӯкони макру найранг дар бозиҳои аспдавонӣ мубаддал гардад. Вале дар ким-қадом гӯши дилаш суханони устои заводро, ки чунин гуфта буд: “Ҳамин ки завод ба ин ҷо кӯчида омад, мардуми мо ба қаҳвахона мерезад, бинобар ин, хушӯр бош, шеф”, – дар ёд дошт.

Ин занро зебо номидан мумкин набуд, вале дар сару либос, дар афту андом ва зоҳири он назокати ботинӣ ҳис карда мешуд. Зоҳирон ӯ ба хонуми сию ду ё сию сесола шабоҳат дошт ва эҳтимол аз сабаби он ки рӯяш ранг молидагӣ набуд, ҷеҳрааш рангирида ба назар мерасид. Хидэо як истакон об оварду бо суол ба зан нигоҳ кард. Вай кока-колаи гарм фармоиш дод.

– Бубахшед? – мақсадро нафаҳмид Хидэо ва каме пеш хам шуда, бори дигар пурсид.

– Хоҳишмандам, колаи гарм, – тақрор намуд зан.

Он чор нафаре, ки то ин дам бо завқ бозии аспро дар экрани телевизор тамошо мекарданд, якбора хомӯш шуданду рӯ ба тарафи хонум ҷашм дӯхтанд.

– Колай гарм? Онро гарм кунам?

Зан бо ишораи тасдиқ сар чунбонида, бидуни ягон хичолат ба Хидэо нигоҳ кард. Ин лаҳза Хидэо шифохонаи бемориҳои рӯҳии он тарафи дарёро ба хотир овард ва то ҷое имкон дошт, оромона гуфт:

– А-а, фахмида... Бале дуруст, колай гарм. Пеш аз он ки ба паси пештахтаи хизматрасонӣ равад, нигоҳаш ба кормандони завод бархӯрд. Аз афташ, онҳо низ айнан чунин фикр карда буданд. Баъди оромии ногувор онҳо сухбаташонро оид ба аспҳо идома доданд. Хидэо дар бораи чӣ тунан тайёр кардани колай гарм ягон чиз шунидагӣ набуд. Вай аз яҳдон шишиан коларо гирифта, як лаҳза ҳаял кард. “Бале, албатта, коларо гарм кардан лозим, бинобар ин, аз яҳдон гирифтани шишиан кела маънӣ надорад”. Ӯ шишиаро аз куттии назди даромадгоҳ гирифта, онро кушод.

Баъд коларо ба чойник рехта, ба болои газ монд. Нӯшокӣ дафъатан кафқ карду аз паҳлӯҳои чойник оби қаҳваронги рӯшан шорида рафт. Забонаи оташ хомӯш шуд, қаҳвахонаи хурдро бӯйи номаълум фаро гирифт, ки он на ба газ монанд буду на ба колай сӯхта ва на ба ҳардун онҳо дар яқчоягӣ. Хидэо як қад парида, газро маҳкам карду колай чӯшидаро рехт ва шишиан дигарро гирифта, ин дафъа онро дар оташи паст гарм кард.

Чашмони вай яқчанд маротиба ба нигоҳҳои мардони дар кунҷи толор нишаста бархӯрд, ҳамзамон ноаён ба тарафи зан нигоҳ мекард. Як сония пештар аз пайдо шудани кафқ вай оташро хомӯш карда, коларо, ки аз он буғ боло мебаромад ба истакон рехту ба муштари пешниҳод намуд.

Хидэо боқимондаи колаи гармро ба пиёлаи қаҳванӯшӣ рехта, тавре онро чашид, ки он зан набинад, вале ҳеч нафаҳмид, ки бомазза аст ё не. Дар забон фақат ширинии ғализ боқӣ монд ва аз чӣ бошад маҳз аз нӯшидани он, ногаҳон дилаш бехузур шуд.

Шояд маҷбур мешавад ҳам бо хона, ҳам бо қаҳвахона, ки бо чунин вазнинӣ насибаши шудааст, хайрухуш намуда, шуғли дигар ҷӯяд. Беҳӯда намегӯянд, ки барои рушди тарабхона ва мағоза макони қулай асоси пешравӣ аст. Вокеан ҳам ҷунин аст. То чӣ андоза нодон будан зарур аст, ки дар ҷунин ҷой қаҳвахона күшой. Умуман аҳмаки таппа-тайёр. Ҳатто агар завод ба ин ҷо кучида биёяд ва духтарҳо дар ҳобгоҳ зиндагӣ кунанд ҳам, даррав ягон нафари нуладор пайдо мешаваду ин маконро таги ҷашм мекунад. Ана он қаҳвахона бо услуби “хонаҷаи кӯҳӣ” пайдо шуд-ку... Ба духтарон маъқул – ороишаш ҳам дар дараҷаи олий ва санбӯсаҳои фармонӣ медиҳанд. Дар “Атлас” бошад, ҷой танг, зардеворҳояш ҳақирона, ба болои ин тоифаҳое пайдо шудаанд, ки дар бозиҳои пойта иштирок мекунанд, боз ин девона меояд, ба вай колаи гарм биёр, агар ду ҷуфт дигар ба монанди инҳо пайдо шаванд, дигар ҳеч кас ба қаҳвахонаи монанд намемонанд... Хидэо аз паси пештахтаи хизматрасонӣ ба тиреза - ба теппа ва алафзори берун беътиноёна нигоҳ мекард.

Ҳонум ним истакон коларо нӯшида, ба тирезае, ки ба кӯча нигаронида шуда буд, ҷафс шуд, аз афташ дар бораи ҷизе фикр мекард. Баъд аз ним соат вай аз ҷой барҳост ва бадар рафт. Ҳамин ки зан рафт, он чор нафар ба назди пештахта омада нишастанду якбора сар карданд:

– Гүш кун, ба вай колаи гарм биёр будааст! Ман дар ин бора аввалин бор мешунавам.

– Ман қариб буд, ки гулӯгир шавам.

– Гүш кун, сардор, чӣ вай бори аввал аст, ки ба ин ҷо меояд?

– Ҳар чӣ меҳоҳӣ гуфтан тир, vale маълум, ки вай девона аст, ба вай ҷизе намерасад, ҳамин хел не...?

Онҳо қоҳ-қоҳ зада ҳандиданд, ба пушти якдигар тап-тап карданду такрор ба такрор гуфтанд: “Ба вай кола, кола...”.

– Эҳтимол беморҳои сабукро бâъзан аз он ҷо ба берун рафтан иҷозат медиҳанд, - гуфт яке аз техникҳо бо ангушт ба тарафи теппаҳо нишон дода. Мухокима идома дошт, vale ҷун диданд, ки Хидэю норизогии худро пинҳон намекунад ва сӯҳбатро дасттирий наменамояд, кормандони завод ба мизи худ баргаштанд ва барасии масъалаҳои пойгаро бо шавқ идома доданд.

– Дафъаи дигар ин асп бо номи худ баромад ҳоҳад кард...

– Не, ҷовандозе, ки имрӯз савори он буд, дар ду давра голиб омада буд, бинобар ин, фоида надорад. – Мардҳо ҷун пештара бо телефони сурх занг мезаданду аз тариқи “ҳабаркашҳо” пул мемонданд. Он бегоҳи Хидэю қаҳваҳонаро баста, ба боло баромад ва хост ба ҳамсарааш дар бораи муштариӣ аҷоиб нақл кунад, vale ҷеҳраи ҳастаи вайро дида, аз ҷӣ бошад, аз фикраш баргашт ва барои дастшӯй рафт. Ӯ сарашро мешусту андоми занро ба ёд меовард. Ҳам ӯ ва ҳам мардони имрӯза ба зудӣ ба қарор омаданд, ки вай аз шифоҳонаи бемориҳои рӯҳӣ мебошад, vale ҷизе Хидэоро талқин мекард, ки кор ба ин ранг нест... Агар одам колаи гарм фармоиш дихад, ҳатман шарт нест, вайро ба шумори

девонаҳо дохил кард. Шояд дар дигар чойҳо гарм карда нӯшиданӣ он муд бошад, факат мо инро намедонем. Дар ягон ҷо навишта нашудааст, ки коларо ҳатман сард карда, нӯшидан даркор аст. Дар ниҳояти кор, дар олам одамони туногун умр ба сар мебаранд ва табъу таъм ва завқи муҳталиф доранд. Ана ин хонум барои мисол, колай гармро нағз мебинад. Чунин андешаҳо ба сари Хидэо барои он омаданд, ки ин зан бо худ ким-кадом ҳиссиёти номафҳуми покиро оварда буд, ки ҳанӯз барои вай номаълум буд ва маҳз ҳамин тозагию покӣ ўро ба шурӯр оварда буд.

Хидэо дар Кумамото, дар як деххи кӯчак дар наздикии қаторкӯҳи Асо-дзан таваллуд ва бузург шуда буд. Падараши дурдгарӣ мекард, доимо барои пул кор кардан ба Миядзаки ва Нагасаки мерафт ва ду-се моҳ дар хона набуд. Вақте Хидэо дар мактаби миёна меҳонд, падараши қариб, ки кор намеёфт, бинобар ин, оила ба Осаки кучид. Дар ин ҷо падараширо ба устохонаи хурд ба кор гирифтанд, вале аз рӯи иҷрои кор пул медоданд – ҳар чӣ тавлид кардӣ аз рӯйи он маблаг мегириӣ, бинобар ин, зиндагии оила назар ба пештара душвортар шуда буд. Бинобар ин, баъди ҳатми синфи нуҳум, Хидэо маҷбуру шуд ба ширкти истеҳсоли яҳи сунъӣ ба кор дарояд, мактабро бошад, шабона ҳатм намуд.

Маҳз дар мактаби шабона вай бо Нобуко шинос шуда буд. Дар байнин онҳо ҷизе набуд, ки имрӯз ишқ ном мебаранд, барои вай Нобуко як ҳамсинфе буд, ки танҳо бо хомӯшиаш аз дигарон фарқ мекард ва боз бо он ки ўбо лаҳҷаи модарии вай ҳарф мезад. Вале вақте баъди ду соли ҳатми мактаб ҳамشاҳриаш қарор дод ўро бо духтаре шинос кунад, он духтар ҳамин Нобуко буд.

Ва танҳо ҳамин вақт Хидэо фаҳмид, ки вай аслан аз деҳае аст, ки аз зодгоҳи ӯ ҳамагӣ даҳ километр дур мебошад. Нобуко ҳам баъди ҳатми синфи нуҳ ба кор даромад. Вай ба ширкат оид ба истеҳсоли маҳсулоти баркӣ дар Осаки ба кор даромад, ҳамҷунин дар заводи мошинаҳои либосшӯй моторҳоро ба мошинҳо наасб мекард. Нобуко барои он аксаран ҳомӯш меистод, ки аз лаҳҷаи худ шарм медошт, вале дар танҳои бо Хидэо вай гап мезад, бо лаҳҷаҳои модарӣ ва осакӣ сӯхбат мекард. Ҳам падар ва ҳам шиносҳо метуфтанд: муҳим он аст, ки зану шавҳар ба ҳам мувоғиқ биоянӣ. Хидэо инро ба таври худ фаҳмид ва фикр кард, ки Нобукои мефаҳмидагӣ, коргар барояш мувоғиқ аст. Хидэо аз он худро ноҳинҷор ҳис мекард, ки маълумот надорад ва ба назарааш чунин менамуд, ки аз ин ҷиҳат ҳам вай бо Нобуко монанд аст. Ҳешу табор маслиҳат доданд, ки тӯйи арӯсиро қашол надиҳанд – зарур нест, сеҷор соли дигар интизор шудан, зеро ҳозир маълум аст, ки пули шумо аз ин бештар намешавад, ҳозир бошад, якҷоя кор ҳоҳед кард, бинобар ин, баъди се моҳ онҳо аз қайди никоҳ гузаштанд.

“Воқеан ҳам, ман зиндагии дилгиркунанда дорам...” баданашро бо танпоккунак хушк карда, фикр кард Хидэо. Вай аз сӯроҳии бари дар ба ҳамсарааш, ки дар ошхона хӯроки шом омода мекард, нигоҳ кард. Ҳар қадар вай худро орою торо дижад ҳам, дар симои вай духтари деҳотӣ баръало намоён аст. Дар байнни онҳо ҳисси баланд ва дурахшон вучуд надошт. Ҳамон тавре ки зиндагӣ менамуданд, ҳамон хел дӯст медоштанд, сарфою маҳдудиятро раво медианд. Ҳатто боре ҳам ба сарашон фикре намеомад, ки ҳама чизро фаромӯш

созанду бо тамоми ҳастай зиндаги кунанд. Аз ин андеша ногаҳон Хидэо нисбати занаш адоварат эҳсос намуд.

– Мисле ки даромад камтар зиёд шуда истодааст, – гуфт Нобуко ба назди ванна омада, Хидэо бо овози паст ҷавоб дод:

– Бале ҳамин тавр, каме ҳаст...

Ва ҳатто хурсандии Нобуко дар бораи зиёдшавии даромад ба назари Хидэо ким-чӣ хел бенуру деҳотӣ намуд.

Он зан рӯзҳои сеспанбею ҷоршанбе ва баъд шанбе дар “Атлас” пайдо мешуд. Ва ҳатман колаи гарм фармоиш медод. Одатан вай тақрибан баъди соати ду меомад, vale дар қаҳваҳона ҳатто як соат ҳам намеистод. Вақте то соати се бист дақиқа мемонд, пулро болои миз гузошта, мерафт. Вай баъзан бидуни қадом сабаб аз тиреза ба берун нигоҳ мекард, баъзе вақтҳо китоб меҳонд.

Тахминан оғози моҳи сентябр механики завод бо ҳаяҷон ҳабар дод, ки чӣ гуна аз шифоҳонаи бемориҳои рӯҳӣ баромадани вайро бо ҷашмони худ дидаст.

– Аз афташ ягон ҳодисае рух додааст, ки ақл аз сари вай берун шудааст...

Хидэо ин ҳабарро шунида, фикр кард: “Оё занҳое, ки дар шифоҳонаи бемориҳои рӯҳӣ табобат мегиранд, ангуштарии алмосдор мегардонанд? Бигузор алмосҳои хурд ҳам бошанд, ба ҳар сурат... Дар он ҷо киҳое хоб нестанд, бинобар ин, гумон аст ба беморон иҷозат диҳанд, ки бо худ молҳои гаронарзиш гардонанд. Агар вай воқеан ҳам бемор бошад, дар ин сурат ў ким-чӣ хел намунавӣ мебошад. Оё девона метавонад дар вақташ ба шифоҳона баргардаду ягон маротиба тартиботи дохилии ин ташкилотро вайрон накунад? Одатан девонаҳо ба хона гурехта мераванд ё то дер

вақт дар шаҳр мегарданд". Ин фикру андешаҳои худро Хидэо ба механик гуфт. Ба гуфтаҳои вай дигар хизматчии завод ҳм-ҳм карда, дастонашро рӯйи синааш гузошта, изҳор дошт: "Ҳамсари бародарам бъяди таваллуди фарзанд каме бехуд шуда буд. Аз рӯйи шаклу намудаш намегуй, ки девона аст, ҷашмонаш бошад ғалатӣ мебошанд. Ҷашмони ин зан ҳам, аз ҳама ҷиҳат ҳам фикр накунӣ, аҷоиб ба назар мерасанд...".

— Ҷӣ, магар аз рӯйи ҷашмон муайян кардан мумкин аст? — нурсид муҳандиси ҷавон.

— Албаттa, ҷаро не... Аз рӯйи ҷашмон даррав дида мешавад, — ҷавоб дод меҳаники сурхрӯй. — Дар заводи мо ҳам панҷ нафар аст, ки каме онхели мебошанд ва дар шифохона ҳам хобида буданд. Ҷашмони онҳо ногаҳон дар як рӯз дигар мешаванд. Гӯё қаҷ менигаранд, ё гӯё дар доҳили ҷашмон туман медарояду хираанд ва ё барьакс аз ҳад зиёд медураҳшанд. Ман инро ба таври зарурӣ фаҳмонида наметавонам.

— Ҷашмони ин зан муқаррарӣ мебошанд? — ба сӯҳбат ҳамроҳ шуд Хидэо.

— Ман вайро маҳсус наззора накардам, vale ба назарам якчанд меҳчали сари вай намерасад, — зонуи худро ҷарҳ занонида гуфт меҳаник.

— Ман худам дидам, ки вай аз шифохонаи қасалиҳои рӯҳӣ баромад. Ман он рӯз бъяди кор ба ин ҷо омада будам, вай бошад, колаи гарми худро менӯшид. — Муҳандис зурӯн боқимондаи сигаретро ҳомӯш кард.

-Аз шифохонаи мебарояду боз ба вай кока-колаи гарм бидеҳ будааст. Якин, ҳамааш дар ҷояш нест... — ғур ғур кард хизматчӣ ва ҳм-ҳм гуфт.

Баъд вай нақл кард, ки сохтмони завод аллакай навад фоиз анҷом ёфтааст ва охири ҳафта кӯчонидани он оғоз меёбад, бинобар ин шабу рӯз кор кардан зарур мешавад, сипас пули қаҳваро дод. Муҳандис бо як қулт қаҳваи бокимондаро нӯшида, каскаи худро гирифту ҷониби баромадгоҳ равон шуд.

Хидэо толори холишудаи қаҳвахонаро аз назар гузаронида, ба назди мизчаи пешӣ даромадгоҳ, ки маъмулан он зан ҷой мегирифт, омад ва аз чӣ бошад, ки худаш нафаҳмида, ба ҷоии вай нишаст.

Вай кӯшиш кард бо тамоми баданаш, тавре одатан он зан мекард, ба тарафи тиреза баргашт ва ба берун нигоҳ кард. Дар ҷониби муқобил, дар он тарафи роҳ табакаҳои якхелаи алюминии дарича ва дари хонаҳо ба назар мерасиданд. Бо вуҷуди он ки хонаҳо аз якдигар фарқ мекарданд, вале даричаҳои на он қадар баланду масофа аз даричаю то дар ва шакли бомҳои ҳамаи онҳо якхела буданд. Аз он вакте ки онҳо ин хонаи дуошёнаро ҳарида буданд, Хидэо ягон маротиба аз тиреза ба хонаҳои муқобил нигоҳ накарда буд, ҳол он ки онҳоро як роҳи танге чудо менамуд, ки мошинҳо бо мушкилӣ ҳаракат мекарданд. Ана дар он хона рӯзномаи пагоҳирӯзиро ҳанӯз аз куттӣ нагирифтаанд, дар пешӣ дарвозаи хонаи ҳамсоя бошад, гурбаи сафед ҷашмонашро нимкоф карда нишастааст. Аз дарвоза то хона ҳамагӣ ду метр масофа ҳаст ва дар қад-қади пайроҳа қуттиҳои якхела бо растаниҳо – ӯд(алоэ), маҳингул(азалия), садбарт ва санавбар гузошта шудаанд.

Хидэо намедонист, ки одамон чий хел дар ин хонахö зиндагий мекунанд, vale гайри ихтиёр чунин фикр кард: "Эхтимол, ҳамагон дар бораи хонаи шахсий орзу мекарданд ва барои он ки ин хоначаҳои тангро бо такягоҳои борик харидорӣ намоянд, касе аз онҳо хоҳиш кард, ки пештар барояш кумакпули диханд, дигарон барои пардохти аввали аъзогӣ аз волидайнашон ё аз бонк қарз гирифтанд". Аз чий бошад, ки Хидэо ба хоначае аҳамият дод, ки аз қатори хонаҳои муқобили қаҳважона шашум меистод. Ў каме абрӯ чин карду чехраашро ба тиреза чафс намуда, хонаро аз назар гузаронид. Хона ба назар холӣ менамуд, дар гирду атрофаши гулҳо ба назар намерасиданд, куттии почта низ надошт, ҳавлии онро алафҳои бегона зер карда буданд, vale тирезаи ошёнаи дуюм кушода буд.

Дере нагузашта Хидэо дар тиреза касеро дид. Он одам тоҳ ба назди тиреза меомаду тоҳ дар дохили утоқ нопадид мешуд. Ин писарбачае буд, ки аз рӯйи тарҳи рӯяш ба хонандаи синфҳои миёна монандӣ дошт. Баъзан ба назди тиреза омада, ба тирезаи "Атлас", ба тирезаи назди дара медӯҳт. Хидэо ба соати деворӣ назар андохт. Соат дую даҳ дақиқа буд. Вале имрӯз чумъа буд ва зан рӯзҳои чумъа намеояд. Ин замон кайфияти Хидэо ногаҳон вайрон шуд. "Чий хуб мешуд, ҳарҷӣ зудтар пагоҳ фаро мерасид", - фикр кард вай. Мумкин аст, албаттa ин зан он қадар хушёр набошад, vale ҳатто ин ҳам ба ў ким-қадом дилрабой мебахшид ва ин дили вайро бекарор карда буд. Ҳаёлоти вай яке аз паси дигар манзараҳои фоцианокро ба қalam мекашид.

Ана онҳо якчоя бо "вай" савори поезд қад-қади соҳили баҳр равонанд. Ногоҳ аҳволи вай бад мешавад, Хидэо бо меҳрубонӣ ба ўни тоҷи Ҳамааш хуб мешавад. Каме тоқат кун, ҳамааш мегузарад...". Онҳо аз поезд мефароянд, насими сабуки форам дараҳтони паҳлӯи истоҳро алвонҷ медиҳад, онҳо чинтаҳои худро ба назоратчии хушмуомила медиҳанд. Ҳонум барои паноҳ бурдан аз шуъони офтоб мекоҳад чатр бихарад. Баъд онҳо ҳамроҳ дар кӯчаи ором, ки хонаҳои қадима дошт, қадам мезананд... Авлал дар хаёлоти Хидэо ҳатто ишорае оид ба ҳиссиёт вучуд надошт. Вале даҳ рӯзи охир дар сайри хаёлоташ онҳо фақат ба ишқварзӣ машгул буданд. Вай синаи вайро саҳтакак фурӯшурда, аз бадани ҷолоқу моҳири вай ҳаловат мебарад ва ўро то лаҳзай бемадор шуданаш сар намедиҳад... Гардани зебо ва пушти вайро, ки мӯҳраҳои арак фаро гирифта буданд, ба таври мавзун зери рӯшиноии қабуди паст ҳаракат мекарданд...

Наздикиҳои бегоҳ Хидэо боз ба назди мизчай пеши даромадгоҳ омада, ба хонае, ки писарбача зиндагӣ мекард, нигоҳ кард. Тирезаҳои ошёнаи дуюм тӯр кашида шуда буданд, дар ошхона суроби касе намудор буд. Офтоби пеш аз гурӯб кӯчаро равшан мекард, ошхона торик буд, дидан мумкин набуд, ки дар он зан аст ё мард. Хидэо аз назди тиреза дур шуд. Баногоҳ ба қаҳвахона ҳамсарон Сато аз хонаи муқобил, ки тақрибан ҳамсоли Хидэо мебошанд, ворид гаштанд ва биринҷ бо қайлаи карри фармоиш доданд. Вақтҳои пеш онҳо танҳо рӯзҳои истироҳат медаромаданд, зоро рӯзҳои муқаррарӣ соати ҳафти пагоҳӣ ба кор рафта, ба хона қарибиҳои соати даҳи бегоҳ бармегаштанд.

— Аз чӣ бошад, ки имрӯз шумо хеле барвакт омадед, — ба онҳо об оварда гуфт Хидэо. Маълум гардида, ки ҳамсоя шамол хӯрдааст ва пагоҳӣ ҳарораташ баланд будааст, бинобар ин, вай имрӯз истироҳат мекунад. Ҳамсари вай бошад, бо ин сабаб ҷавоб гирифтааст ва тамоми рӯз хоб рафтаанд.

— Чун мурдаҳо хоб рафтем... Тиреза ҳам күшода буд, vale мо чизеро нашунидем, — гуфт зан. Вай сардори дастаи занонаи волейболи округи онҳо буд. Шавҳари ў, ки дар ҷеҳраи дарозаш айнакҳои “шабеҳи Гари Ллойд” медураҳшиданд, аз Хидэо пурсид:

— Эҳтимол баъди он ки духтарҳо ба ҳобгоҳ кӯчида омаданд, даромади қаҳвахона зиёд шуд?

Хидэо ҷавоб дод, ки маҳз ба ҳамин умед баста буданд, vale қаҳвахонаи нав күшода шуд ва тамоми муштариёнро ба худ ҷалб кард. Вай карри омода мекард ва дар байнин гап дар бораи он хонае, ки писарбача зиндагӣ мекард, пурсид.

— Агар аз хонаи мо шашум бошад, ин Андо..

— Тамоми ҳавлии онҳоро алафзор пахш кардааст.

— Аниқ, Андо, — ҳамсарон ба яқдигар нигоҳ карда, пурсиданд, ки ягон ҳодиса шудааст, магар.

— Ҳеч гапе нест, аҷоиб буд, зоро тамоми ҳавлий пур аз алафи бетона аст. Барои ҳамин ҳам ман...

Ҳамсари Сато ҳабар дод, ки дар он хона бибии ҳафтоду чорсола ва набераи мактабхони вай зиндагӣ мекунанд. Бо ҳамсояҳо муносибат надоранд ва дар бораи онҳо касе чизе намедонанд.

— Ана Исимару, оне ки аз тарафи рости онҳо зиндагӣ мекунад, ба ҳамсояҳо пешниҳод кард, ки якҷоя ҳавлиашонро

ба тартиб биёранд, алафҳоро бикананд ва ё дигар корҳоро ба анҷои бирасонанд. Ба ҳар ҳол дар он ҷо кампир бо кӯдак зиндагӣ мекунад, пагоҳ ба он ҷо рафтанием. Чун ин кор шуморо ҳам ба ташвиш овардааст, шояд бо мо ҳамроҳ мешавед? – лабханд намуда гуфт Сато.

– Соати чанд рафтаниед?

– Рӯзона, такрибан соати як...

“Корро бинед-е, аз барои як ҳавлича тамоми маҳалла ҷамъ мешаванд, гӯё замини калони хишова бошад”, – аз дил гузаронд Хидэо, vale ҷавоб дод, агар дар қаҷваҳона муштариён набошанд, ҳатман кумак мекунад. Рӯзи дигар, чун ҳамеша баъди соати ду он ҳонум пайдо шуд. Ним соат пеш аз омадани вай Хидэо курсии мизеро, ки одатан вай банд мекард, гирифта ба ҷойи дигар монд. Чун дид, ки курсӣ дар ҷояш нест, ҳонум бо тааҷҷуб ба Хидэо нигоҳ кард.

– Курсӣ олуда шуда буд, ҳозир вайро пок карданд, хушк шуда истодааст, – фахмонд Хидэо ва ба ҳонум пешниҳод кард, ки мизи дигарро ишғол намояд. Вале вай ҳоҳиш кард, ки як курсиро аз мизи дигар ба ин ҷо оварда монад.

– Шумо маҳз дар ҳамин ҷо нишастан меҳоҳед?

Ҳонум ҳомӯшона сар ҷунбонид. Андеша оиди он ки таҳмини вай исбот шуд, таби Хидэоро баланд кард. Ӯ курсиро оварду ноҳинҷор табассум кард:

– Бароятон колаи гарм биёрам?

Дар қаҷваҳона муштариёни дигар ҳузур надоштанд. Гурӯҳи мардон аз завод алҳол наомада буданд, бинобар ин, телевизорро гирондан зарур набуд.

— Қаҳвахонаи шумо имрӯз ором аст, — ғайри ихтиёр гуфт хонум, vale дида мешуд, ки фикру андешаҳои вай ба дигар чиз банд буданд. Нигоҳи вай ба ошёнаи дуюми хонаи Андо нигаронида шуда буд.

Хидэо ба вай кола оварду бо таги чашм ба он тараф нигоҳ кард. Табақаи тиреза күшода буду писарбача дида намешуд. Калимаҳо қариб буд аз забони Хидэо бадар раванд, vale вай худро ба даст гирифта, хомӯш монд.

Хонум қариб буд, ки китобро күшояд, vale расо баъди ду дақиқа боз ба тиреза нигоҳ кард ва баъд ба роҳ дида дӯҳт. Хидэо ба назди дар омаду, чунин вонамуд кард, ки гӯё дастаи онро тоза карда истодааст. Аз ин ҷо вай метавонист ҳам аз паси зан ва ҳам аз паси хонаи Андо мушоҳидаро идома дихад.

Қариб даҳ дақиқа Хидэо беихтиёр дастаи дарро пок намуду ба он нигоҳ ҳам накард. Вале дар тирезаи хонаи Андо касе пайдо нашуд. “Ҳамаи ин ба назарам намуд...” - аз дил гузаронид вай ва ба паси пештахтаи хизматрасонӣ баргашт. Аз даромадгоҳи эҳтиёти курсиҳоро ба дарун даровард.

Хонум чашм наканда, ким-чӣ хел қаҷ ба боло нигоҳ мекард. Хидэо боз латтаро ба даст гирифту хонаи Андоро наззора карда, пок намудани дастаро идома дод. Писарбача дар назди тиреза рост истода, ба тарафи зан нигоҳ мекард, дар дасташ як варақи албом буд. Дар он факат як ҳичо “се” навишта шуда буд. Сипас писарбача гайб зад ва ҳамон замон боз пайдо шуд. Ҳамин ки вай пайдо мешуд, дар ҷойи тиреза варақҳо бо ҳарфҳо иваз мешуданд.

"Имрӯз дар хӯроки нисфириӯзӣ котлегҳо буданд", - вай сездаҳ варак нишон доду даст афшонда, ба утқӣ даромада рафт. Баъд дар даст тӯни футбол аз хона берун баромад ва ба ягон тараф нигоҳ накарда, ба ҳавлии мактаб давида рафт. Зан ба соати деворӣ нигоҳ карда, китобро пӯшид. Истакони колаи то охир нанӯшидaro дар рӯйи миз монда, пулашро дод.

- Ташаккур. Ҳушҳол мешавем, агар шуморо бори дигар бубинем, - бо овози баланд гуфт Хидэо ва дарро кушод.

Ҳамин ки хонум рафт, он чор нафари завод ҳозир шуданд. Онҳо бо худ боз чанд нафари дигарро низ оварданд.

- Каний вай зан? - пурсиҷ яке аз техникҳо. Вакте фаҳмид, ки он зан аллакай рафтааст, бо афсӯс ба пештаҳта зад: - Бале, касе ба ман бовар намекунад, меҳанданд, мақсад чунин шуданаш ҳеч мумкин нест, ки зан колаи гарм нӯшад. Мегӯянд, ки ҳамаи инро ман худам бофта баровардаам...

Ба соҳиби қаҳваҳона аниқ ягон фоидае нест, ки чунин афсонаҳоро бофта барорад. - Усто тутмаи аз арақи зиёд сиёҳшудаи либоси кориро кушода, бо сачоқи коғазин сари сина ва таги қашашро пок кард.

- Ана ҳозир ман месанҷам, ки ин чӣ чиз аст. Марди бузбалла, ки ба гуштингир монанд буд, колаи гарм фармоиш дод. Бори аввал дар давраи фъолиятагӣ ошхона аз одамон пур буд. Хидэо колаи гармро омода кард. Он мард таҳти ханда ва шӯхӣҷои ҷамъомадагон истакони коларо ним кард - "ту бисёр саросема нашав, мабодо аҳволат бад нашавад", - меғуфтанд онҳо.

- Бад не. Ниҳоят ҳатто... - гуфт вай аз таҳти дил.

- Биё мон-е, ин имкон надорад!
- Бале, воけば бомазза аст.
- Ин аз он сабаб аст, ки ту ҳама гуна чизҳои бемаззаро дӯст медорӣ.
- Не охир, гуфта истодаам, ки бомазза мебошад. Фақат на ҳар кас инро мефаҳмад...

Истакон бо бокимондаи кола дар давра чарх зад. Батъехо баъди ҷашидан рӯй турш мекарданд, дигарон бо аломати тасдиқ забон таққос мезаданду боз мечашиданд, воле марди паҳлавонмонанд ягона касе буд, ки бомазза будани онро тасдиқ кард.

Хидэо фикр кард, ки онҳо ҳафтани дигар боз ҷамъ меоянд, то бубинанд, ки он зан чӣ гуна колаи гармро менӯшад. Агар онҳо аз ҳама чиз огоҳ шаванд, он тоҳ писарбача дигар наметавонад ба модараш, ки бо вай якҷоя буда наметавонад, варакҳои албомро нишон диҳаду бо хабарҳои охирин вайро шинос намояд. Он аз чӣ бошад, мутмаин буд, ки ин зан модари ҳамон писарбача мебошад.

Хидэо ҳисобашро гум карда буд ва ҷанд маротиба меҳост ба мардони завод гӯяд, ки занро ба ҳоли худаш гузоранд, ба вай дар сӯҳбат бо писарашибони нарасонанд, воле ҷуръат накард. Усто тавре вайда карда буд, коргарони заводро ба “Атлас” овард... Аз даст додани ин қадар мизоҷ аз барои он ки як зан ба қаҳважона омаданро бас мекунад, ба ҳеч гуна қиёсу нақша рост намеояд. Ва дар таги дил аз сарфакории ҳуд рӯй чин карда, барои ҳашт нафар қайлаи карри ва панҷ ҳисса спагеттӣ омода кард.

Бегохӣ, вақте чекҳои даромади рӯзонаро ба Нобуко нишон медод, Ҳидэо ногаҳон пурсид: “Ман ба ту шавҳари дӯстдошта ҳастам?” Шояд барои он ки вай бори аввал чунин суханони барояш одатнашударо дар бораи ишқ ба забон меовард, бо дикқат бӯрёро мекаршид.

– Бале, албатта. Чаро ту ин хел ногаҳон? – Вай ба чехраи шавҳараи нигоҳ карду пурсид: – Ман чӣ?

– Чӣ ман?

– Ман ҳам барои ту ҳамсари дӯстдошта ҳастам?

– Бидуни шак. – Ҳидэо ба болои бӯрё дароз қашида, гуфт, ки вақте шумораи бештари коргарони завод ба таври доимӣ ба қаҳвахона омаданро сар қарданҷ, туро зарур меояд, аз кори ҳозираат хориҷ шавию ба ман дар қаҳвахона кумак расонӣ.

МУНДАРИЧА

- 3 Шамсиддин Солеҳов. Ба ҷои пешгуфтор
«Нависандаи навҷӯю суннатгаро»
- 6 Абдугаффор Қурбонов. Тэру Миямото – ситораи
дуррахшони насри Чопон
- 9 Рӯди лойолуд
- 73 Тифлакон кай шино карда меоянд?
- 92 Заврақро оташ заданд
- 108 Шоколадчаро медуздӣ?
- 129 Сагҳо дар гармои тобистон
- 150 Зинапоя
- 170 Колаи гарм



Барои қайдҳо _____

ТЭРУ МИЯМОТО

Тифлакон кай шино карда меоянд?

Тарчума аз забони русий – Абдугаффор Қурбонов

Мухаррир: Саидахмади Қурбони Хиёбоний

Мусаххех: Самиров Қурбонова

Чоли компьютерий: Ардамеҳри Абдугаффор

Мухаррири техникӣ: Бунафша Ҷабборова

Ба матбаа 15.01.2018 таҳвил гарди. Чопаш 31.01.2018

ба имзо расид. Когази оғсет. Андозан 60x84 1/16.

Цузыи чонии шартӣ 12. Адади нашр 100 нусха.


Супориши № 34.



Дар матбааи ҶДММ «Эр-граф» ба табъ расидааст.

734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев 218.

Тел.: 227-39-92



Курбонов Абдуғаффор Мирзөевич, зодаи шаҳри Қурғонтеппа. 1 январи соли 1961 ҷашм ба олами ҳастӣ боз кардааст. Миллаташ тоҷик.

Таҳсилот дар макотиби олий - соли 1985 Факултети журналистикии Донишгоҳи давлатии шаҳри Москвав ба номи М.В.Ломоносов, иختисос - рӯзноманигор, соли 2008 Факултети молиявии иқтисодии Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон, иҳтинос - молиява қарз.

Дар курсҳои иҳтиносии дарозмӯҳлат ва семинарҳои амалию омӯзишини кӯтоҳмӯҳлати донишгоҳҳо ва марказҳои таълимӣ, бондиҳои марказӣ ва ташкилотҳои молиявии Олмон, Федератсияи Русия, Ҳиндустон, Иёлоти Муттаҳиди Амрико, Малайзия, Ҷумҳурии

халқии Чин, Белорусия, Қазоқистон ва Қирғизистон ширкат, донишу маҳорати қасбии худро баланд кардааст.

Фаъолияти меҳнатӣ:

Солҳои 1985-87, ҳабарнигари редаксияи иттилоот барои матбуоти иттифоқӣ ва ҳориҷӣ, шӯъбаи иттилооти қишоварзии Ӯҷонсии иттилоотии «ТоҷикТАҳ»;

Солҳои 1987-89, ҳизмат ба ҳайси афсар дар нерӯҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ дар қаламрави Афғонистон;

Солҳои 1991-93 ҳабарнигари шӯъбаи сиёсии рӯзномаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Садои мардум»;

Солҳои 1993-94 сардори шӯъбаи аҳбори иқтисодии Маркази иттилоотии Тоҷикистони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ховар»;

Солҳои 1994-98 сармуҳаррири рӯзномаи «Посух» - нашрияи Вазорати фарҳанг ва иттилооти ҷумҳурии Ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Солҳои 1998-2000 сармуҳаррири идораи иттилооти ҳориҷӣ, муовини раиси Ӯҷонсии иттилоотии Тоҷикистони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ховар»;

Солҳои 2000-2008 муҳаррири Маркази матбуот ва маҷаллаи «Аҳбори Бонки миллӣи Тоҷикистон»-и Бонки миллӣи Тоҷикистон;

Солҳои 2008-2016 сұханғүи Бонки миллӣи Тоҷикистон, роҳбари Ҳадамоти матбуоти БМТ, сардори Шӯъбаи матбуот ва тарҷумаи БМТ;

Аз моҳи июни соли 2016 Сармуҳаррири маҷаллаи Бонки миллӣи Тоҷикистон «Бонкдорӣ Таракқиёт Ҷаҳоннишавӣ».

Аз соли 1992 узви Иттиҳоди журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Қадрдоңӣ аз кору пайкор

Мукофот: Орден «Барои ҳизмат ба Ватан дар нерӯҳои мусаллаҳи ИҶШС ҷарабаҳои З», медалҳои «10-солагии инқилоби Савр», «Ҷанговари интернационалист», «70-солагии Қувваҳои мусаллаҳи ИҶШС», «Аз ҳалқи сипосгузори ағон», Ифтихорномаи Президиуми Совети Олии СССР ба ҷанговари интернационалист, Ифтихорнома ва нишонаи КМ Созмони ҷавонони ИҶШС ва Ифтихорномаи Иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон.

ISBN 978-99975-61-83-1



9 789997 561831

